



**ВАЗЪИ ИҚТИМОИЮ
ИҚТИСОДИИ ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН
ЯНВАР - АВГУСТ**

**АГЕНТИИ ОМORI НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

Ҳайати таҳририя: Ҷ. Нурмаҳмадзода - Раиси ҳайати таҳририя,
Асо Нурулло Асват, - муовини Раиси ҳайати таҳририя
Аъзоёни ҳайати таҳририя: Мирзоён Н.Р., Назарзода З.Н., Қурбонов С. М.,
Ташрифзода Қ.М., Қосимзода Х.М., Қамарзода Ҳ.Қ., Собирзода Н.С.,
Асмаббекзода Ф.Я., Начибуллозода А.Қ., Махмадуллозода Э., Бегова Ҳ.Ш.

Масъулин:

барои фаслҳои гузориш		
Омори демографӣ ва шугли аҳоли	Қамарзода Ҳ.Қ.	221-49-91
Омори иҷтимоӣ	Азиззода И.А.	227-94-88
Нарх ва таърифа		227-56-28
	Махмадуллозода Э.	227-94-89
Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ, молия ва қарз	Собирзода Н.С.	227-98-71
Савдо, фаъолияти иқтисодии хориҷӣ, нақлиёт, алоқа ва хизматрасонии пулакӣ	Сайфзода С.Т.	221-27-47
		227-82-66
Соҳтмон ва саноат	Начибуллозода А.Қ.	223-11-52
Кишоварзӣ	Асмаббекзода Ф.Я.	227-65-12
- таҳияи ҳуҷҷати асосӣ, танзими фаслҳо, ороиши техникӣ ва дизайн	Қосимзода Х.М.	227-81-14
	Раёсати ҷамъбасти таҳлили иқтисодӣ ва робитаҳои байналмилалӣ	
	Ташрифзода Қ.М. тел. 221-23-87	
	e-mail: stat@tojikiston.com	
-барои нашри маҷмӯа	Сардори МКҲ-ии Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон	
	Қурбонов С.М., тел. 227-96-09	

Гузориш «Дар бораи вазъи иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар асоси таҳлили маълумотҳои фаврии воқеӣ, аз ҷумла андозу буҷет, молия, бахшҳои хориҷӣ ва иҷтимоӣ, инчунин иттилооти мухтасар оид ба мамлакатҳои ИДМ низ омода карда шудааст.

То моҳи январӣ соли 2019 маъруза дар асоси Таснифоти намуди фаъолияти иқтисодӣ (ТУНФИ-1). Шурӯъ аз моҳи январӣ соли 2019, омори соҳавӣ дар асоси ТУНФИ (тафсири-2) ташакул дода мешавад, ки ба стандартҳои байналмилалӣ мутобиқ мебошад (ба шарҳи методологӣ нигаред).

Тибқи Барномаи корҳои омӯрӣ барои соли 2025, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 декабри соли 2025, №693 тасдиқ шудааст, ММД ҳар семоҳа баъди 90 рузи давраи ҳисоботӣ расмӣ нашр мешавад.

Сарчашмаи асосии иттилоот барои гузориш маълумотҳои расмие мебошанд, ки мақомоти омӯр аз корхонаҳо, ташкилотҳо ва аҳоли бо усули фарогирии пурра, бо усули таҳқиқотҳои интихобӣ ва дигар арзёбии мушоҳидаҳои омӯрӣ гирифтаанд. Инчунин маълумоти вазорату идораҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб гирифта шудаанд, ки ба методологияи мувофиқашуда, ки муқоисашаванда будани маълумотҳоро дар сатҳи байналмилалӣ таъмин менамоянд, ба ҳисоб гирифта шудаанд.

Гузориш барои мақомоти идораи давлатӣ, ташкилотҳои байналмилалӣ, омӯрчиён, иқтисодчиён, кормандони илмӣ, мутахассисоне, ки ба маълумоти омӯрӣ дар бораи рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон тавачҷӯх доранд ва дигар истифодабарандагони маълумоти омӯрӣ омода гардидааст.

© *Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2026*

МУНДАРИЧА

	сах.
НИШОНДИҲАНДАҲОИ АСОСИИ ИҚТИСОДӢ ВА ИҚТИМОӢ	5
1. СОҲАҲОИ АСОСӢ	12
1.2 Истеҳсолот (хизматрасонӣ)	12
1.2.1. Саноат	12
1.2.1.1. Саноати истиҳроч.....	13
1.2.1.2. Саноати коркард	14
1.2.1.3. Таъминоти нерӯи барқ, газ, буғ ва тозакунии ҳаво	16
1.2.1.4. Таъминоти об, тозакунии, коркарди партовҳо ва дастрасии коркарди дуҷумдараҷа	17
1.2.1.5. Истеҳсоли ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ дар сатҳи минтақаҳо.....	17
1.2.2. Кишоварзӣ, шикор ва хоҷагии ҷангал	20
1.2.2.1. Кишоварзӣ	20
1.2.2.1.1. Растанипарварӣ.....	22
1.2.2.1.2. Чорвопарварӣ	27
1.2.2.2. Хоҷагии ҷангал.....	31
1.2.2.3. Техникаи кишоварзӣ	32
1.2.2.4. Моҳипарварӣ	32
1.2.3. Сохтмон.....	34
1.2.4. Минтақаҳои озоди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон	40
1.2.5. Нақлиёт	42
1.2.6. Савдои яқлұхт, ҷакана ва таъмири автомобилҳо	47
1.2.7. Меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо	50
1.2.8. Хизматрасонии пулакӣ.....	51
1.3. Фаъолияти молиявии корхонаҳо.....	56
1.3.1. Натиҷаҳои молиявии фаъолияти корхонаҳо	56
1.3.2. Вазъи ҳисоби корхонаҳо	56
1.4. Нарх.....	58
1.4.1. Нархҳои истеъмоли	58
1.4.2. Нархҳои истеҳсолкунандаҳо.....	66
1.4.2.1. Индексҳо ва сатҳи нархҳои истеҳсолкунандагони молҳои саноатӣ.....	66
1.4.2.2. Индекси нархҳои истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ..	70
1.4.2.3. Индекси нархи хариди масолеҳи бинокорӣ аз тарафи	71

ташкilotxo	
1.4.2.4. Индекси таърифаи боркашонӣ	73
1.5. Бозори меҳнат	74
1.5.1. Бо кор машғул будани аҳоли	74
1.5.2. Талабот ва пешниҳод ба қувваи корӣ	78
1.5.3. Бекорӣ	80
1.6. Сатҳи зиндагӣ, музди меҳнат	81
1.6.1. Ҳаққи меҳнат	81
1.6.2. Қарздорӣ аз пардохти музди меҳнат	88
2. СОҲАҲОИ АНДОЗУ БУҶЕТ	91
2.1 Нишондиҳандаҳои буҷети давлатӣ	91
2.2 Нишондиҳандаҳои буҷети ҷумҳуриявӣ	94
3. СОҲАИ МОЛИЯ	96
3.1. Нишондиҳандаҳои асосии низоми пулу қарз	96
3.2. Қурби асъори хориҷӣ	98
4. БАҲШИ ХОРИҶӢ	99
4.1. Фаъолияти иқтисодии хориҷӣ	99
4.2. Ёрии башардӯстона	107
5. СОҲАИ ИҶТИМОӢ	108
5.1. Тандурустӣ	108
5.2. Пардохти нафақа ва ёрдампулӣ	111
5.3. Ҷинояткорӣ	112
МУҚОИСАИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ НИШОНДИҲАНДАҲОИ	
АСОСИИ ИҶТИМОӢЮ ИҚТИСОДИИ МАМЛАКАТҲОИ ИДМ	115
ШАРҲИ МУХТАСАРИ МЕТОДОЛОГӢ	121

АЛОМАТҲОИ ШАРТӢ:

- падида мавҷуд нест
- ... маълумот нест
- 0,0 андозаи камтарин

НИШОНДИҲАНДАҶОИ АСОСИИ ИҚТИСОДӢ ВА ИЧТИМОӢ

	август с.2026	август с.2026 ба ҳисоби фоиз нисбат ба август с.2025	январ - август с.2026	январ - август с.2026 ба ҳисоби фоиз нисбат ба январ - август с. 2025	Барои маълумот: август с.2025 ба ҳисоби фоиз нисбат ба с.2024	
-----					август с.2025	январ - август с.2025 ба ҳисоби фоиз нисбат ба январ - август с. 2024
Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ - ҳамагӣ, млн. сомонӣ²⁾	5911,9	110,1	45371,6	113,8	120,0	123,5
аз ҷумла:						
Саноати истихроҷ, млн. сомонӣ	1416,8	92,6	11786,9	92,9	1,5 бар	1,7 бар
аз он ҷумла:						
истиҳроҷи ангиштсанг ва бур,	116,2	1,5 бар	539,1	125,4	100,9	104,6
истиҳроҷи нафти хом ва гази табӣ	5,0	104,4	41,6	65,1	141,3	1,9 бар
истиҳроҷи маъданҳои филизӣ	1263,9	89,5	11038,8	91,9	1,5 бар	1,7 бар
истиҳроҷи ҳаргуна канданиҳои ғоиданок	31,7	108,8	167,4	119,0	1,8 бар	139,6
Саноати коркард, млн. сомонӣ	2929,0	111,9	23253,6	123,0	115,9	106,1
- истеҳсоли маҳсулоти ҳӯрок- ворӣ, яқоя бо нӯшоқиҳо ва тамоқу, млн. сомонӣ	946,4	113,7	7750,1	123,1	95,8	109,9
- истеҳсоли насочӣ, дӯзандагӣ, чарм, маснуот аз чарм ва истеҳсоли пойафзол, млн. сомонӣ	164,8	100,8	1521,6	102,6	120,6	100,4
- истеҳсоли маснуоти резинӣ ва пластмасса, ҳаргуна маснуоти ғайрифилзии маъданӣ, млн. сомонӣ	497,4	115,2	3465,8	126,8	115,8	105,8
- истеҳсоли маҳсулоти металлургӣ ва маснуоти тайёри филизӣ	1022,7	95,6	8310,7	106,9	135,7	107,6
-истеҳсоли маҳсулот аз чуб ва қоғаз, ғаёлияти табъу нашр	73,0	1,5 бар	565,9	1,5 бар	110,2	101,2
-истеҳсоли маҳсулоти нафт					145,2	72,2
- истеҳсоли маҳсулоти кимиёвӣ	122,5	1,8 бар	605,5	1,6 бар	125,3	110,3
- истеҳсоли маҳсулоти фармасевтикӣ	5,0	105,3	35,7	100,8	2,5 бар	145,3
Таъминоти нерӯи барқ, газ, буг ва тозакунии ҳаво, млн. сомонӣ	1529,9	132,8	10050,1	119,3	100,3	111,0
Таъминоти об, тозакунии, кор- карди партовҳо ва дастрасии коркарди дуюмдараҷа	36,2	107,3	281,0	117,2	76,4	107,5
Аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои сармоягузорӣ маблағгузорӣ иҷро гардидааст, млн. сомонӣ	5701,9	2,4 бар	25463,1	1,5 бар	116,2	120,9
аз он ҷумла аз рӯи шакли моликият:						
давлатӣ	3675,0	2,9 бар	13836,6	1,6 бар	142,1	135,7
шахсӣ	1606,3	1,8 бар	9470,0	1,6 бар	121,0	121,2
муштарак	6,3	-	37,8	4,8 бар	7,9	10,1

НИШОНДИҲАНДАҲОИ МАКРОИҚТИСОДИЁТ

	август с.2026	август с.2026 ба ҳисоби фоиз нисбат ба август с.2025	январ - август с.2026	январ - август с.2026 ба ҳисоби фоиз нисбат ба январ - август с. 2025	Барои маълумот:	
	август с.2025	январ - август с.2025	август с.2024	январ - август с.2024	август с.2024	январ - август с. 2024
хориҷӣ	414,3	1,9 бар	2118,7	86,6	52,6	89,6
Ба кор андохта шудаанд:						
- фондҳои асосӣ, млн. сомонӣ	941,5	2,3 бар	5295,0	124,6	69,5	74,2
- хонаҳои истиқоматӣ, ҳазор метри мураббаъ	90,2	96,0	995,2	134,3	90,9	95,6
- мактабҳои таҳсилоти умумӣ, ҷои талаба	5919	2,1 бар	21109	128,9	1,5 бар	97,8
- дармонгоҳ, ҷои қабул дар як баст	109	-	445	104,0	-	2,5 бар
- муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ, ҷой	2240	-	4492	8,8 бар	-	48,5
- беморхонаҳо, кат	-	-	-	-	-	-
Бор кашонда шудааст (якҷоя бо нақлиёти автомобилӣ ва зорату идораҳо ва соҳибкоро-ни хусусӣ), млн. тонна	20,5	123,6	113,7	115,2	127,2	114,6
аз он ҷумла:						
бо нақлиёти ҳавоӣ	0,0	111,1	0,0	112,0	64,4	96,7
бо нақлиёти роҳи оҳан	0,6	95,9	5,2	106,4	118,7	117,3
бо нақлиёти автомобилӣ	19,9	124,7	108,5	115,6	127,6	114,5
аз ҷумла бо нақлиёти соҳибкорони хусусӣ	7,7	93,2	44,1	92,5	151,5	109,0
Гардиши бор, млн. тонна км.	1528,4	104,6	11422,0	115,9	105,6	115,5
аз он ҷумла:						
бо нақлиёти ҳавоӣ	0,2	110,8	2,1	124,6	82,6	93,9
бо нақлиёти роҳи оҳан	33,5	110,9	259,8	110,2	154,9	122,9
бо нақлиёти автомобилӣ	1494,7	104,4	11160,1	116,0	104,9	115,4
аз ҷумла бо нақлиёти соҳибкорони хусусӣ	568,8	75,9	3868,6	107,0	151,5	99,5
Мусофир кашонда шудааст – ҳамагӣ (якҷоя бо нақлиёти соҳибкорони хусусӣ), млн. нафар	112,2	125,6	771,3	110,9	122,3	110,2
аз он ҷумла:						
бо нақлиёти ҳавоӣ	0,1	103,9	0,8	97,3	71,9	123,9
бо нақлиёти роҳи оҳан	0,04	100,0	0,3	100,0	99,5	99,7
бо нақлиёти автомобилӣ	111,0	126,0	755,6	111,2	122,7	110,4
бо нақлиёти барқӣ	1,1	100,4	14,6	100,9	101,8	100,6
Гардиши мусофирон, млн. мусофир км.	2171,5	144,7	12400,5	116,3	143,4	120,2
аз он ҷумла:						
бо нақлиёти ҳавоӣ	254,8	109,6	1868,4	101,7	106,7	114,9

НИШОНДИҲАНДАҶОИ МАКРОИҚТИСОДИЁТ

	август с.2026	август с.2026 ба ҳисоби фоиз нисбат ба август с.2025	январ - август с.2026	январ - август с.2026 ба ҳисоби фоиз нисбат ба январ - август с. 2025	<i>Барои маълумот:</i> август с.2025 ба ҳисоби фоиз нисбат ба август с.2024		январ - август с.2025 ба ҳисоби фоиз нисбат ба январ - август с. 2024
бо нақлиёти роҳи оҳан	1,5	88,2	11,1	84,1	100,0		90,4
бо нақлиёти автомобилӣ	1911,1	151,4	10466,6	119,4	153,4		121,6
бо нақлиёти барқӣ	4,1	102,5	54,4	101,5	100,0		100,6
Ҳаҷми умумии гардиши савдо - ҳамагӣ, млн. сомонӣ	7857,9	125,2	59389,1	124,3	109,8		112,1
аз он ҷумла:							
гардиши савдои чакана, таъмири автомобилҳо ва мототсиклҳо, млн. сомонӣ	6973,1	130,9	52395,2	130,6	112,8		110,9
Ҳаҷми хизматрасонии меҳмон- хонаҳо ва тарабхонаҳо, млн. сомонӣ	422,0	144,7	3313,0	156,3	113,3		121,0
аз он ҷумла:							
дар меҳмонхонаҳо	22,0	92,7	157,5	95,4	104,6		102,1
дар тарабхонаву ошхонаҳо	400,0	149,3	3155,5	161,2	114,4		122,5
Ҳаҷми умумии хизматрасонии пулакӣ дар ҳамаи соҳаҳои хиз- матрасонӣ - ҳамагӣ, млн. сомонӣ	3707,8	127,2	23032,6	113,4	117,8		116,8
аз он ҷумла:							
хизматрасонии пулакӣ ба аҳоли, млн. сомонӣ	2730,8	123,8	16317,7	111,3	118,0		113,3
Маҳсулоти умумии кишоварзӣ, млн. сомонӣ³⁾	8473,1	110,7	47567,5	109,0	119,7		107,5
аз он ҷумла:							
дар хоҷагиҳои ҷамъиятӣ ва деҳқонӣ	4768,0	111,3	23473,7	108,4	131,9		106,3
хоҷагиҳои аҳоли	3705,1	109,8	24093,8	109,7	107,9		109,0
- маҳсулоти растанипарварӣ	6561,1	111,8	31653,9	109,7	128,4		106,6
аз он:							
дар хоҷагиҳои ҷамъиятӣ ва деҳқонӣ	4416,5	112,2	20186,7	110,6	138,1		105,2
хоҷагиҳои аҳоли	2144,6	111,0	11467,2	108,3	112,3		109,5
- маҳсулоти чорвопарварӣ	1912,0	107,0	15913,6	107,6	100,6		109,6
аз он:							
дар хоҷагиҳои ҷамъиятӣ ва деҳқонӣ	351,5	101,5	3287,0	96,5	88,6		113,1
хоҷагиҳои аҳоли	1560,5	108,3	12626,6	111,0	103,5		108,4
Моҳипарварӣ, млн. сомонӣ	3,5	36,9	76,4	97,9	81,3		112,7

НИШОНДИҲАНДАҲОИ МАКРОИҚТИСОДИЁТ

	август с.2026	август с.2026 ба ҳисоби фоиз нисбат ба август с.2025	январ - август с.2026	январ - август с.2026 ба ҳисоби фоиз нисбат ба январ - август с. 2025	Барои маълумот:	
	август с.2025	январ - август с.2025	август с.2024	январ - август с.2024	август с.2024	январ - август с.2024

Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар ҳамаи кате- горияҳои хоҷагиҳо, ҳазор тонна						
-ғалладонагиҳо	133,1	91,3	960,0	98,9	120,8	93,6
аз он:						
дар хоҷагиҳои ҷамъиятӣ ва деҳқонӣ	110,7	91,7	714,7	98,3	117,6	91,7
хоҷагиҳои аҳоли	22,4	89,7	245,3	100,9	139,7	100,0
аз ҷумла гандум	42,5	69,4	657,7	93,1	133,7	90,2
аз он:						
дар хоҷагиҳои ҷамъиятӣ ва деҳқонӣ	44,2	76,2	492,4	91,5	143,5	89,3
хоҷагиҳои аҳоли	-	-	165,3	98,2	59,7	93,3
-пахта	13,0	34,3	13,0	34,3	8,8 бар	8,8 бар
-картошка	215,7	107,4	619,4	110,3	125,8	106,5
аз он:						
дар хоҷагиҳои ҷамъиятӣ ва деҳқонӣ	169,3	103,6	432,2	112,6	129,7	107,7
хоҷагиҳои аҳоли	46,4	124,3	187,2	105,2	110,9	104,0
-сабзавот	282,2	110,1	1907,5	109,3	114,6	95,1
аз он:						
дар хоҷагиҳои ҷамъиятӣ ва деҳқонӣ	146,3	131,1	1060,7	111,7	128,8	86,6
хоҷагиҳои аҳоли	135,9	93,9	846,8	106,4	105,7	107,8
аз ҷумла пилёз	67,1	83,4	556,0	111,2	1,6 бар	72,7
аз он:						
дар хоҷагиҳои ҷамъиятӣ ва деҳқонӣ	56,3	75,8	409,0	113,0	1,7 бар	67,5
хоҷагиҳои аҳоли	10,8	176,1	147,0	106,2	97,4	91,2
-полизи	107,9	108,4	828,9	107,2	136,2	121,1
аз он:						
дар хоҷагиҳои ҷамъиятӣ ва деҳқонӣ	100,8	109,3	721,6	107,0	140,3	121,9
хоҷагиҳои аҳоли	7,1	96,5	107,3	108,6	99,4	116,3
-меваҷот	100,1	117,4	473,4	96,6	128,3	123,1
аз он:						
дар хоҷагиҳои ҷамъиятӣ ва деҳқонӣ	59,3	101,4	303,8	87,1	122,6	118,5
хоҷагиҳои аҳоли	40,8	1,5 бар	169,6	120,3	143,0	136,2
аз ҷумла: себ	45,8	1,9 бар	118,0	133,1	88,3	125,0
аз он:						

НИШОНДИҲАНДАҶОИ МАКРОИҚТИСОДИЁТ

	август с.2026	август с.2026 ба ҳисоби фоиз нисбат ба август с.2025	январ - август с.2026	январ - август с.2026 ба ҳисоби фоиз нисбат ба январ - август с. 2025	Барои маълумот:	
					август с.2025 ба ҳисоби фоиз нисбат ба август с.2024	январ - август с.2025 ба ҳисоби фоиз нисбат ба январ - август с. 2024
дар хоҷагиҳои ҷамъиятӣ ва деҳқонӣ	33,1	1,6 бар	77,0	123,5	91,9	124,3
хоҷагиҳои аҳоли	12,7	3,5 бар	41,0	1,6 бар	71,8	126,7
зардолу	29,5	87,9	183,5	68,2	1,6 бар	122,5
аз он:						
дар хоҷагиҳои ҷамъиятӣ ва деҳқонӣ	18,5	64,0	132,3	59,8	1,7 бар	121,2
хоҷагиҳои аҳоли	11,0	2,3 бар	51,2	107,5	129,9	128,6
-ангур	76,4	134,0	137,0	113,6	1,5 бар	1,7 бар
аз он:						
дар хоҷагиҳои ҷамъиятӣ ва деҳқонӣ	54,7	133,7	79,1	109,3	1,6 бар	1,8 бар
хоҷагиҳои аҳоли	21,7	134,6	57,9	120,1	133,9	1,5 бар
-ғўшти чорвои калон ва майда (дар вазни зинда)	25,0	112,8	186,6	113,7	101,9	110,3
аз он:						
дар хоҷагиҳои ҷамъиятӣ ва деҳқонӣ	2,3	107,2	16,8	108,6	123,2	109,2
хоҷагиҳои аҳоли	22,7	113,4	169,8	114,3	100,1	110,4
-ғўшти паранда (дар вазни зинда)	4,6	116,0	31,4	107,8	85,2	100,2
аз он:						
дар хоҷагиҳои ҷамъиятӣ ва деҳқонӣ	2,9	128,1	24,7	107,2	58,9	97,1
хоҷагиҳои аҳоли	1,7	99,6	6,7	110,1	2,1 бар	113,9
-шир	68,2	102,1	622,7	105,6	87,1	102,4
аз он:						
дар хоҷагиҳои ҷамъиятӣ ва деҳқонӣ	5,8	109,0	47,4	108,6	95,8	97,3
хоҷагиҳои аҳоли	62,4	101,5	575,3	105,4	86,4	102,9
-тухм, млн. дона	117,0	100,1	935,7	102,4	109,1	119,5
аз он:						
дар хоҷагиҳои ҷамъиятӣ ва деҳқонӣ	92,4	89,4	724,4	96,6	109,3	123,9
хоҷагиҳои аҳоли	24,6	1,8 бар	211,3	128,9	107,7	102,9
-пашм, тонна	793,4	104,4	7523,9	107,2	104,8	104,4
аз он:						
дар хоҷагиҳои ҷамъиятӣ ва деҳқонӣ	287,1	115,8	2275,5	118,9	121,7	106,4
хоҷагиҳои аҳоли	506,3	98,9	5248,4	102,8	98,2	103,7
-пилла, тонна	0,5	-	325,4	139,4	-	64,6

НИШОНДИҲАНДАҲОИ МАКРОИҚТИСОДИЁТ

	август с.2026	август с.2026 ба ҳисоби фоиз нисбат ба август с.2025	январ - август с.2026	январ - август с.2026 ба ҳисоби фоиз нисбат ба январ - август с. 2025	Барои маълумот:	
	август с.2025	январ - август с.2025	август с.2024	январ - август с.2024	август с.2024	январ - август с. 2024
<i>аз он:</i>						
дар хоҷагиҳои ҷамъиятӣ ва деҳқонӣ	0,5	-	325,4	139,4	-	64,6
хоҷагиҳои аҳоли	-	-	-	-		
-асал, тонна	568,8	63,9	1690,7	79,3	105,1	100,1
<i>аз он:</i>						
дар хоҷагиҳои ҷамъиятӣ ва деҳқонӣ	72,2	74,5	266,8	98,9	122,5	105,1
хоҷагиҳои аҳоли	496,6	62,6	1423,9	76,4	103,3	99,4
Моҳидорӣ, тонна	134,2	48,4	2267,9	98,7	89,1	108,9
Гардиши савдои хориҷӣ, млн. \$⁴⁾	1289,4	112,1	9232,7	137,2	167,1	116,8
бо мамлакатҳои ИДМ	471,4	125,1	3609,8	124,7	112,8	107,0
бо мамлакатҳои хориҷи дур	818,0	105,8	5622,9	146,6	2,2 бар	126,0
Содирот - ҳамагӣ, млн.\$	185,6	37,2	1968,3	120,5	3,5 бар	129,3
ба мамлакатҳои ИДМ	52,4	99,2	382,4	118,0	120,2	89,5
ба мамлакатҳои хориҷи дур	133,2	29,8	1585,9	121,1	4,6 бар	145,3
Воридот - ҳамагӣ, млн.\$	1103,8	169,7	7264,4	142,5	118,9	113,3
аз мамлакатҳои ИДМ	419,0	129,2	3227,3	125,5	111,7	109,7
аз мамлакатҳои хориҷи дур	684,8	210,0	4037,1	159,9	127,0	117,3

¹⁾ Суръати рушди истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ бо истифода аз индекси нархҳои истеҳсолкунандагони маҳсулоти саноатӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ арзёби карда шудааст; Маълумот оид ба истеҳсоли нерӯи барқ дар давраи ҳисоботӣ ва дар ҳамин давраи соли гузашта аз рӯи тарифи нави ШСХК «Барқи тоҷик» бозҳисоб шудааст.

²⁾ Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ бо нархҳои муқоисавии соли 2025 ҳисоб карда шудааст;

³⁾ Гардиши савдои хориҷӣ дар асоси маълумоти расмӣ Ҳадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва содироту воридоти нерӯи барқ бо назардошти маълумоти ШСХК «Барқи Тоҷик» ва ҶСП «Помир Энержӣ», воридоти гази табиӣ дар асоси маълумоти ҶСК «Тоҷиктрансгаз» ҳисоб карда шудаанд.

НИШОНДИҲАНДАҶОИ МАКРОИҚТИСОДИЁТ

	июли с.2026	июли с.2026 ба ҳисоби фоиз нисбат ба июли с.2025	январ - июли с.2026	январ - июли с.2026 ба ҳисоби фоиз нисбат ба январ - июли с. 2025	<i>Барои маълумот:</i> июли с.2025 ба ҳисоби фоиз нисбат ба июли с.2024		январ - июли с.2025 ба ҳисоби фоиз нисбат ба январ- июли с. 2024
Шумораи аҳолии доимӣ (дар охири давра), ҳазор нафар							
то 1.01.2026	10723,5	102,0		х	х	х	х
то 1.07.2026 (пешакӣ)	10817,7	102,0		х	х	х	х
Шумораи бекорони расмӣ бақайдгирифта-шуда, ҳазор нафар (дар охири давра) ⁴⁾	56,6	109,8	56,6	109,8	103,6		103,6
Музди меҳнати миёнаи ҳармоҳаи як корманд							
-номиналӣ, сомонӣ	3507,67	121,6	3275,43	120,6	112,3		122,0
-ҳақиқӣ, бо фоиз	х	116,8	х	116,1	108,5		117,8

⁴⁾ Аз рӯи маълумоти Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳоли

Индекси нарх

(дар охири давра, ба ҳисоби фоиз)

	<i>август с.2026 нисбат ба</i>			<i>январ- август с.2026 ба ҳисоби фоиз нисбат ба январ- август с.2025</i>	<i>Барои маълумот: январ - август с. 2025 ба ҳисоби фоиз нисбат ба январ - август с.2024</i>
	июли с.2026	август с.2025	декабри с.2025		
Индекси нархҳои истеҳсол- кунандагони маҳсулоти саноатӣ	99,4	100,7	98,0	101,9	106,1
Индекси нархҳои истеҳсол- кунандагони маҳсулоти кишоварзӣ	98,9	101,0	101,8	102,3	102,3
Индекси нархҳои истеъмолий	100,1	104,1	102,7	103,8	103,5
аз он ҷумла ба:					
ҳамаи молҳо	100,1	103,9	102,5	103,5	103,5
аз онҳо:					
молҳои озукаворӣ (якҷоя бо машруботи спиртдор)	100,1	104,4	102,6	104,4	103,9
молҳои ғайриозуқа	100,1	103,2	102,3	102,4	103,0
хизматрасонӣ	100,0	105,8	103,8	106,1	104,2
Таваррум дар баҳши истеъмолий⁵⁾	0,1	4,1	2,7	3,8	3,5

⁵⁾ Ба ташаккули сатҳи таваррум дар моҳи августи соли ҷорӣ асосан тағйироти (афзоиши) нархи молҳои озукаворӣ 0,1 фоиз ва молҳои ғайриозуқа 0,1 фоиз таъсир расонидаанд.

1.2. ИСТЕҲСОЛОТ (ХИЗМАТРАСОНӢ)

1.2.1. САНОАТ

Дар моҳҳои январ – августи соли 2026 корхонаҳои саноатӣ якҷо бо соҳибкорони хусусӣ ба маблағи 45371,6 млн. сомонӣ маҳсулот истеҳсол кардаанд, ки нисбат ба моҳҳои январ - августи соли 2025-ум (бо нархҳои муқоисавӣ) 13,8 фоиз афзудааст.


Омили асосии рушди суръати соҳаи саноат асосан аз ҳисоби афзоиши ҳаҷми саноати коркард – 23,0 фоиз, таъминоти нерӯи барқ, газ, буғ ва тозакунии ҳаво – 19,3 фоиз, таъминоти об, тозакунии, коркарди партовҳо ва маҳсулоти дуюмдараҷа – 17,2 фоиз ба амал омадааст.

Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар моҳҳои январ – августи солҳои 2025-2026

(млн. сомонӣ)

	январ –августи соли 2025	январ – августи соли 2026	январ – август соли 2026 бо ҳисоби фоиз нисбат январ – августи соли 2025
Ҳамагӣ	39883,9	45371,6	113,8
аз он ҷумла:			
саноати истихроҷ	13394,3	11786,9	92,9
саноати коркард	18829,7	23253,6	123,0
таъминоти нерӯи барқ, газ, буғ ва тозакунии ҳаво	7420,1	10050,1	119,3
таъминоти об, тозакунии, коркарди партовҳо ва дастрасии коркарди дуҷумдараҷа	239,8	281,0	117,2

**Таносуби соҳаҳои саноат дар ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулот
дар моҳҳои январ – августи соли 2026**




1.2.1.1 САНОАТИ ИСТИХРОЧИ МАЪДАН

Дар саноати истихроҷи маъдан дар моҳҳои январ – августи соли 2026 ба маблағи 11786,9 млн. сомони маҳсулот истеҳсол карда шудааст, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноати нисбат ба моҳҳои январ – августи соли 2025-ум бо нархҳои муқоисавӣ 7,1 фоиз кам шудааст.

Қошиқҳои суръати рушди саноати истихроҷи маъдан аз рӯи намудҳои маҳсулотҳои истеҳсоли нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта аз ҳисоби истихроҷи маъданҳои филизӣ – 8,1 фоиз, нафти хом ва гази табиӣ – 34,9 фоиз мушоҳида мегардад.

Ҳиссаи зерсоҳаҳои саноати истихроҷ дар моҳҳои январ – августи соли 2026




Истихроҷи намудҳои ҷудогонаи саноати истихроҷ

	январ – август с.2025	январ – август с.2026	январ – август с.2026 ба ҳисоби фоиз нисбат ба январ – август с.2025
ангиштсанг, тонна	1566250,9	1841551,0	117,6
ангишти бур, тонна	50080,0	52781,0	105,4
нафт, тонна	12251,3	13401,2	109,4
маводи ғайримаъданӣ, м.мукааб	1367363,9	1373958,4	100,5
намаки ошӣ, тонна	16463,6	16563,6	100,6

1.2.1.2. САНОАТИ КОРКАРД

Ҳаҷми истеҳсолот дар саноати коркард дар моҳҳои январ – августи соли 2026–ум 23253,6 млн. сомонӣ, аз он маҳсулоти хӯрокворӣ якҷоя бо нӯшокиҳо ва тамоку 7750,1 млн. сомонӣ, истеҳсоли маҳсулоти насосӣ ва дӯзандагӣ 1521,6 млн. сомонӣ, истеҳсоли маҳсулот аз чӯб ва қоғаз, ғаёлияти таъбу нашр 565,9 млн. сомонӣ, истеҳсоли маҳсулоти нафтӣ 26,4 млн. сомонӣ, истеҳсоли маҳсулоти кимиёвӣ 605,5 млн. сомонӣ, ҳаргуна маҳсулоти ғайрифилзии маъданӣ 3465,8 млн. сомонӣ, истеҳсолоти металлургӣ ва истеҳсоли маснуоти тайёри филзӣ 8310,7 млн. сомониро ташкил дод. Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ умуман дар соҳаи коркард 23,0 фоиз зиёд шудааст.

Ҳиссаи зерсоҳаҳои саноати коркард дар моҳҳои январ – августи соли 2026



ИСТЕҲСОЛИ НАМУДҲОИ АСОСИИ МАҲСУЛОТИ САНОАТИ КОРКАРД

	январ – август с. 2025	январ – август с.2026	январ – август с.2026 ба ҳисоби фоиз нисбат ба январ – август с.2025
Истеҳсоли маҳсулоти хӯрокворӣ, якҷоя бо нӯшокиҳо ва тамоку			
гӯшт ва маҳсулоти гӯшӣ, бо назардошти гӯшти мурғ, тонна	48515,8	51558,9	106,3
маҳсулоти ҳасиб, тонна	2959,6	3786,7	127,9
маҳсулоти шири холис, тонна	14132,6	17253,3	122,1
консерваҳо, ҳаз. куттии шартӣ	36499,7	39154,8	107,3
маҳсулоти қаннодӣ, тонна	20462,4	25087,1	122,6
орд, тонна	408425,9	516715,1	126,5
макарон, лапша ва дигар маҳсулотҳои макаронӣ, тонна	8843,3	7708,6	87,2
равғани растанӣ, тонна	13810,2	15084,7	109,2
арак ва маҳсулоти ликёру арак, декалитр	41329,1	42679,3	103,3
нӯшокиҳои биспиртӣ, декалитр	29839650,2	24375684,7	81,7
обҳои минералӣ, декалитр	1569916,0	2001816,2	127,5
Истеҳсоли маҳсулоти насосҷӣ ва дӯзандагӣ			
нахи пахта, тонна	14487,8	16583,9	114,5
ресмони пахтагин (калоба), тонна	10824,7	12671,5	117,1
газворҳо, ҳаз. метри мураббаъ	12581,4	6233,7	49,5
қолин ва маснуоти қолин, ҳаз. метри мураббаъ	17225,2	46988,6	2,7 бар
Истеҳсоли маснуоти нафтӣ			
бензин, тонна	4984,9	323,1	6,5
сӯзишвории дизелӣ, тонна	1629,3	2688,5	1,7 бар
мазут, тонна	2216,8	1781,0	80,3
қир (битум) тонна	1808,6	1809,4	100,0
асфалт, тонна	76421,6	128793,0	1,7 бар
Истеҳсоли маснуоти резинӣ ва пластмассӣ, истеҳсоли ҳаргуна маснуоти ғайрифилизи маъданӣ			
семент, тонна	3253991,3	3708655,4	114,0
хишти бинокорӣ, ҳаз. дона	190129,1	264609,4	139,2
бетони сохтмонӣ, метри мукааб	426099,7	531291,5	124,7
арматураи сохтмонӣ, тонна	18867,7	20717,0	109,8

Дар моҳҳои январ – августи соли 2026 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти хӯрокворӣ якҷоя бо нӯшокиҳо ва тамоку 23,1 фоиз зиёд шуд, ки он аз ҳисоби истеҳсоли консерваҳо – 7,3 фоиз, равғани растанӣ – 9,2 фоиз, орд – 26,5 фоиз, гӯшти мурғ – 20,7 фоиз ба вуҷуд омадааст.

Дар истеҳсоли маҳсулоти насосҷӣ ва дӯзандагӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ 2,6 фоиз зиёд шудааст, ки асосан аз ҳисоби зиёдшавии истеҳсоли маҳсулоти чӯрбу пайпоқ – 17,7 фоиз ва нахи пахта – 14,5 фоиз, мушоҳида мегардад.

Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти нафтӣ – 17,4 фоиз кам шуд, ки ин аз ҳисоби камшавии истеҳсоли бензин – 93,5 фоиз ба вуҷуд омадааст.

Истеҳсоли ҳаргуна маснуоти ғайрифилизи маъданӣ 26,8 фоиз зиёд шуд, ки аз ҳисоби зиёдшавии семент – 14,0 фоиз, арматураи сохтмонӣ – 9,8 фоиз ва хишти бинокорӣ – 39,2 фоиз ба вуқӯъ омадааст.

1.2.1.3 ТАЪМИНОТИ НЕРҶИ БАҶ, ГАЗ, БУҒ ВА ТОЗАКУНИИ ҲАВО

Ҳаҷми истеҳсол ва тақсимои нерҶи баҶ, газ ва тозакунии ҳаво дар моҳҳои январ–август соли 2026-ум 10050,1 млн. сомони ро ташкил кард, рушди истеҳсолот аз рӯи намуи ғаёлияти мазкур ба 119,3 ғоиш баробар шуд.


Истеҳсоли нерҶи баҶ ва гармӣ

	январ – август с.2025	январ – август с.2026	январ – август с.2026 ба ҳисоби ғоиш нисбат ба январ – август с.2025
Истеҳсоли нерҶи баҶ, млн.квт. соат	17083,4	16786,0	98,3
аз он ҷумла:			
марказҳои гармидиҳанда	859,7	964,0	112,2
нерӯгоҳҳои оби баҶ	16223,0	15820,8	97,5
нерӯгоҳҳои офтобии баҶ	0,7	1,2	1,8 бар
Истеҳсоли нерҶи гармӣ, ҳаз.Гкал	812,4	750,9	92,4

Тақсимои нерҶи баҶ, газ ва об

	январ – август с. 2026, млн. сомони	январ – август с.2026 нисбат ба январ – август с.2025, бо ғоиш
Ҳамагӣ	6692,9	121,9
аз он ҷумла:		
ВМКБ	34,5	88,4
Вилояти Суғд	2042,0	126,5
Вилояти Хатлон	1500,4	116,3
ш. Душанбе	1995,7	121,9
НТҶ	1120,3	122,8

Ҳиссаи хизматрасони таъминоти баҶ, гармӣ ва об дар моҳҳои январ – август соли 2026



1.2.1.4 ТАЪМИНОТИ ОБ, ТОЗАКУНӢ, КОРКАРДИ ПАРТОВҲО ВА ДАСТРАСИ КОРКАРДИ ДУЮМДАРАЧА

Ҳаҷми истеҳсол ва таъминоти об, тозакунӣ, коркарди партовҳо ва дастраси коркарди дуумдараҷа дар моҳҳои январ – августи соли 2026-ум 281,0 млн. сомониро ташкил додааст.

Ҳаҷми маҳсулоти бор карда баровардашудаи корхонаҳои саноатӣ дар моҳҳои январ – августи соли 2026 якҷоя бо боқимондаи маҳсулоти саноатӣ 43757,4 млн. сомониро ташкил дод.

Ҳаҷми маҳсулоти ба фуруш баровардаи корхонаҳои саноатӣ

	январ- август с. 2026, млн. сомонӣ
Ҳамагӣ	43757,4
аз он ҷумла:	
саноати истихроҷ	10585,1
саноати коркард	22841,2
таъминоти нерӯи барқ, газ, буг ва тозакунии ҳаво	10050,1
таъминоти об, тозакуни, ҷамъоварӣ ва коркарди партовҳо ва дастраси коркарди дуумдараҷа	281,0

1.2.1.5 ИСТЕҲСОЛИ ҲАҶМИ МАҲСУЛОТИ САНОАТӢ ДАР САТҲИ МИНТАҚАҲО

Амалишавии пай дар пайи чорабиниҳо оид ба рушди соҳаи саноат дар кишвар ба афзоиши ҳаҷми маҳсулоти саноатии минтақаҳои ҷумҳурӣ мусоидат намуд, ки суръати рушди соҳаи саноат дар вилояти Суғд (108,3 фоиз нисбат ба январ – августи соли 2025), вилояти Хатлон (115,2 фоиз), шаҳри Душанбе (122,9 фоиз) баланд гардида, дар НТҚ ба 113,7 фоиз ва ВМКБ бошад, ба 121,3 фоиз баробар гардид.

Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар минтақаҳо дар моҳҳои январ – августи соли 2026 (млн. сомонӣ)


	саноати истихроҷи маъдан		бо фоиз		саноати коркард		бо фоиз		таъминоти нерӯи барқ, газ, буг ва тозакунии ҳаво		бо фоиз		таъминоти об, тозакунии, коркарди партовҳо ва дастраси коркарди дуумдараҷа		бо фоиз	
	2025	2026			2025	2026			2025	2026			2025	2026		
Ҷумҳурии Тоҷикистон^{1,2}	13394,3	11786,9	92,9	18829,7	23253,6	123,0	7420,1	10050,1	119,3	239,8	281,0	117,2				
ВМКБ	65,2	96,5	1,6 бар	51,5	66,3	128,2	53,6	50,2	82,5	9,7	9,4	97,2				
вилояти Суғд	11815,1	10458,0	93,5	11178,8	14410,3	128,4	1440,1	2089,0	127,8	93,5	107,0	114,5				
вилояти Хатлон	447,9	422,3	99,6	3566,6	3868,2	108,0	3459,9	4489,7	114,3	45,3	46,6	102,9				
ш. Душанбе	74,3	75,2	106,9	2494,0	2891,9	115,5	1506,2	2123,1	124,2	69,5	98,7	141,9				
НТҚ	991,8	734,9	78,2	1538,8	2016,9	130,5	960,3	1298,1	119,1	21,8	19,3	88,3				

¹⁾– бо назардошти бахши ғайридавлатӣ (хусусӣ)

²⁾– маълумотҳо бо индекси нархҳои маҳсулоти саноатӣ ҳисоб карда шудаанд


Дар сохтори ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноати ҷумҳурӣ ҳиссаи ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноати вилоятҳои Суғд (59,7 фоиз) ва Хатлон (19,5 фоиз) афзалият доранд.

Вазни қиёсии минтақаҳо дар ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар моҳҳои январ - августи соли 2026 (фоиз)



Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар сатҳи минтақаҳо ба ҳар сари аҳоли дар моҳҳои январ – августи соли 2026, сомонӣ


Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба ҳисоби миёна ба ҳар сари аҳоли дар сатҳи ҷумҳурӣ 4274,20 сомониро ташкил медиҳад. Таҳлили истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба ҳисоби миёна ба ҳар сари аҳоли фарқиати гуногунро нишон дод, ки аз ҷадвали зерин аён мебошад.



Шумораи корхонаҳои истеҳсоли

Дар давраи ҳисоботӣ 4026 коргоҳу корхонаҳои истеҳсоли, аз ҷумла дар соҳаҳои истихроҷ 385 адад, коркард 3466 адад, таъминоти нерӯи барқ, газ, буғ ва тозакунии ҳаво 72 адад ва таъминоти об ва коркарди партовҳо 103 адад фаъолият намудаанд.

Аз ин шумора 1338 адад (33,2 фоиз аз шумораи умумии корхонаҳо) ба вилояти Суғд, 932 адад (23,2 фоиз) – ба вилояти Хатлон, 838 адад (20,8 фоиз) – ба ш. Душанбе, 702 адад (17,4 фоиз) – ба НТҚ ва 216 адад (5,4 фоиз) – ба ВМКБ рост меоянд.



1.2.2. КИШОВАРЗӢ, ХОҶАГИИ ҶАНГАЛ ВА МОҶИПАРВАРӢ

1.2.2.1. КИШОВАРЗӢ

Ҳаҷми маҳсулоти умумии кишоварзӣ дар моҳҳои январ - августи соли 2026 дар ҳамаи категорияҳои хоҷагӣ 47567,5 млн. сомони ро ташкил дод, ки нисбат ба ҳамина давраи соли 2025-ум бо нархҳои муқоисавӣ 9,0 фоиз зиёд мебошад, аз он ҷумла дар соҳаи растанипарварӣ 31653,9 млн. сомони ро ташкил дода, 9,7 фоиз ва соҳаи ҷорвопарварӣ 15913,6 млн. сомони ро ташкил дода, 7,6 фоиз зиёд шудааст.

Маҳсулоти умумии кишоварзӣ, млн. сомонӣ


	ҳаҷми умумии маҳсулот дар моҳҳои январ- августии соли 2026 (бо наرخҳои соли 2026)	ҳаҷми умумии маҳсулот дар моҳҳои январ- августии соли 2026 (бо нархҳои муқоисавӣ соли 2025)	январ- августии с. 2026 бо фоиз нисбат ба январ- августии с. 2025	таносуб ба ҳисоби фоиз:		
				хоҷагиҳои ҷамъиятӣ	хоҷагиҳои деҳқонӣ	хоҷагиҳои аҳоли
Ҳамагӣ	48139,6	47567,5	109,0	15,1	34,2	50,7
ВМКБ	480,2	459,4	109,6	20,0	5,0	75,0
Вилояти Суғд	16384,8	15966,0	110,1	20,6	36,9	42,5
Вилояти Хатлон	23338,7	23947,6	109,0	12,8	31,6	55,6
НТҚ	7935,9	7194,5	106,9	10,3	39,1	50,6
растанипарварӣ	31467,3	31653,9	109,7	17,0	46,8	36,2
ВМКБ	123,8	123,8	142,3	73,7	12,2	14,1
Вилояти Суғд	10430,0	10377,1	106,8	20,5	50,9	28,6
Вилояти Хатлон	16190,2	16992,1	111,6	16,7	41,3	42,0
НТҚ	4723,3	4160,9	109,0	7,7	59,8	32,5
ҷорвопарварӣ	16672,3	15913,6	107,6	11,4	9,3	79,3
ВМКБ	356,4	335,6	101,0	0,2	2,4	97,4
Вилояти Суғд	5954,8	5588,9	116,6	20,7	10,9	68,4
Вилояти Хатлон	7148,5	6955,5	103,1	3,4	7,6	89,0
НТҚ	3212,6	3033,6	104,2	13,8	10,6	75,6

Дар моҳҳои январ - августи соли 2026 ҳиссаи хоҷагиҳои ҷамъиятӣ дар ҳаҷми маҳсулоти умумии кишоварзӣ 15,1 фоизро ташкил дод, ки ин нишондиҳанда дар хоҷагиҳои вилоятҳои Суғд 20,6 фоиз, ВМКБ 20,0 фоиз, Хатлон 12,8 фоиз ва ба шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 10,3 фоиз рост меояд.

Дар ин давра ба хоҷагиҳои деҳқонӣ 34,2 фоизи ҳиссаи ҳаҷми маҳсулоти умумии кишоварзӣ рост меояд.

Дар ҳаҷми маҳсулоти умумии кишоварзӣ асосан ҳиссаи хоҷагиҳои аҳоли 50,7 фоизро ташкил медиҳад, ин нишондиҳанда дар хоҷагиҳои ВМКБ 75,0 фоиз, вилоятҳои Суғд 42,5 фоиз, Хатлон 55,6 фоиз ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 50,6 фоиз рост меояд.


Тақсимои ҳаҷми маҳсулоти умумии кишоварзӣ
аз рӯи категорияи хоҷагиҳо, фоиз



Динамикаи истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ

	давраи ҳисоботӣ бо ҳисоби фоиз нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта	моҳи ҳисоботӣ бо ҳисоби фоиз нисбат ба моҳи гузашта
соли 2025		
январ	105,9	17,5
феврал	106,7	90,4
март	108,3	1,9 б.
семоҳаи I	107,2	х
апрел	108,7	90,7
май	91,2	2,2 б.
июн	117,8	3,4 б.
семоҳаи II	110,3	х
июл	93,5	61,4
август	119,7	92,7
сентябр	109,4	2,4 б.
семоҳаи III	107,0	х
октябр	121,9	58,9
ноябр	101,5	63,0
декабр	111,5	117,0
семоҳаи IV	112,6	х
соли 2026		
январ	105,5	17,9
феврал	107,3	92,5
март	109,7	2,0 б.
семоҳаи I	108,0	х
апрел	104,9	81,8
май	108,2	1,9 б.
июн	106,9	4,2 б.
семоҳаи II	107,0	х
июл	113,2	59,9
август	110,7	82,6

Динамикаи ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ нисбат ба моҳи декабри соли 2019, бо фоиз



Арзёбии маълумотҳо бо истисноии омилҳои мавсимӣ ва тақвими бо истифодаи барномаи «TRAMO SEATS» ҳисоб карда шудаанд. Тасҳехоти мавсимӣ усули таҳлили омори аст, ки таъсири омилҳои гуногуни ба фаъолияти мавсимӣ алоқамандӣ доштара дар қатори маълумотҳо муайян намуда, бо роҳи ҳисобу китоб онҳоро аз миён мебардорад.

1.2.2.1.1. РАСТАНИПАРВАРӢ

Дар моҳҳои январ - августи соли 2026 дар ҳамаи категорияҳои хоҷагӣ 959982 тонна ғалладонагӣ (аз ҷумла гандум 657687 тонна), 13003 тонна пахта, 619384 тонна картошка, 1907461 тонна сабзавот (аз ҷумла пиёз 555951 тонна), 828941 тонна полизӣ, 473366 тонна мевагӣ (аз ҷумла 118033 тонна себ ва 183466 тонна зардолу), ангур 136970 тонна ва хӯроки чорво ба ҳисоби воҳиди хӯрока 1241589 тонна истеҳсол карда шудааст, ки нисбат ба ҳамаи давраи соли 2025-ум истеҳсоли картошка 10,3 фоиз, сабзавот 9,3 фоиз аз он ҷумла пиёз 11,2 фоиз, полизӣ 7,2 фоиз, ангур 13,6 фоиз ва зироатҳои хӯроки чорво 3,2 фоиз зиёд шуда, истеҳсоли ғалладонагӣ 1,1 фоиз, пахта 1,7 баробар ва мевагӣ 3,4 фоиз кам шудааст.

**Истеҳсоли маҳсулоти растанипарварӣ дар минтақаҳои ҷумҳурӣ
дар моҳҳои январ - августи соли 2026**

	<i>Ҳаҷми истеҳсол, тонна</i>	<i>январ-август с. 2026 ба ғоиз нисбат ба январ- август с. 2025</i>	<i>Барои маълумот: январ-август с. 2025 ба ғоиз нисбат ба январ- август с. 2024</i>
	ғалладонагӣҳо		
Ҷумҳурии Тоҷикистон	959982	98,9	93,6
ВМКБ	1848	104,9	107,1
Вилояти Суғд	279040	104,3	83,9
Вилояти Хатлон	529434	95,3	101,4
НТҚ	149661	102,7	86,7
	<i>аз ҷумла гандум</i>		
Ҷумҳурии Тоҷикистон	657687	93,1	90,2
ВМКБ	1144	103,4	108,0
Вилояти Суғд	132982	94,7	78,0
Вилояти Хатлон	415947	91,5	95,1
НТҚ	107614	97,3	88,9
	пахта		
Ҷумҳурии Тоҷикистон	13003	34,3	8,8 бар
ВМКБ	-	-	-
Вилояти Суғд	886	63,3	9,7 бар
Вилояти Хатлон	12117	33,3	8,8 бар
НТҚ	-	-	-
	картошка		
Ҷумҳурии Тоҷикистон	619384	110,3	106,5
ВМКБ	4288	127,7	133,1
Вилояти Суғд	322326	111,7	118,0
Вилояти Хатлон	202677	106,5	97,8
НТҚ	90093	113,3	92,8
	сабзавот		
Ҷумҳурии Тоҷикистон	1907461	109,3	95,1
ВМКБ	2942	114,4	108,8
Вилояти Суғд	437346	110,7	108,7
Вилояти Хатлон	1151310	110,8	90,1
НТҚ	315863	102,4	97,8
	<i>аз ҷумла пиёз</i>		
Ҷумҳурии Тоҷикистон	555951	111,2	72,7
ВМКБ	259	106,8	89,9
Вилояти Суғд	134028	108,7	116,3
Вилояти Хатлон	345952	111,4	62,3
НТҚ	75712	114,7	79,9

**Таносуби истехсоли маҳсулоти растанипарварӣ дар минтақаҳо ва
категорияҳои хоҷагиҳои ҷумҳурӣ дар моҳҳои январ - августи соли 2026**

	<i>ҳиссаи хоҷагиҳо дар ҳаҷми умумӣ бо фоиз</i>			
	<i>хоҷагиҳои ҷамъиятӣ</i>	<i>хоҷагиҳои деҳқонӣ</i>	<i>аҳоли</i>	<i>бо фоиз нисбат ба ҷамъабаст</i>
	Ғалладонагӣҳо			
Ҷумҳурии Тоҷикистон	20,3	54,1	25,6	100,0
ВМКБ	70,4	18,9	10,7	0,2
Вилояти Суғд	21,2	63,0	15,8	29,1
Вилояти Хатлон	20,9	47,5	31,6	55,1
НТҚ	16,2	61,3	22,5	15,6
	<i>аз ҷумла гандум</i>			
Ҷумҳурии Тоҷикистон	22,0	52,9	25,1	100,0
ВМКБ	70,8	19,3	9,9	0,2
Вилояти Суғд	22,7	61,3	16,0	20,2
Вилояти Хатлон	22,5	47,8	29,7	63,2
НТҚ	18,7	62,3	19,0	16,4
	пахта			
Ҷумҳурии Тоҷикистон	29,7	70,3	-	100,0
ВМКБ	-	-	-	-
Вилояти Суғд	2,8	97,2	-	6,8
Вилояти Хатлон	31,7	68,3	-	93,2
НТҚ	-	-	-	-
	картошка			
Ҷумҳурии Тоҷикистон	21,3	48,5	30,2	100
ВМКБ	64,3	13,9	21,8	0,7
Вилояти Суғд	29,3	51,2	19,5	52,0
Вилояти Хатлон	15,3	36,5	48,2	32,7
НТҚ	4,4	67,0	28,6	14,6
	сабзавот			
Ҷумҳурии Тоҷикистон	15,9	39,7	44,4	100,0
ВМКБ	72,3	17,6	10,1	0,1
Вилояти Суғд	20,1	36,7	43,2	22,9
Вилояти Хатлон	17,1	35,8	47,1	60,4
НТҚ	5,3	58,2	36,5	16,6
	<i>аз ҷумла пиёз</i>			
Ҷумҳурии Тоҷикистон	19,8	53,8	26,4	100,0
ВМКБ	83,7	16,3	-	0,1
Вилояти Суғд	31,6	60,1	8,3	24,1
Вилояти Хатлон	17,4	47,6	35,0	62,2
НТҚ	9,4	71,0	19,6	13,6
	полизи			
Ҷумҳурии Тоҷикистон	21,2	65,8	13,0	100,0
ВМКБ	-	-	-	-
Вилояти Суғд	28,3	70,1	1,6	17,0
Вилояти Хатлон	20,0	64,8	15,2	80,9
НТҚ	11,0	69,6	19,4	2,1

	<i>ҳиссаи хоҷагиҳо дар ҳаҷми умумӣ бо ҶОИЗ</i>			
	<i>хоҷагиҳои ҷамъиятӣ</i>	<i>хоҷагиҳои деҳқонӣ</i>	<i>аҳоли</i>	<i>бо ҶОИЗ нисбат ба ҷамъабаст</i>
меваҷот				
Ҷумҳурии Тоҷикистон	11,7	52,4	35,9	100,0
ВМКБ	74,8	13,9	11,3	1,0
Вилояти Суғд	12,3	62,2	25,5	28,5
Вилояти Хатлон	13,0	45,5	41,5	50,9
НТҚ	4,3	58,2	37,5	19,6
<i>аз ҷумла себ</i>				
Ҷумҳурии Тоҷикистон	14,7	50,5	34,8	100,0
ВМКБ	76,4	11,8	11,8	1,0
Вилояти Суғд	26,1	47,5	26,4	17,2
Вилояти Хатлон	16,3	34,4	49,3	46,3
НТҚ	5,5	73,9	20,6	35,5
<i>аз ҷумла зардолу</i>				
Ҷумҳурии Тоҷикистон	10,9	61,2	27,9	100,0
ВМКБ	66,0	19,9	14,1	1,2
Вилояти Суғд	9,4	77,3	13,3	47,5
Вилояти Хатлон	12,0	48,9	39,1	46,8
НТҚ	0,8	29,7	69,5	4,5
ангур				
Ҷумҳурии Тоҷикистон	9,6	48,2	42,2	100,0
ВМКБ	-	-	-	-
Вилояти Суғд	7,3	70,3	22,4	25,1
Вилояти Хатлон	10,9	25,1	64,0	45,8
НТҚ	9,5	65,4	25,1	29,1
хӯроки чорво (воҳиди хӯрока)				
Ҷумҳурии Тоҷикистон	18,6	47,1	34,3	100,0
ВМКБ	82,2	5,6	12,2	1,9
Вилояти Суғд	13,1	60,6	26,3	24,1
Вилояти Хатлон	22,0	42,9	35,1	48,4
НТҚ	12,5	45,2	42,3	25,6

Ҷамъовариҳои ҳосил

Дар хоҷагиҳои ҷамъиятӣ ва деҳқонӣ то 1 сентябри соли 2026-ум 240256 гектар зироати ғалладона ва лубиёӣ (бе ҷуворимакка) ҷамъоварӣ карда шудааст, ки аз он 239762 гектар кӯфта шуда, 651627 тонна ғалла (бе ҷуворимакка) истехсол карда шудааст ва ҳосилнокии ҳар гектар 27,2 сентнериро ташкил намуд. Аз 19584 гектар 432156 тонна картошка ҷамъоварӣ шудааст, ки ҳосилнокии ҳар гектар 220,7 сентнериро ташкил додааст, аз 31494 гектар 1028323 тонна сабзавот истехсол шудааст, ки ҳосилнокии ҳар гектар 326,5 сентнериро ташкил медиҳад. Аз 18977 гектар 709033 тонна зироати полизӣ ҷамъоварӣ карда шудааст, ки ҳосилнокии ҳар гектар 373,6 сентнериро ташкил медиҳад. Дар ҳамаин давра 303780 тонна мева ҷамъоварӣ карда шудааст, ки ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамаин давраи соли гузашта 12,9 ҶОИЗ кам буда, 79124 тонна ангур ҷамъоварӣ карда шудааст, ки нисбат ба ҳамаин давраи соли гузашта 9,3 ҶОИЗ зиёд мебошад.

Захираҳои маҳсулоти кишоварзӣ ва маводи тайёри озуқа (бе назардошти маълумоти Агентии захираҳои моддии давлатии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон)

Дар сардхона ва анборхонаҳои ҷумҳурӣ то 1 сентябри соли 2026 -ум 12683,4 тонна ғалладонагӣҳо (аз ҷумла гандум 12370,2 тонна, чавдор 1,0 тонна, чав 310,4 тонна), ҷуворимакка барои дон 193,3 тонна, картошка 109,4 тонна, сабзавот 81,6 тонна (аз ҷумла сабзӣ 2,4 тонна, бехпӣёз 79,2 тонна), мевагӣҳо 40,0 тонна, орд 5774,6 тонна, шакар 2208,1 тонна, рағғани растанӣ 1210,6 тонна ва биринҷ 21,3 тонна захира карда шудааст.

1.2.2.1.2. ЧОРВОПАРВАРӢ

То 1 сентябри соли 2026 дар ҳамаи категорияҳои хоҷагӣҳо саршумори чорвои калони шохдор 3096,0 ҳазор сарро ташкил кардааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 245,0 ҳазор сар ё 8,6 фоиз зиёд аст. Дар ҳамин давра саршумори гӯсфанду буз 8308,9 ҳазор сарро ташкил дода, 859,7 ҳазор сар ё 11,5 фоиз афзудааст. Аз саршумори умумӣ 94,3 фоизи саршумори чорвои калони шохдор ва 82,5 фоизи саршумори гӯсфанду буз ба хоҷагӣҳои аҳоли рост меояд.

Саршумори чорвои калони шохдор дар хоҷагӣҳои вилоятҳои Суғд 10,8 фоиз, Хатлон 8,6 фоиз, ВМКБ 4,9 фоиз ва НТЧ 6,8 фоиз зиёд гардидааст.

Динамикаи саршумори чорво ва паранда дар ҳамаи категорияҳои хоҷагӣҳо

(санаи 1 –уми ҳар моҳ ба ҳисоби фоиз)

	Чорвои калони шохдор		аз он ҷумла модагов		Гӯсфанду буз		Ҳамаи намудҳои паранда		Асп	
	нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта	нисбат ба моҳи гузашта	нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта	нисбат ба моҳи гузашта	нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта	нисбат ба моҳи гузашта	нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта	нисбат ба моҳи гузашта	нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта	нисбат ба моҳи гузашта
соли 2025										
январ	104,8	101,5	106,0	102,6	107,4	100,9	112,3	95,7	104,8	100,9
феврал	104,7	99,8	105,9	99,9	107,5	99,7	118,5	99,2	104,4	99,1
март	104,5	99,9	105,7	99,9	106,6	100,1	118,4	104,3	104,2	99,9
апрел	104,5	101,4	105,0	101,0	105,4	104,0	111,1	101,5	104,5	102,6
май	104,5	100,1	105,1	100,1	105,3	100,3	112,0	100,9	104,2	100,4
июн	104,5	100,0	105,0	100,0	105,2	99,9	112,3	101,2	104,0	100,3
июл	105,4	101,1	107,6	102,4	105,5	100,6	105,6	98,9	105,5	101,3
август	105,4	99,9	107,5	99,9	105,3	99,6	100,2	94,0	105,5	99,7
сентябр	105,4	100,0	107,6	100,0	105,5	100,0	105,7	109,4	108,5	103,5
октябр	104,5	100,7	105,9	99,9	105,1	100,2	101,5	100,1	104,0	96,4
ноябр	104,4	99,9	105,9	100,0	105,1	99,8	105,7	105,5	104,0	100,1
декабр	104,4	100,0	105,9	100,0	105,3	100,0	112,9	102,4	103,5	99,5
соли 2026										
январ	103,6	100,8	104,3	101,0	104,4	100,1	110,1	93,4	105,7	103,0
феврал	103,7	99,9	104,3	99,9	104,4	99,7	111,1	100,1	106,0	99,4
март	103,8	100,0	104,7	100,3	105,3	101,0	102,7	96,5	106,4	100,3
апрел	109,3	106,2	110,4	105,4	111,5	108,8	106,0	104,6	103,9	100,4
май	109,3	100,1	110,4	100,1	111,7	100,4	101,1	96,3	104,0	100,4
июн	109,4	100,1	110,4	100,0	111,6	99,8	100,5	100,5	103,5	99,8
июл	108,6	109,8	108,9	111,5	111,7	112,3	104,4	103,3	103,1	104,4
август	108,5	99,9	108,9	99,9	111,6	99,5	111,1	99,9	102,9	99,4
сентябр	108,6	100,1	108,9	100,0	111,5	100,0	105,8	104,2	99,8	100,4

Саршумори чорво ва паранда дар минтақаҳо ва категорияҳои хоҷагӣ (сар)

	хоҷагиҳои ҷамъиятӣ	хоҷагиҳои деҳқонӣ	хоҷагиҳои аҳоли	ҳамагӣ	1 сентябри с.2026 ба ҳисоби фоиз нисбат ба 1 сентябри с.2025
Чорвои калони шохдор					
Ҷумҳурии Тоҷикистон	20223	155902	2919888	3096013	108,6
ВМКБ	1374	5269	121186	127829	104,9
Вилояти Суғд	3646	38450	857120	899216	110,8
Вилояти Хатлон	8002	84729	1205384	1298115	108,6
НТҚ	7201	27454	736198	770853	106,8
аз он ҷумла модагов					
Ҷумҳурии Тоҷикистон	6600	55317	1596232	1658149	108,9
ВМКБ	427	1564	46662	48653	102,3
Вилояти Суғд	1241	10941	475556	487738	110,3
Вилояти Хатлон	2624	32813	676667	712104	109,7
НТҚ	2308	9999	397347	409654	106,9
аз саршумори умумии чорвои калони шохдор – қутосҳо					
Ҷумҳурии Тоҷикистон	2450	6221	24446	33117	104,4
ВМКБ	1351	5004	23641	29996	104,8
Вилояти Суғд	491	970	805	2266	103,1
Вилояти Хатлон	11	100	-	111	96,5
НТҚ	597	147	-	744	95,4
Ғусфанду буз					
Ҷумҳурии Тоҷикистон	203254	1254668	6851019	8308941	111,5
ВМКБ	747	12348	378470	391565	100,1
Вилояти Суғд	32740	189728	1972423	2194891	113,2
Вилояти Хатлон	114640	581652	2831715	3528007	113,4
НТҚ	55127	470940	1668411	2194478	109,2
Ҳамаи намуди паранда					
Ҷумҳурии Тоҷикистон	7734344	853242	5117252	13704838	105,8
ВМКБ		135	106977	107112	100,9
Вилояти Суғд	5531733	207225	1328169	7067127	106,6
Вилояти Хатлон	563947	625058	1943763	3132768	115,3
НТҚ	1638664	20824	1738343	3397831	97,1
Асп					
Ҷумҳурии Тоҷикистон	3577	21628	72457	97662	99,8
ВМКБ	6	3	564	573	142,9
Вилояти Суғд	652	1240	8523	10415	108,2
Вилояти Хатлон	1756	16039	48448	66243	96,9
НТҚ	1163	4346	14922	20431	104,9
Оилаи занбури асал, оила					
Ҷумҳурии Тоҷикистон	10349	16080	230111	256540	93,2
ВМКБ	274	30	11070	11374	110,0
Вилояти Суғд	1647	308	71007	72962	110,7
Вилояти Хатлон	1266	10112	33269	44647	65,9
НТҚ	7162	5630	114765	127557	97,3

**Истехсоли намудҳои асосии маҳсулоти чорводорӣ дар минтақаҳо
ва категорияҳои хоҷагӣ**

тонна

	то 1 сентябри соли 2026				1 сентябри
	хоҷагиҳои ҷамъиятӣ	хоҷагиҳои деҳқонӣ	хоҷагиҳои аҳоли	ҳамагӣ	с.2026 ба ҳисоби фоиз нисбат ба 1 сентябри с.2025
	гӯшти чорвои калон ва майда (дар вазни зинда)				
Ҷумҳурии Тоҷикистон	1957	14812	169811	186579	113,7
ВМКБ	11	140	4181	4332	101,3
вилояти Суғд	295	2804	43749	46848	130,4
вилояти Хатлон	1133	7249	95828	104210	110,6
НТҚ	517	4620	26053	31190	105,2
	гӯшти паранда (дар вазни зинда)				
Ҷумҳурии Тоҷикистон	23982	679	6707	31369	107,8
ВМКБ	-	0,1	66	66	103,4
вилояти Суғд	14201	249	618	15068	110,9
вилояти Хатлон	3611	415	2781	6807	105,7
НТҚ	6171	15	3242	9428	104,5
	шир				
Ҷумҳурии Тоҷикистон	7456	39906	575361	622723	105,6
ВМКБ	1	80	10369	10450	101,6
вилояти Суғд	1640	15417	217902	234960	113,9
вилояти Хатлон	1288	14866	235476	251631	100,3
НТҚ	4526	9542	111614	125682	103,1
	тухм, ҳазор дона				
Ҷумҳурии Тоҷикистон	702604	21843	211271	935718	102,4
ВМКБ	-	4	2929	2933	102,3
вилояти Суғд	532009	12125	88717	632852	100,2
вилояти Хатлон	20148	7001	78855	106004	105,9
НТҚ	150447	2713	40770	193930	107,9
	пашм				
Ҷумҳурии Тоҷикистон	189,6	2086,0	5248,4	7523,9	107,2
ВМКБ	-	8,6	171,1	179,7	101,6
вилояти Суғд	28,8	351,9	1314,9	1695,5	107,1
вилояти Хатлон	144,4	1340,1	3146,9	4631,4	104,8
НТҚ	16,4	385,4	615,5	1017,3	121,3
	пила				
Ҷумҳурии Тоҷикистон	325,4	-	-	325,4	139,4
ВМКБ	-	-	-	-	-
вилояти Суғд	83,5	-	-	83,5	127,3
вилояти Хатлон	191,4	-	-	191,4	140,3
НТҚ	50,5	-	-	50,5	1,6 бар
	асал				
Ҷумҳурии Тоҷикистон	38,9	228,0	1423,9	1690,7	79,3
ВМКБ	0,4	-	30,3	30,7	86,3
вилояти Суғд	3,0	6,5	484,3	493,8	100,5
вилояти Хатлон	16,2	155,2	361,1	532,5	85,3
НТҚ	19,3	66,2	548,2	633,7	64,6

Дар моҳҳои январ - августи соли 2026 ҳаҷми истеҳсоли ғушти чорвои калон ва майда (дар вазни зинда) дар ҳамаи категорияҳои хоҷагиҳо 186579 тоннаро ташкил намуд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 -ум 13,7 фоиз зиёд мебошад. Афзоиши истеҳсоли ғушти чорвои калон ва майда дар хоҷагиҳои вилоятҳои Суғд 30,4 фоиз, Хатлон 10,6 фоиз, ВМКБ 1,3 фоиз ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 5,2 фоиз зиёд гардидааст.

Дар давраи ҳисоботӣ истеҳсоли ғушти паранда дар ҳамаи категорияи хоҷагиҳо ба 31369 тонна расонида шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 7,8 фоиз зиёд мебошад.

Зиёдшавии истеҳсоли ғушти паранда дар вилояти Суғд 10,9 фоизро ташкил дода, ба 15068 тонна баробар гардидааст, дар ВМКБ 66 тоннаро ташкил дода, нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 3,4 фоиз, дар вилояти Хатлон 6807 тоннаро ташкил дода, 5,7 фоиз ва дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 9428 тоннаро ташкил дода, 4,5 фоиз зиёд гардидааст.

Ҳаҷми истеҳсоли шир дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ дар моҳҳои январ - августи соли 2026 - ум 622723 тоннаро ташкил намуд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 -ум 5,6 фоиз зиёд мебошад. Истеҳсоли шир дар хоҷагиҳои ВМКБ 1,6 фоиз, вилоятҳои Суғд 13,9 фоиз, Хатлон 0,3 фоиз ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 3,1 фоиз афзудааст.

Дар моҳҳои январ - августи соли 2026 ба миқдори 935,7 млн. дона тухм истеҳсол карда шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 -ум 2,4 фоиз зиёд мебошад. Истеҳсоли тухмро хоҷагиҳои вилояти Хатлон 5,9 фоиз, ВМКБ 2,3 фоиз, вилояти Суғд 0,2 фоиз ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 7,9 фоиз зиёд намудаанд.

Дар ин давра ҳаҷми истеҳсоли пашм 7523,9 тоннаро ташкил намуд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025-ум 7,2 фоиз зиёд аст. Истеҳсоли пашм дар хоҷагиҳои вилояти Суғд 7,1 фоиз, вилояти Хатлон 4,8 фоиз, ВМКБ 1,6 фоиз ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 21,3 фоиз зиёд гардидааст.

Дар моҳҳои январ - августи соли 2026 ҳаҷми истеҳсоли пилла 325,4 тоннаро ташкил намуд, ки дар муқоиса нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 139,4 фоизро ташкил медиҳад. Истеҳсоли пилла дар хоҷагиҳои вилоятҳои Хатлон 191,4 тонна, Суғд 83,5 тонна ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 50,5 тоннаро ташкил медиҳад.

Ҳаҷми истеҳсоли асал дар моҳҳои январ - августи соли 2026 дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ ҷумҳурӣ 1690,7 тоннаро ташкил намуд, ки дар муқоиса нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 20,7 фоиз кам мебошад. Истеҳсоли асал дар хоҷагиҳои ВМКБ 30,7 тонна, вилоятҳои Хатлон 532,5 тонна, Суғд 493,8 тонна ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ бошад, 633,7 тоннаро ташкил медиҳад.

**Таносуби истехсоли маҳсулоти чорводорӣ дар минтақаҳо ва аз рӯи
категорияҳои хоҷагиҳои ҷумҳурӣ дар моҳҳои январ - августи соли 2026 (бо фоиз)**

	ҳиссаи хоҷагиҳо дар ҳаҷми умумӣ:				Бо фоиз нисбат ба ҷамъбаст
	хоҷагиҳои ҷамъиятӣ	хоҷагиҳои деҳқонӣ	аҳоли	ҳамагӣ	
	гӯшти чорвои қалон ва майда (дар вазни зинда)				
Ҷумҳурии Тоҷикистон	1,1	7,9	91,0	100,0	100,0
ВМКБ	0,3	3,2	96,5	100,0	2,3
вилояти Суғд	0,6	6,0	93,4	100,0	25,1
вилояти Хатлон	1,1	6,9	92,0	100,0	55,9
НТҚ	1,7	14,8	83,5	100,0	16,7
	гӯшти паранда (дар вазни зинда)				
Ҷумҳурии Тоҷикистон	76,5	2,2	21,3	100,0	100,0
ВМКБ	-	0,1	99,9	100,0	0,2
вилояти Суғд	94,2	1,7	4,1	100,0	48,0
вилояти Хатлон	53,0	6,1	40,9	100,0	21,7
НТҚ	65,5	0,2	34,3	100,0	30,1
	шир				
Ҷумҳурии Тоҷикистон	1,2	6,4	92,4	100,0	100,0
ВМКБ	-	0,8	99,2	100,0	1,7
вилояти Суғд	0,7	6,6	92,7	100,0	37,7
вилояти Хатлон	0,5	5,9	93,6	100,0	40,4
НТҚ	3,6	7,6	88,8	100,0	20,2
	тухм				
Ҷумҳурии Тоҷикистон	75,1	2,3	22,6	100,0	100,0
ВМКБ	-	0,1	99,9	100,0	0,3
вилояти Суғд	84,1	1,9	14,0	100,0	67,7
вилояти Хатлон	19,0	6,6	74,4	100,0	11,3
НТҚ	77,6	1,4	21,0	100,0	20,7
	пашм				
Ҷумҳурии Тоҷикистон	2,5	27,7	69,8	100,0	100,0
ВМКБ	-	4,8	95,2	100,0	2,4
вилояти Суғд	1,7	20,8	77,5	100,0	22,5
вилояти Хатлон	3,1	28,9	68,0	100,0	61,6
НТҚ	1,6	37,9	60,5	100,0	13,5
	пилла				
Ҷумҳурии Тоҷикистон	100,0	-	-	100,0	100,0
ВМКБ	-	-	-	-	-
вилояти Суғд	100,0	-	-	100,0	25,7
вилояти Хатлон	100,0	-	-	100,0	58,8
НТҚ	100,0	-	-	100,0	15,5
	асал				
Ҷумҳурии Тоҷикистон	2,3	13,5	84,2	100,0	100,0
ВМКБ	1,4	-	98,6	100,0	1,8
вилояти Суғд	0,6	1,3	98,1	100,0	29,2
вилояти Хатлон	3,0	29,2	67,8	100,0	31,5
НТҚ	3,0	10,4	86,6	100,0	37,5

Дар моҳҳои январ - августи соли 2026 дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ ба миқдори 679960 сар гӯсола гирифта шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 3,8 фоиз зиёд аст. Нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта хоҷагиҳои ВМКБ 2,3 фоиз, вилоятҳои Суғд 4,5 фоиз, Хатлон 2,9 фоиз ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 4,6 фоиз зиёд гӯсола гирифтаанд.

Дар ин давра 3021702 сар барра ва бузгола гирифтаанд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта, 6,4 фоиз зиёд аст. Нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 хоҷагиҳои вилоятҳои Суғд 5,3 фоиз, Хатлон 7,0 фоиз ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 7,9 фоиз зиёд барраю бузгола гирифтаанд.

1.2.2.2.ХОҶАГИИ ҶАНГАЛ

Дар моҳҳои январ - августи соли 2026 ҳаҷми умумии маҳсулоти хоҷагии ҷангал 26461,3 ҳазор сомони ро ташкил намуд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 1,8 баробар зиёд мебошад. Дар хоҷагиҳои ёрирасони ҷангалпарварӣ аз саршумори умумии ҷорҳои бахши ҷамъиятӣ 437 сар ҷорҳои калони шохдор, аз он 148 сар модагов, 7987 сар гӯсфанду буз, 3 сар паранда ва 939 сар асп ба ҳисоб гирифта шудааст. Нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта саршумори ҷорҳои калони шохдор 10,3 фоиз, саршумори гӯсфанду буз 3,4 фоиз, саршумори паранда 1,9 баробар ва саршумори асп 2,6 фоиз кам шудааст.

1.2.2.3 ҲОЛАТИ ТЕХНИКАИ КИШОВАРЗӢ

То 1 сентябри соли 2026 дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ 26652 адад тракторҳои гуногунтамағ мавҷуд буда, аз онҳо 21428 адад ё 80,4 фоиз дар ҳолати коршоямӣ қарор доранд.

Дар тавозуни КВД «Тоҷикагролизинг» 1633 адад тракторҳо вуҷуд дорад, ки хоҷагиҳои кишоварзӣ тариқи иҷора онҳоро истифода меkunанд.

Ҳолати коршоямии трактору мошинҳо ва олоғи асосии соҳаи кишоварзӣ то 1 сентябри соли 2026 (адад)

	миқдори мавҷуда		фоизи коршоямӣ
	ҳамагӣ	аз онҳо дар ҳолати коршоямӣ	
Тракторҳо – ҳамагӣ	26652	21428	80,4
аз онҳо шудгоркунанда	1056	679	64,3
Автомашинаҳои боркаш	1116	779	69,8
Комбайнҳои ғалладарав	1119	907	81,1
Ядакҳои тракторӣ	7061	5696	80,7
Тухмипошакҳои тракторӣ – ҳамагӣ	2079	1833	88,2
аз он ҷумла тухмипошакҳои пахта	1643	1448	88,1
Испорҳои тракторӣ	11202	9971	89,0
Култиваторҳои тракторӣ – ҳамагӣ	2975	2593	87,2

Дар моҳҳои январ - августи соли 2026 ба хоҷагиҳои ҷамъиятӣ ва деҳқонӣ 5068,2 тонна сӯзишвории дизелӣ ворид шудааст, ки нисбат ба моҳҳои январ - августи соли 2025 -ум 3733,2 тонна кам мебошад.

1.2.2.4. МОҶИПАРВАРӢ

Ҳаҷми маҳсулоти моҳипарварӣ дар моҳҳои январ - августи соли 2026 -ум 76,4 млн. сомони ро ташкил кард, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 2,1 фоиз кам мебошад.

Ҳаҷми истеҳсоли моҳӣ дар минтақаҳои ҷумҳурӣ, млн. сомонӣ

	ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот дар моҳҳои январ-август соли 2026	январ-август с.2026 бо ҳисоби фоиз нисбат ба январ-август с.2025	таносуб, бо ҳисоби фоиз:		
			хоҷагиҳои ҷамъиятӣ	хоҷагиҳои деҳқонӣ	аҳоли
Ҷумҳурии Тоҷикистон	76,4	97,9	86,1	13,9	-
ВМКБ	0,05	157,0	-	100,0	-
Вилояти Суғд	12,8	110,2	97,4	2,6	-
Вилояти Хатлон	35,4	93,1	74,9	25,1	-
НТҚ	28,2	99,2	95,0	5,0	-

Дар моҳҳои январ - августи соли 2026 дар хоҷагиҳои моҳипарварии ҷумҳурӣ сайди моҳӣ 2267,9 тоннаро ташкил намуд, аз он ҷумла дар хоҷагиҳои вилоятҳои Хатлон 1178,7 тонна, Суғд 593,7 тонна, ВМКБ 1,6 тонна шаҳру ноҳияҳои: Ваҳдат 467,7 тонна, Турсунзода 11,8 тонна, Рашт 5,3 тонна, Рӯдакӣ 2,4 тонна, Файзобод 2,4 тонна, Ҳисор 3,0 тонна, Шаҳринав 1,1 тонна ва Варзоб 0,2 тонна моҳӣ истеҳсол карда шудааст.

Сайди моҳӣ дар ҳамаи категорияҳои хоҷагиҳо, тонна

	январ-август соли 2026				январ-август соли 2026 бо фоиз нисбат ба январ-август соли 2025
	хоҷагиҳои ҷамъиятӣ	хоҷагиҳои деҳқонӣ	хоҷагиҳои аҳоли	ҳамагӣ	
Ҷумҳурии Тоҷикистон	1924,6	343,3	-	2267,9	98,7
ВМКБ	-	1,6	-	1,6	155,3
Вилояти Суғд	578,2	15,5	-	593,7	110,2
Вилояти Хатлон	883,3	295,4	-	1178,7	93,1
НТҚ	463,1	30,8	-	493,9	100,2

Аз ҳаҷми умумии сайди моҳӣ 853,4 тонна намуди пешониғафси сафед (толстолобик), 213,1 тонна зағорамоҳӣ (сазан), 471,5 тонна гулмоҳӣ, 156,1 тонна амури сафед, 10,9 тонна суфмоҳӣ ва 562,9 тоннаро дигар намуди моҳиҳо ташкил мекунанд.

Дар давраи ҳисоботӣ 1406,4 тонна ҳӯрокиҳои концентратӣ ворид шудааст, ки ба хоҷагиҳои моҳипарварии ВМКБ 0,3 тонна, вилоятҳои Хатлон 84,5 тонна, Суғд 5,5 тонна, шаҳри Душанбе 1,5 тонна ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 1314,6 тонна рост меояд.

То 1 сентябри соли 2026 дар хоҷагиҳои моҳипарварии вилоятҳои Хатлон 32,5 тонна, Суғд 2,5 тонна, ВМКБ 1,1 тонна, шаҳри Душанбе 0,5 тонна ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 902,5 тонна ҳӯрокаи концентратӣ боқӣ мондааст.

Ҳароҷоти истеҳсолии хоҷагиҳо барои парвариши моҳӣ ва корҳои илмию тадқиқотӣ 19793,4 ҳазор сомонӣ, аз он ҷумла дар хоҷагиҳои вилоятҳои Хатлон 3835,9 ҳазор сомонӣ, Суғд 3107,2 ҳазор сомонӣ, ВМКБ 93,8 ҳазор сомонӣ, шаҳри Душанбе 7,5 ҳазор сомонӣ ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 12749,0 ҳазор сомонино ташкил намуд.


1.2.3. СОХТМОН

Дар моҳҳои январ-август соли 2026 сармоягузори сармояи асосӣ аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои сармоягузорӣ ба маблағи 25463,1 млн. сомонӣ истифода карда шудааст, ки нисбат ба моҳҳои январ-август соли 2025-ум 150,8 фоизро (бо нархҳои муқоисавӣ) ташкил медиҳад.

**Воридшавии сармоягузориҳо дар моҳҳои январ-август
солҳои 2025-2026 дар минтақаҳо**


	сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ, млн. сомонӣ		ҳиссаи минтақаҳо дар ҳаҷми умумии сармоягузорӣ ба ҳисоби фоиз нисбат ба ҷамъбасти моҳҳои январ-август соли 2025-2026	
	с.2025	с.2026	с.2025	с.2026
Ҷумҳурии Тоҷикистон	16082,6	25463,1	100,0	100,0
ВМКБ	722,2	334,9	4,5	1,3
Вилояти Хатлон	2341,8	2941,8	14,6	11,6
Вилояти Суғд	2085,5	3256,8	13,0	12,8
ш.Душанбе	4615,5	6129,7	28,7	24,1
НТҚ	6317,6	12799,9	39,2	50,2

Воридшавии сармояҳо дар моҳҳои январ-август соли 2026 дар минтақаҳо чунин тавсиф мешаванд, ВМКБ – 334,9 млн. сомонӣ ё 1,3 фоиз, дар вилояти Хатлон 2941,8 млн. сомонӣ (11,6 фоиз), дар вилояти Суғд – 3256,8 млн. сомонӣ (12,8 фоиз), дар ш.Душанбе – 6129,7 млн. сомонӣ (24,1 фоиз) ва дар НТҚ – 12799,8 млн. сомонӣ ё 50,2 фоизи ҳаҷми умумии сармоягузориҳои ҷумҳуриро ташкил медиҳад.



**Соҳтори сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ аз рӯи шаклҳои моликият
дар моҳҳои январ-август соли 2026**

	январ-август соли 2026		Барои маълумот:
	млн. сомонӣ	ҳиссаи сармоя- гузориҳо аз рӯи шаклҳои моликият бо фоиз нисбат ба ҷамъбасти моҳҳои январ-август с.2026	ҳиссаи сармоя- гузориҳо аз рӯи шаклҳои моликият бо фоиз нисбат ба ҷамъбасти моҳҳои январ-август с.2025
Сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ	25463,1	100,0	100,0
аз он ҷумла аз рӯи шакли моликият			
давлатӣ	13836,6	54,3	50,2
шахсӣ	9470,0	37,2	35,2
муштарак	37,7	0,2	0,1
хориҷӣ	2118,7	8,3	14,5



**Ҳаҷми сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ аз рӯи намудҳои фаъолияти иқтисодӣ дар
моҳҳои январ – августи соли 2026**

	январ- август с.2026, млн. сомонӣ	январ- август с.2026 ба ҳисоби фоиз бо наҳхҳои муқоисавӣ нисбат ба январ- август с.2025	ҳиссаи сармоя- гузорӣ аз рӯи фаъо- лиятҳои иқтисодӣ бо фоиз нисбат ба ҷамъбасти моҳҳои январ- август с.2026	Барои маълумот: ҳиссаи сармоя- гузорӣ аз рӯи фаъо- лиятҳои иқтисодӣ бо фоиз нисбат ба ҷамъбасти моҳҳои январ- август с.2025
Ҳамагӣ	25463,1	1,5 бар	100,0	100,0
аз он ҷумла:				
I. Иншооти истеҳсоли	13377,9	1,6 бар	52,5	48,0
кишоварзӣ, шикор ва хоҷагии чангал	5,8	49,7	0,0	0,1
истихроҷи қанданиҳои ғоиданок	5,6	1,0	0,0	3,4
истеҳсолоти коркард	999,7	2,4 бар	3,9	2,5
аз он ҷумла истеҳсолоти нассочӣ ва дӯзандагӣ	811,1	3,6 бар	3,2	1,3
Истеҳсол ва тақсими нерӯи барқ, газ ва об	11251,8	2,0 бар	44,2	33,4
аз онҳо:				
истеҳсол, интиқол ва тақсими нерӯи барқ	10910,1	2,0 бар	44,2	32,3
истеҳсол, интиқол ва тақсими об, газ, бӯғ ва оби гарм	341,7	1,9 бар	1,3	1,1
савдои яклухт ва ҷакана, таъмири воситаҳои нақлиёти автомобилӣ, маснуот ва ашё барои истифодаи шахсӣ	80,5	21,0	0,3	2,3
нақлиёт ва алоқа	1034,5	96,2	4,1	6,3
II. Иншооти ғайриистеҳсоли	12085,2	137,7	47,5	52,0
идораи давлатӣ ва мудофия, суғуртаи иҷтимоӣ	1347,0	1,7 бар	5,3	4,6
меҳмонхона ва тарабхонаҳо	77,8	40,1	0,3	1,2
маориф	887,1	1,7 бар	3,5	3,2
тандурустӣ ва пешниҳоди хизматрасонии иҷтимоӣ	267,1	119,1	1,0	1,3
пешниҳоди ҳаргуна хизматҳои коммуналия, хизматрасонии инфиродӣ	633,4	40,6	2,6	9,2
аз онҳо фаъолият оид ба ташкили истироҳат ва вақтхушӣ, фарҳанг ва варзиш	211,3	15,8	0,8	7,9
сохтмони дигар иншооти ғайриистеҳсоли	8872,8	1,6 бар	34,8	32,5

Дар моҳҳои январ-август соли 2026 дар иншооти таъиноти истеҳсоли ба маблағи 13377,9 млн. сомонӣ ё 52,5 фоиз, дар иншооти ғайриистеҳсоли ба маблағи 12085,2 млн. сомонӣ ё 47,5 фоизи ҳаҷми умумии сармоягузориҳои ҷумҳурӣ равона гардидааст.


Дар сохтмони иншооти энергетикӣ 10910,1 млн. сомонӣ сармоягузориҳои сармояи асосӣ аз худ карда шудаанд. Нисбат ба моҳҳои январ-август соли 2025 ҳаҷми умумии сармоягузорӣ дар сохтмони иншооти энергетикӣ 2,0 баробар (бо наҳхҳои муқоисавӣ) афзоиш ёфтааст.

Дар соҳаи нақлиёт ва алоқа сармоягузори сармояи асосӣ ба маблағи 1034,5 млн. сомонӣ ё нисбат ба моҳҳои январ-август соли 2025-ум 96,2 фоизро ташкил додааст.

БА КОР АНДОХТАНИ ФОНДҲОИ АСОСӢ
Ба истифода додани фондҳои асосӣ дар моҳҳои январ-август
солҳои 2025-2026 дар минтақаҳо

	<i>ба кор андохтани фондҳои асосӣ, млн. сомонӣ</i>		<i>ҳиссаи минтақаҳо дар ҳаҷми умумии фондҳои асосӣ бо фоиз нисбат ба ҷамъбасти моҳҳои январ-август</i>	
	<i>с.2025</i>	<i>с. 2026</i>	<i>с.2025</i>	<i>с. 2026</i>
Ҷумҳурии Тоҷикистон	4248,2	5295,0	100,0	100,0
ВМКБ	16,0	15,1	0,4	0,3
Вилояти Хатлон	1402,5	1568,5	33,0	29,6
Вилояти Суғд	726,9	981,4	17,1	18,5
ш.Душанбе	1812,1	2311,9	42,6	43,6
НТЧ	290,7	418,1	6,9	8,0

Дар моҳҳои январ-август соли 2026 аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои сармоягузорӣ фондҳои асосӣ ба маблағи 5295,0 млн. сомонӣ ба кор андохта шудаанд: аз ҷумла дар вилояти Хатлон – 1568,5 млн. сомонӣ (29,6 фоиз), вилояти Суғд – 981,4 млн. сомонӣ (18,5 фоиз), шаҳри Душанбе – 2311,9 млн. сомонӣ (43,6 фоиз), ВМКБ – 15,1 млн. сомонӣ (0,3 фоиз) ва дар НТЧ – 418,1 млн. сомонӣ ё 8,0 фоизи фондҳои асосии ба кор андохташудаи ҷумҳуриро ташкил медиҳанд.



**Ба истифодадиҳии манзилҳои истиқоматӣ дар минтақаҳо
дар моҳҳои январ-август соли 2026**

	<i>ба қор андохта шуд манзилҳои истиқоматӣ ҳазор метри мураббаъ</i>	<i>январ-август с.2026 ба ҳисоби фоиз нисбат ба январ-август с.2025</i>	<i>ҳиссаи минтақаҳо дар ҳаҷми умумии ба истиқоматидиҳии манзилҳои истиқоматӣ ба фоиз нисбат ба ҷамъбасти моҳҳои январ- август с.2026</i>
Ҷумҳурии Тоҷикистон	995,2	134,3	100,0
ВМКБ	8,4	144,8	0,8
Вилояти Хатлон	263,3	1,6 бар	26,5
Вилояти Суғд	370,4	122,2	37,2
ш.Душанбе	275,3	141,1	27,7
НТҚ	77,8	112,9	7,8

Дар моҳҳои январ-август соли 2026 ба масоҳати умумӣ 995,2 ҳазор метри мураббаъ хонаҳои истиқоматӣ ба истифода дода шудаанд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 34,3 афзоиш ёфтааст.

Дар моҳҳои январ-август соли 2026 ба истифода додани биноҳои истиқоматӣ дар минтақаҳо ба тариқи зайл тавсиф шудааст: дар вилояти Хатлон – 263,3 ҳазор метри мураббаъ (26,5 фоиз), дар вилояти Суғд – 370,4 ҳазор метри мураббаъ (37,2 фоиз), дар ш. Душанбе – 275,3 ҳазор метри мураббаъ (27,7 фоиз) ва дар НТҚ – 77,8 ҳазор метри мураббаъ ё 7,8 фоиз.

Дар моҳҳои январ-август соли 2026 – ум 14 адад мактабҳои таҳсилоти умумӣ барои 21109 ҷойи талаба, аз он ҷумла дар вилояти Хатлон 11623 ҷойи талаба, дар вилояти Суғд 2758 ҷойи талаба, дар ВМКБ 96 ҷойи талаба, дар шаҳри Душанбе 3600 ҷойи талаба ва дар НТҚ 3032 ҷойи талаба сохта ба истифода дода шудаанд.

Дар моҳҳои январ-август соли 2026 –ум муассисаи томактабӣ барои 4492 ҷой, аз ҷумла дар вилоят Хатлон барои 3564 ҷой, вилояти Суғд 368 ҷой ва дар ш. Душанбе барои 560 ҷой сохта ба истифода дода шуд.

Дар моҳҳои январ-август соли 2026 дармонгоҳ барои 445 ҷойи қабул аз ҷумла дар вилоят Хатлон барои 389 ҷойи қабул дар як баст, НТҚ барои 20 ҷойи қабул дар як баст ва дар ВМКБ барои 36 ҷойи қабул дар як баст сохта ба истифода дода шуд.

КОРҲОИ ПУДРАТӢ


Ташкилотҳои пудратии ҷумҳурӣ дар моҳҳои январ-август соли 2026 бо қувваи худ ба маблағи 14678,7 млн. сомонӣ корҳои пудратиро иҷро кардаанд, ки нисбат ба моҳҳои январ-август соли 2025-ум 2554,1 млн. сомонӣ зиёд мебошад.

(млн. сомонӣ)

	шартномаи басташуда дар як сол	бо қувваи худ ташкilotҳо	таъмири кулӣ
Ҷумҳурии Тоҷикистон	27660,2	14678,7	363,8
ш. Душанбе	18200,6	9271,0	108,6
вилояти Суғд	1972,4	2008,0	5,3
вилояти Хатлон	1692,5	1408,0	120,6
НТҚ	5708,0	1916,5	115,8
ВМКБ	86,7	75,2	13,5

**Шумораи корхонаҳои фаъолияткунанда дар моҳҳои январ-август
солҳои 2024 - 2026**

	январ- август с. 2024	январ- август с. 2025	январ-август с. 2025, бо ҳисоби фоиз нисбат ба январ-август с. 2024	январ- август с. 2026	январ-август с. 2026 бо ҳисоби фоиз нисбат ба январ-август с. 2025
Ҷумҳурии Тоҷикистон	970	1062	109,5	1161	109,3
ВМКБ	52	43	82,7	37	86,0
Вилояти Хатлон	197	230	116,8	246	107,0
Вилояти Суғд	175	227	129,7	292	128,6
ш. Душанбе	299	286	95,7	293	102,4
НТҚ	247	276	111,7	293	106,2



1.2.4. МИНТАҚАҲОИ ОЗОДИ ИҚТИСОДИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Минтақаи озоди иқтисодии «Суғд» дар шаҳри Хучанд ҷойгир буда, масоҳати он 320 гектарро ташкил медиҳад. Дар Минтақаи озоди иқтисодии «Суғд» 54 субъект ба қайд гирифта шудааст, ки аз онҳо 48 субъектро корхонаҳои ватанӣ ва 6 субъектро корхонаҳои муштарак (ба монанди корхонаҳои Тоҷикистону - Лаҳистон, Туркия) ташкил медиҳанд. Дар Минтақаи озоди иқтисодии «Суғд» маҳсулот ба монанди гелио коллекторҳои офтобӣ, кубурҳои пластикӣ, нокилҳои баркӣ, рангҳои беруни девор ва колерҳо, профилҳои пластикӣ барои дару тиреза, қуттиҳои пластмасӣ барои нигоҳ доштани меваҳои тару тоза, маҳсулоти гӯштӣ ва ғайраҳо истеҳсол карда мешаванд.

Дар моҳҳои январ-август соли 2026 дар Минтақаи озоди иқтисодии «Суғд», 22 корхонаи саноатӣ фаъолият намуда, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ 416664,3 ҳазор сомониро ташкил кард, ки нисбат ба моҳҳои январ-август соли 2025-ум 13,1 фоиз зиёд мебошад. Аз он ҷумла, корхонаҳои саноатии ҶДММ «Реал» ба маблағи 7367,1 ҳазор сомонӣ, ҶДММ «Равзана Пластик» - 1468,5 ҳазор сомонӣ, ҶДММ КМ «Стар Пласт» - 2266,2 ҳазор сомонӣ, ҶДММ КМ «Силкоат Бойя» - 12804,8 ҳазор сомонӣ, ҶДММ КМ «Арча мебел» - 10111,8 ҳазор сомонӣ, ҶДММ КМ ТТ «Таҷпроф» - 270092,8 ҳазор сомонӣ, ҶДММ «Фартуна Ко» - 6994,7 ҳазор сомонӣ, ҶДММ КМ ТТ «Афранг пластик» - 60635,1 ҳазор сомонӣ, ҶДММ «Донаи алмос» - 1769,7 ҳазор сомонӣ, ҶДММ «Покзарф» - 489,2 ҳазор сомонӣ, ҶДММ «Азияполитекс» - 15241,2 ҳазор сомонӣ, ҶДММ «Сайр Суғд» - 12046,0 ҳазор сомонӣ, ҶДММ «Санг оро» - 167,2 ҳазор сомонӣ, ҶДММ «Ҷаҳони нав ММ» - 0,5 ҳазор сомонӣ, ҶДММ «Ариана метал Пласт» - 0,5 ҳазор сомонӣ, ҶДММ «Тоҷпанел» - 719,4 ҳазор сомонӣ, ҶДММ «Полинур» - 31,5 ҳазор сомонӣ, ҶДММ «Саманди Суғд» - 11,8 ҳазор сомонӣ, ҶДММ «Суғд Агро Трейд» - 5825,2 ҳазор сомонӣ, ҶДММ «Синтай метал Суғд» - 1063,8 ва ҶДММ «Сомон Кейс» - 38,4 ҳазор сомонӣ маҳсулот истеҳсол намудаанд.

Дар моҳҳои январ-август соли 2026 дар Минтақаи озоди иқтисодии «Суғд» 3 субъект ба маблағи 3488,1 ҳазор сомонӣ хизматрасонии пулакӣ расонидаанд, як субъект корҳои сохтмонӣ-пудратиро ба маблағи 442,0 ҳазор сомонӣ ва як корхона ба маблағи 1241,9 гардиши молро ба анҷом расонидааст.

Минтақаи озоди иқтисодии «Данғара» дар ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон ҷойгир буда, масоҳати умумии он 541,3 гектарро ташкил медиҳад. Дар моҳҳои январ-июли соли 2026 дар Минтақаи озоди иқтисодии «Данғара» корҳои сохтмонӣ ба маблағи 48848,3 ҳазор сомони иҷро шудааст.

Дар моҳҳои январ-август соли 2026 дар Минтақаи озоди иқтисодии «Данғара» 10 корхонаи саноатӣ фаъолият намуда, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ 87814,9 ҳазор сомониро ташкил дод, аз он ҷумла ҶДММ «Тоҷпласт - 1» ба маблағи 6880,1 ҳазор сомонӣ, ҶДММ «Детйен Бетон» - 11604,0 ҳазор сомонӣ, ҶДММ «Миср 2001» - 354,7 ҳазор сомонӣ, ҶДММ «Грин голд» - 896,2 ҳазор сомонӣ, ҶДММ «Техно

полоиш»- 3944,1 ҳазор сомонӣ, ЧДММ «Ғаюр саноат»- 1115,9 ҳазор сомонӣ, ЧДММ «Ауфен» 56934,1 ҳазор сомонӣ, ЧДММ "Саноати бомпушҳои Данғара"- 5285,8 ҳазор сомонӣ ва ЧДММ «Сангвор саноат- 800,0 ҳазор сомонӣ» маҳсулот истеҳсол намудааст.

ЧДММ «Тоҷикистон Петролиум», ЧДММ «Омусаро», ЧДММ «Соҳтмон – 11», ЧДММ «Оксус интеразия», ЧДММ «Пиштоз посгород Тоҷикистон», ЧДММ «Тоҷи-Осиё», ЧДММ «Ю и Сервис» ва ЧДММ «Росточторг» дар моҳҳои январ-август соли 2026-ум фаъолият накарданд.

Дар моҳҳои январ- август соли 2026 дар Минтақаи озоди иқтисодии «Данғара» 1 субъект (ЧДММ «Ширкати осиемиёнагии саноати ангишту кимӣ ва соҳтмони Шенсӣ») 4116,1 ҳазор сомонӣ хизматрасонии пулакӣ расонидаанд. Ҳамзамон хизматрасонии нақлиётӣ аз ҷониби ЧДММ «Ширкати Логистикӣ байналмилалӣ Данғара» ба маблағи 6333,8 ҳазор сомонӣ иҷро гардидааст.

Минтақаи озоди иқтисодии «Панҷ» дар ноҳияи Ҷайхуни вилояти Хатлон ҷойгир буда, масоҳати умумии он 401,6 гектарро ташкил медиҳад. Дар моҳҳои январ- август соли 2026 корҳои соҳтмонӣ иҷро нашудааст.

Дар минтақаи мазкур 6 корхонаи саноатӣ ба қайд гирифта шуда (ЧДММ «Бурок-2 ЛТД», ЧДММ «Милал-Интер-Ҷоинт», ЧДММ «Ансор групп», ЧДММ «Технологияҳои офтобӣ», ЧДММ «Тоҷикистон-Таҳор пластик» ва ҶСП «Фон дарё»), ки айни замон як корхонаи саноатӣ ҶСП «Фон дарё»-4445,0 ҳазор сомонӣ маҳсулот истеҳсол намудааст.

Минтақаи озоди иқтисодии «Кӯлоб» дар шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон ҷойгир буда, масоҳати умумии он 309 гектарро ташкил медиҳад.

Дар ҳудуди минтақа 13 корхонаи саноатӣ ба қайд гирифта шудаанд, ки дар давраи ҳисоботӣ аз ҷониби корхонаи саноатии ЧДММ «Тоҷик Алмос» ба маблағи 321,9 ҳазор сомонӣ маҳсулот истеҳсол шудааст. Корҳои соҳтмонӣ ба маблағи 11183,0 ҳазор сомони иҷро шудааст.

Минтақаи озоди иқтисодии «Ишқошим» дар ноҳияи Ишқошими ВМКБ ҷойгир буда, масоҳати умумии он 200 гектарро ташкил медиҳад. Дар моҳҳои январ-август соли 2026 корҳои соҳтмонӣ ба маблағи 1600.8 ҳазор сомони ро ташкил додааст. Дар моҳҳои январ-август соли 2026 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ 8,7 ҳазор сомони ро ташкил додааст.

1.2.5. НАҚЛИЁТ

БОРКАШОНӢ

Дар моҳҳои январ - августи соли 2026 бо ҳамаи намуди нақлиёт 113752,2 ҳазор тонна бор кашонида шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 15,2 фоиз афзудааст.

Боркашонӣ бо ҳамаи намудҳои нақлиёт, ҳазор тонна

	август с.2026	август с. 2026 ба ҳисоби фоиз нисбат ба август с.2025	январ- август с. 2026	январ- август с. 2026 ба ҳисоби фоиз нисбат ба январ- август с.2025	Барои маълумот: январ-август с. 2025 ба ҳисоби фоиз нисбат ба январ-август с.2024
Бор кашонда шудааст, ҳамагӣ	20525,6	123,6	113752,2	115,2	114,6
аз он ҷумла:					
нақлиёти хушкгард	20525,5	123,6	113751,3	115,2	114,6
аз он:					
бо нақлиёти роҳи оҳан	588,8	95,9	5243,8	106,4	117,3
бо нақлиёти автомобилӣ	19936,7	124,7	108507,5	115,6	114,5
аз ҷумла бо нақлиёти соҳибкорони хусусӣ	7714,4	93,2	44205,0	92,5	109,0
нақлиёти ҳавоӣ	0,1	111,1	0,884	112,0	96,7

Дар моҳҳои январ - августи соли 2026 бо нақлиёти автомобилҳои ҳамаи вазорату идораҳо, корхонаву ташкилотҳои ҳамаи шаклҳои моликият, ки нақлиёти автомобилӣ доранд ва инчунин бо нақлиёти автомобилҳои соҳибкорон, ки ба боркашонии тичоратӣ машғуланд, 108507,5 ҳазор тонна бор кашонида шуд, ки 95,4 фоизи ҳаҷми умумии боркашонии ҳамаи намудҳои нақлиётро ташкил медиҳад. Нисбат ба моҳҳои январ - августи соли 2025 ҳаҷми боркашонӣ 15,6 фоиз зиёд шудааст.

Боркашонӣ бо нақлиёти автомобилӣ дар сатҳи минтақаҳои ҷумҳурӣ¹

(ҳазор тонна)

	январ-август с. 2026	январ- август с. 2026 ба ҳисоби фоиз нисбат ба январ- август с.2025	таносуб бо фоиз
Бор кашонда шудааст, ҳамагӣ	108507,5	115,6	100,0
аз он ҷумла:			
ВМКБ	1071,5	118,8	1,0
вилояти Суғд	35029,8	119,4	32,3
вилояти Хатлон	42438,1	116,1	39,1
ш.Душанбе	14439,9	111,2	13,3
НТЧ	15528,2	110,3	14,3

¹-бо назардошти нақлиёти автомобилҳои вазорату идораҳо ва соҳибкорон

Сохтори боркашонӣ дар сатҳи минтақаҳои ҷумҳурӣ нишон медиҳад, ки дар вилояти Суғд 35029,8 ҳазор тонна бор кашонида шудааст, ин 32,3 фоизи ҳаҷми умумии боркашониро ташкил медиҳад, мутаносибан дар вилояти Хатлон 42438,1 ҳазор тонна (39,1 фоиз), ВМКБ 1071,5 ҳазор тонна (1,0 фоиз), шаҳри Душанбе 14439,9 ҳазор тонна (13,3 фоиз) ва дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 15528,2 ҳазор тонна (14,3 фоиз) бор кашонида шудааст.

Дар моҳи январ-август соли 2026 бо нақлиёти роҳи оҳан (бо назардошти молборкунӣ, молфарорӣ ва интиқоли борҳои транзитӣ) 5243,8 ҳазор тонна бор кашонида шудааст, ки нисбат ба моҳи январ-август соли 2025 6,4 фоиз зиёд шудааст. Ҳаҷми боркашонӣ дар минтақаҳои ҷумҳурӣ чунин тақсим мешавад: вилояти Суғд 50,9 фоиз (2668,0 ҳаз. тонна), вилояти Хатлон 3,0 фоиз (159,9 ҳаз. тонна), дар Душанбе (якҷоя бо НТЧ) 46,1 фоиз (2415,9 ҳаз. тонна).

ГАРДИШИ БОР

Гардиши бор бо ҳамаи намудҳои нақлиёт дар моҳҳои январ - август соли 2026 дар ҳаҷми 11422,07 млн. т.км ба қайд гирифта шудааст, ки нисбат ба моҳҳои январ - август соли 2025-ум 15,9 фоиз зиёд шудааст.

Гардиши бор бо ҳамаи намудҳои нақлиёт, млн. тонна км

	август с.2026	август с. 2026 ба ҳисоби фоиз нисбат ба август 2025	январ-август с. 2026	январ-август с. 2026 ба ҳисоби фоиз нисбат ба январ-август с.2025	Барои маълумот: январ-август с. 2025 ба ҳисоби фоиз нисбат ба январ-август с.2024
Бор кашонда шудааст, ҳамагӣ	1528,4	104,6	11422,07	115,9	115,5
аз он ҷумла:					
нақлиёти хушкгард	1528,2	104,6	11419,9	115,9	115,6
аз он:					
бо нақлиёти роҳи оҳан	33,5	110,9	259,8	110,2	122,9
бо нақлиёти автомобилӣ	1494,7	104,4	11160,1	116,0	115,4
аз ҷумла бо нақлиёти соҳибкорони хусусӣ	568,8	75,9	3868,6	107,0	99,5
нақлиёти ҳавоӣ	0,2	110,8	2,174	124,6	93,9


Маълумотҳое, ки дар ҷадвали зер оварда шудаанд, нишон медиҳанд, ки вобаста ба масофаи миёнаи боркашонӣ, боргардиш дар минтақаҳои ҷумҳурӣ фарқ мекунад.

Гардиши бор бо нақлиёти автомобилӣ дар сатҳи минтақаҳои ҷумҳурӣ, млн т.км¹

	январ-август с. 2026	январ- август с. 2026 ба ҳисоби фоиз нисбат ба январ- август с.2025	таносуб бо фоиз
Гардиши бор, ҳамагӣ	11160,1	116,0	100,0
аз он ҷумла:			
ВМКБ	647,1	114,4	5,8
вилояти Суғд	4379,4	120,9	39,2
вилояти Хатлон	3446,8	109,6	30,9
ш. Душанбе	856,6	116,4	7,7
НТЧ	1830,2	118,3	16,4

¹-бо назардошти нақлиёти автомобилӣ вазорату идораҳо ва соҳибкорон

**Сохтори гардиши бор бо нақлиёти автомобилӣ
аз рӯи минтақаҳои ҷумҳурӣ**



МУСОФИРКАШОНӢ

Бо ҳамаи намуи нақлиёт дар моҳҳои январ-август соли 2026 -ум 771323,1 ҳазор мусофир кашонида шудааст, ки нисбат ба моҳҳои январ-август соли 2025-ум 10,9 Ҷоиз афзудааст. Мусофиркашонӣ бо нақлиёти хушкгард дар ҷумҳурӣ ҷои асосиро ишғол менамояд, ки таносуби он 99,9 Ҷоизи ҳаҷми умумии мусофиркашонии ҳамаи намуи нақлиётро ташкил медиҳад.

Мусофиркашонӣ тавассути ҳамаи намуи нақлиёт, ҳаз. нафар мусофир

	август с.2026	август с. 2026 ба ҳисоби Ҷоиз нисбат ба август с.2025	январ- август с. 2026	январ-август с. 2026 ба ҳисоби Ҷоиз нисбат ба январ-август с.2025	Барои маълумот: январ-август с. 2025 ба ҳисоби Ҷоиз нисбат ба январ-август с.2024
Мусофир кашонида шудааст, ҳамагӣ	112275,5	125,6	771323,1	110,9	110,2
аз он ҷумла:					
нақлиёти хушкгард	112174,8	125,7	770527,8	110,9	110,2
аз он:					
бо нақлиёти роҳи оҳан	40,6	100,0	295,2	100,0	99,7
бо нақлиёти автомобилӣ	111013,6	126,0	755601,3	111,2	110,4
бо нақлиёти барқӣ	1120,6	100,4	14631,3	100,9	100,6
нақлиёти ҳавой	100,7	103,9	795,3	97,3	123,9

Дар моҳҳои январ - август соли 2026 бо нақлиёти автомобилӣ (вазирату идораҳо, корхонаю ташкилотҳои ҳамаи шаклҳои моликият, ки нақлиёти автомобилӣ доранд ва соҳибкорони инфиродӣ) 755601,3 ҳазор нафар мусофир

кашонида шудааст, ки нисбат ба моҳҳои январ - августи соли 2025-ум 11,2 фоиз афзудааст.

Мусофиркашонӣ бо намудҳои алоҳидаи нақлиёти хушкгард дар сатҳи минтақаҳои ҷумҳурӣ, ҳаз. нафар мусофир¹

	январ-август с.2026	январ-август с. 2026 ба ҳисоби фоиз нисбат ба январ-август с.2025	вазни қиёсӣ, бо фоиз
<i>бо нақлиёти автомобилӣ</i>			
Мусофир кашонида шудааст, ҳамагӣ	755601,3	111,2	100,0
аз он ҷумла:			
ВМКБ	11165,8	110,0	1,5
вилояти Суғд	229250,2	110,9	30,3
вилояти Хатлон	153766,5	117,9	20,4
ш.Душанбе	306943,1	109,8	40,6
НТЧ	54475,7	103,1	7,2
<i>бо нақлиёти барқӣ</i>			
Мусофир кашонида шудааст, ҳамагӣ	14631,3	100,9	100,0
аз он ҷумла:			
вилояти Суғд			
ш.Душанбе	14631,3	100,9	100,0

¹-бо назардошти нақлиёти автомобилҳои вазорату идораҳо ва соҳибкорон

ГАРДИШИ МУСОФИРОН

Гардиши мусофирон бо ҳамаи намудҳои нақлиёт дар моҳҳои январ – августи соли 2026-ум 12400,5 млн. мус.км-ро ташкил кард, ки нисбат ба моҳҳои январ - августи соли 2025-ум 16,3 фоиз зиёд мебошад.

Гардиши мусофирон тавассути ҳамаи намуди нақлиёт, млн. мус.км

	август с.2026	август с. 2026 ба ҳисоби фоиз нисбат ба август с.2025	январ- август с. 2026	январ-август с. 2026 ба ҳисоби фоиз нисбат ба январ-август с.2025	Барои маълумот: январ-август с. 2025 ба ҳисоби фоиз нисбат ба январ-август с.2024
Гардиши мусофирон, ҳамагӣ	2171,5	144,7	12400,5	116,3	120,2
аз он ҷумла:					
нақлиёти хушкгард	1916,7	151,1	10532,1	119,3	121,4
аз он :					
бо нақлиёти роҳи оҳан	1,5	88,2	11,1	84,1	90,4
бо нақлиёти автомобилӣ	1911,1	151,4	10466,6	119,4	121,6
бо нақлиёти барқӣ	4,1	102,5	54,4	101,5	100,6
нақлиёти ҳавоӣ	254,8	109,6	1868,4	101,7	114,9


Маълумотҳои дар ҷадвали поён овардашуда гардиши мусофиронро бо нақлиёти автомобилӣ дар минтақаҳои ҷумҳурӣ тавсиф менамояд.

**Гардиши мусофирон бо намудҳои ҷудогонаи нақлиёти хушкигард
дар минтақаҳои ҷумҳурӣ, млн.мус.км¹**

	январ-август с.2026	январ-август с. 2026 ба ҳисоби фоиз нисбат ба январ-август с.2025	вазни қиёсӣ, бо фоиз
<i>бо нақлиёти автомобилӣ</i>			
Гардиши мусофирон, ҳамагӣ	10466,6	119,4	100,0
<i>аз он ҷумла:</i>			
ВМКБ	277,2	131,3	2,7
вилояти Суғд	3111,9	108,6	29,7
вилояти Хатлон	3645,3	136,0	34,8
ш.Душанбе	2361,8	112,8	22,6
НТЧ	1070,3	117,5	10,2
<i>бо нақлиёти барқӣ</i>			
Гардиши мусофирон, ҳамагӣ	54,4	101,5	100,0
<i>аз он ҷумла:</i>			
вилояти Суғд	-	-	-
ш.Душанбе	54,4	101,5	100,0

¹-бо назардошти нақлиёти автомобилӣ вазорату идораҳо ва соҳибкорон

**Сохтори гардиши мусофирони нақлиёти автомобилӣ
аз рӯи минтақаҳои ҷумҳурӣ**



1.2.6. САВДОИ ЯКЛУХТ, ЧАКАНА ВА ТАЪМИРИ АВТОМОБИЛҲО

Дар моҳҳои январ - август соли 2026 ҳаҷми гардиши савдои яклухт, чакана ва таъмири автомобилҳо 59389,1 млн. сомони ро ташкил дод, ки нисбат ба моҳҳои январ – августи соли 2025 - ум бо нархҳои муқоисавӣ 24,3 фоиз ё ба маблағи 13350,0 млн. сомонӣ зиёд шудааст (индекси нарх 103,8 фоизро ташкил додааст).

Савдои яклухт, чакана ва таъмири автомобилҳо дар моҳҳои январ - августи соли 2026 аз рӯи намудҳои фаъолият (млн. сомонӣ)

	август с.2026	август с.2026 бо фоиз нисбат ба август с.2025	январ- август с.2026	январ- август с. 2026 бо фоиз нисбат ба январ- август с. 2025	барои маълумот: январ- август с.2025 бо фоиз нисбат ба январ- август с.2024
Савдои яклухт, чакана ва таъмири автомобилҳо	7857,9	125,2	59389,1	124,3	112,1
Савдои яклухт	884,8	93,3	6993,9	91,3	118,7
Савдои чакана ва таъмири автомобилҳо	6973,1	130,9	52395,2	130,6	110,9
<i>аз он ҷумла:</i>					
фурӯши сузишворӣ	1473,3	144,4	8834,3	117,1	118,9
савдои чаканаи мағозаҳои молҳои озуқаворӣ ва ғайриозуқаворӣ савдои чакана ба воситаи бозорҳои хӯрокворӣ, ашё ва омехта	4507,6	144,3	36014,0	136,0	126,5
савдои маҳсусгардонидашудаи чорвои хонагӣ	620,0	72,8	4943,0	116,8	144,6
хизматрасонии техникӣ ва таъмири автомобилҳо	44,6	55,9	340,0	72,6	103,8
савдои автомобилҳо, мототсиклҳо ва қисмҳои эҳтиётии онҳо	327,6	130,1	2263,9	1,6 бар	128,2


Дар моҳҳои январ - августи соли 2026 нисбат ба моҳҳои январ – августи соли 2025 гардиши савдои чакана ва таъмири автомобилҳо 30,6 фоиз зиёд шудааст.

Ҳаҷми умумии гардиши савдои чакана ва таъмири автомобилҳо 52395,2 млн. сомони ро ташкил дод. Аз он ҷумла дар бозорҳои озуқаворӣ, ашё ва молҳои омехта ва дигар молҳо фурӯхта шудаанд ба маблағи 36014,0 млн. сомонӣ ё 36,0 фоизи ҳаҷми умумии гардиши моли чаканаро ташкил медиҳад. Дар ин давра ба маблағи 4943,0 млн. сомонӣ чорвои зинда, 2263,9 млн. сомонӣ автомобилҳо, мототсиклҳо ва қисмҳои эҳтиётии онҳо 8834,3 млн. сомонӣ Ҳаҷми гардиш оид ба хизматрасонии техникӣ ва таъмири автомобилҳо 340,0 млн. сомони ро ташкил додааст.

**Гардиши савдои яклухт, чакана ва таъмири автомобилҳо,
дар минтақаҳо дар моҳҳои январ – августи соли 2026 (млн. сомонӣ)**

	Савдои яклухт, чакана ва таъмири автомобилҳо		барои маълумот:	аз он ҷумла: савдои чакана ва таъмири автомобилҳо		барои маълумот:
	январ- август с.2026	январ- август с.2025 бо фоиз нисбат ба январ- август с.2025	январ- август с.2025 бо фоиз нисбат ба январ- август с.2024	январ- август с.2026	январ- август с.2025 бо фоиз нисбат ба январ- август с.2025	январ- август с.2025 бо фоиз нисбат ба январ- август с.2024
Ҷумҳурии Тоҷикистон	59389,1	124,3	112,1	52395,3	130,6	110,9
<i>аз он ҷумла:</i>						
ВМКБ	192,2	106,1	106,9	180,4	106,4	98,9
Вилояти Суғд	16561,5	119,1	109,0	15448,7	122,2	105,2
Вилояти Хатлон	17276,6	150,6	120,4	17025,7	151,5	111,3
ш. Душанбе	17291,9	120,4	114,4	12351,3	132,2	110,7
НТҚ	8066,9	104,6	108,1	7389,2	111,9	125,3

Таносуби гардиши савдои яклухт, чакана ва таъмири автомобилҳо, дар минтақаҳои ҷудогона дар моҳҳои январ - августи соли 2026 дар намуди зерин оварда шудааст:



Таносуби бештари гардиши савдои яклухт, чакана ва таъмири автомобилҳо ба вилояти Хатлон 29,1 фоиз, вилояти Суғд 27,9 фоиз ва шаҳри Душанбе 29,1 фоиз рост меояд.

Манбаъҳои ташаккули гардиши савдои яклухт, чакана ва таъмири автомобилҳо, дар моҳҳои январ – августи соли 2026 дар ҷадвали зер оварда шудааст:

	август с.2026	август с.2026 бо фоиз нисбат ба август с.2025	январ- август с.2026	январ- август с. 2026 бо фоиз нисбат ба январ- август с. 2025	барои маълумот: январ-август с.2025 бо фоиз нисбат ба январ- август с.2024
Савдои яклухт, чакана ва таъмири автомобилҳо	7857,9	125,2	59389,1	124,6	112,1
<i>аз он ҷумла:</i>					
бахши давлатӣ	31,6	0,4	186,6	1,6 бар	2,5 бар
бахши ғайридавлатӣ	7826,3	95,7	59202,5	96,0	112,1
<i>аз он:</i>					
савдои кооперативии «Тоҷикматлубот»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
бозорҳо ва дигар сохторҳои тичоратӣ	7826,3	95,7	59202,5	96,0	112,1

Таносуби молгардиши бахши ғайридавлатӣ дар моҳҳои январ - августи соли 2026-ум 99,7фоизи ҳаҷми умумиро ташкил кардааст.

1.2.7. МЕҲМОНХОНАҶО ВА ТАРАБХОНАҶО

Гардиши савдои хӯроки умумӣ¹⁾, якҷоя бо хизматрасонии меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо дар моҳҳои январ – августи соли 2026 - ум 3313,0 млн. сомони ро ташкил дод, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 56,3 фоиз зиёд шудааст.

Гардиши хӯроки умумӣ, якҷоя бо хизматрасонии меҳмонхонаҳо, тарабхонаҳо дар минтақаҳо дар моҳҳои январ – августи соли 2026

	(млн. сомонӣ)				
	август с.2026	август с.2026 бо фоиз нисбат ба август с.2025	январ- август с.2026	январ-август с. 2026 бо фоиз нисбат ба январ-август с. 2025	барои маълумот: январ-август с.2025 бо фоиз нисбат ба январ-август с.2024
Ҷумҳурии Тоҷикистон	422,0	144,7	3313,0	156,3	121,0
<i>аз он ҷумла:</i>					
ВМКБ	3,6	97,3	23,8	99,6	107,3
Вилояти Суғд	86,2	112,1	650,7	109,0	107,7
Вилояти Хатлон	121,2	8,2 бар	966,9	4,0 бар	111,9
ш. Душанбе	209,7	123,9	1535,0	134,0	132,6
НТҚ	1,3	9,2	136,6	150,8	115,7

¹⁾ Гардиши хӯроки умумӣ дар тарабхонаҳо, қаҳвахонаҳо ва ошхонаҳо

1.2.8. ХИЗМАТРАСОНИИ ПУЛАКӢ

Дар моҳҳои январ - августи соли 2026 ҳаҷми хизматрасонии пулакӣ дар ҷумҳурӣ, ки дар ҳамаи соҳаҳои хизматгузор расонида шудааст 23032,6 млн. сомониро ташкил дод, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта бо нархҳои муқоисавӣ 13,4 фоиз зиёд шудааст (индекси нарх 106,1 фоизро ташкил додааст).

Аз он ҷумла аз ҳаҷми умумии хизматрасонӣ 70,8 фоиз ё 16317,7 млн. сомонӣ хизматрасонии пулакӣ ба аҳолиро ташкил додааст.

Ҳаҷми хизматрасонӣ дар моҳҳои январ - августи соли 2026 дар минтақаҳо дар ҷадвали зер пешниҳод карда шудааст: (млн. сомонӣ)

	августии с.2026	августии с.2026 бо фоиз нисбат ба августии с.2025	январ- августии с.2026	январ-августии с. 2026 бо фоиз нисбат ба январ- августии с. 2025	барои маълумот: январ-августии с.2025 бо фоиз нисбат ба январ- августии с.2024
Ҷумҳурии Тоҷикистон	3707,8	127,2	23032,6	113,4	116,8
<i>аз он ҷумла:</i>					
ВМКБ	22,3	1,6 бар	140,0	122,9	100,6
Вилояти Суғд	711,0	118,0	4415,1	108,0	114,6
Вилояти Хатлон	426,9	114,6	2473,4	114,6	108,3
ш. Душанбе	2384,6	130,3	14813,7	114,4	122,3
НТҚ	163,0	112,0	1190,4	111,1	105,3
Аз ҳаҷми умумии хизмати пулакӣ дар корхонаю ташкilotҳои ба қайд гирифташуда	2760,4	137,5	17366,9	116,8	116,1
<i>аз он ҷумла ба аҳоли</i>					
Ҷумҳурии Тоҷикистон	2730,8	123,8	16317,7	111,3	113,3
<i>аз он ҷумла:</i>					
ВМКБ	11,0	148,4	84,2	116,7	105,3
Вилояти Суғд	608,8	121,1	3648,1	108,7	110,8
Вилояти Хатлон	397,9	109,6	2223,8	110,3	110,3
ш. Душанбе	1576,6	127,4	9385,4	113,0	118,5
НТҚ	136,5	108,3	976,2	104,7	101,7
Аз ҳаҷми умумии хизмати пулакӣ ба аҳоли дар корхонаю ташилотҳои ба қайд гирифташуда	1783,5	137,5	10652,1	115,6	110,3

1) - суръати афзоиши хизматрасонии пулакӣ тавассути индекси нархҳо дар сатҳи минтақаҳо қабулшуда ҳисоб карда шудааст.

Таносуб дар сохтори ҳаҷми хизматрасонии пулакӣ, ки корхонаҳои давлатӣ расонидаанд 16,0 фоизро ташкил медиҳад, ки аз ҷадвали зер аён аст:

(млн. сомонӣ)

	август с.2026	август с.2026 бо фоиз нисбат ба август с.2025	январ- август с.2026	январ-август с. 2026 бо фоиз нисбат ба январ-август с. 2025	барои маълумот: январ-август с.2025 бо фоиз нисбат ба январ-август с.2024
Ҳамагӣ	3707,8	127,2	23032,6	113,4	116,8
аз он ҷумла:					
бахши давлатӣ	631,6	113,0	3690,1	101,8	102,9
бахши ғайридавлатӣ	3076,2	130,5	19342,5	115,9	120,3
аз он:					
корхонаҳои хурд	1081,5	104,3	6467,7	104,0	118,8

Дар моҳҳои январ - августи соли 2026 аз ҷиҳати ҳаҷми хизматрасонӣ ба ҳар нафар аҳолии ш.Душанбе нисбат ба дигар минтақаҳо афзалият дорад. Масалан, ҳаҷми хизматрасонӣ назар ба нишондиҳандаҳои миёнаи ҷумҳуриявӣ дар ш. Душанбе 5,3 баробар зиёд аст, ки дар ҷадвали зер нишон дода шудааст.

Ҳаҷми хизматрасонӣ дар моҳҳои январ - августи соли 2026 дар сатҳи минтақаҳо

	ҳаҷми хизмат- расонӣ, млн. сомонӣ	ҳаҷми хизмат- расонӣ ба ҳисоби миёна ба ҳар нафар аҳолии, сомонӣ	ҳаҷми хизматрасонӣ ба ҳар нафар аҳолии нисбат ба ҳисоби миёнаи ҷумҳуриявӣ, ба ҳисоби фоиз
Ҳамагӣ дар Ҷумҳурӣ	23032,6	2161,2	x
аз он ҷумла:			
ВМКБ	140,0	593,1	27,4
Вилояти Суғд	4415,1	1471,8	68,1
Вилояти Хатлон	2473,4	642,0	29,7
ш. Душанбе	14813,7	11535,4	5,3 бар
НТҚ	1190,4	521,1	24,1

**Сохтори хизматрасонии пулакӣ дар сатҳи минтақаҳо
дар моҳҳои январ - августи соли 2026**

(млн. сомонӣ)

	Ҳамагӣ дар ҷумҳурӣ	ВМКБ	Вилояти Суғд	Вилояти Хатлон	ш Душанбе	НТҚ
Ҳаҷми хизматрасонии пулакӣ (ҳамагӣ)	23032,6	140,0	4415,1	2473,4	14813,7	1190,4
аз он ҷумла:						
хизмати маишӣ	4959,5	29,8	2131,0	1349,8	940,4	508,5
нақлиёти мусофирбар	2362,3	4,3	374,3	84,6	1812,0	87,1
алоқа	4054,9	0,9	38,0	15,6	3996,4	4,0
маориф	1780	16,2	457,4	323,9	860,3	122,2
тиббӣ	994,7	23,9	237,2	176,7	477,4	79,5
хизматҳои коммуналӣ	161,5	2,1	53,8	15,3	72,5	17,8

ХИЗМАТРАСОНИИ ПУЛАКӢ

хоҷагии манзил	8,2	0,0	2,0	1,6	4,3	0,3
хизмати ҳуқуқӣ	166,9	1,3	39,1	61,0	33,5	32,0
хизмати бонкӣ	3770,5	36,0	334,8	149,7	3145,2	104,8
дигар хизматҳои пулакӣ	4774,1	25,5	747,5	295,2	3471,7	234,2


**Ҳаҷми хизматрасонии пулакӣ аз рӯи намудҳои хизматрасонӣ
дар моҳҳои январ - августи соли 2026¹**

(млн. сомонӣ)

	январ-август с. 2026	январ-август с.2026 ба ҳисоби фоиз нисбат ба январ-август с.2025
Ҳаҷми хизматрасонии пулакӣ (ҳамагӣ)	23032,6	113,4
аз он ҷумла:		
хизмати маишӣ	4959,5	101,6
нақлиёти мусофирбар	2362,3	104,9
алоқа	4054,9	121,4
маориф	1780	106,9
тиббӣ	994,7	116,2
хизматҳои коммуналӣ	161,5	93,9
хоҷагии манзил	8,2	74,3
хизмати ҳуқуқӣ	166,9	101,7
хизмати бонкӣ	3770,5	126,7
дигар хизматҳои пулакӣ	4774,1	131,4

¹⁾ дар ҳамаи соҳаҳои хизматрасонӣ

**Сохтори ҳаҷми хизматрасонии пулакӣ
дар моҳҳои январ-август соли 2026**



**Ҳаҷми хизматрасониҳои пулакии аз рӯи ТУНФИ 2
дар моҳҳои январ - августи соли 2026 (ҳаз.сомонӣ)**

	ҳаҷми хизматрасонӣ, ҳамагӣ	
	январ-август соли 2026	январ-август соли 2025
Ҳамагӣ дар ҷумхури	23032636,9	19144133,2
<i>аз он ҷумла:</i>		
корхонаю ташкилотҳои расмӣ ба қайд гирифташуда:	17366959,1	14011757,8
А – Кишоварзӣ, хоҷагии ҷангал ва моҳидорӣ	-	-
В – Истихроҷи конҳои фойданок	-	-
С - Саноати коркард	-	-
Д – Таъмини нерӯи барқу гармӣ ва газ	-	-
Е – Таъминот бо об, тозакунии ва коркарди партовҳо	118424,4	95967,3
Ғ - Сохтмон	-	-
Г – Савдои яқлұхт ва ҷакана, таъмири автомобилҳо, мототсиклҳо	-	-
Н – Фаъолияти нақлиёт хоҷагии анборхонаҳо	2906313,1	2705054,4
И - Меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо	-	-
Ҷ – Иттилоот ва алоқа	4197902,2	3363607,5
Қ – Миёнаравии молиявӣ ва суғурта	4053888,3	3168916,8

L – Амалиёт бо амволи ғайриманқул	549115,2	410322,3
M – Фаъолияти касбӣ, илмӣ ва техникӣ	851857,2	702404,2
N – Фаъолияти маъмурӣ ва фаръӣ	440379,5	313488,5
O – Идораи давлатӣ ва мудофия; таъмини умумихатмӣ иҷтимоӣ	250733,2	217724,9
P - Маориф	1337091,1	1179457,6
Q - Тандурустӣ ва хизматрасонии иҷтимоӣ	811833,8	693118,2
R – Санъат, вақтхушӣ ва истироҳат	852978,1	307070,1
S – Ҳаргуна хизматрасониҳо	215931,4	165742,9

**Ҳаҷми хизматрасонии пулакии вазорату идораҳо
дар моҳҳои январ - августи соли 2026**

(ҳаз.сомонӣ)

	январ-август с.2026	январ-август с.2026 ба ҳисоби фоиз нисбат ба январ-август с.2025
Ҳамагӣ дар ҷумҳурӣ	23032636,9	113,4
<i>аз он ҷумла:</i>		
корхонаю ташкилотҳои расмӣ ба қайд гирифташуда:	17366959,1	116,8
Вазорати саноат ва технологияҳои нав	3515,0	61,8
Вазорати энергетика ва захираҳои об	21385,4	69,1
Вазорати нақлиёт	537861,7	101,7
Вазорати маориф ва илм	551918,7	82,7
Вазорати кишоварзӣ	21096,0	128,4
Вазорати фарҳанг	8167,5	101,4
Вазорати адлия	63456,5	115,8
Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли	457405,9	86,4
Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ	67754,1	83,5

ХИЗМАТРАСОНИИ ПУЛАКӢ

Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезия	68498,7	91,8
Кумитаи меъморӣ ва сохтмон	19352,3	74,0
Кумитаи андоз	15884,3	75,7
Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва назорати савдо	33569,2	91,2
Ҷамъияти саҳомии «Тоҷиктелеком»	332786,2	38,1
Департаменти давлатии «Почтаи тоҷик»	6011,3	129,3
Консерни давлатии «Тоҷиккоммунсервис»	67063,6	100,6
Ҷамъиятҳои саҳомӣ ва дигар ташкилотҳо	15091232,7	74,9

1.3. ФАЪОЛИЯТИ МОЛИЯВИИ КОРХОНАҲО

1.3.1. НАТИЧАҲОИ МОЛИЯВИИ ФАЪОЛИЯТИ КОРХОНАҲО

Натиҷаҳои фаъолияти молиявии корхонаю ташкилотҳои ҳисоботдиҳанда дар нимсолаи якуми соли 2026 бо таври мусбат анҷом ёфта, маблағи умумии ғоида 13257,6 млн. сомони ро ташкил кард.

Корхонаҳои ғоидаовар дар нимсолаи якуми соли 2026-ум 48,4 ғоизи шумораи умумии корхонаю ташкилотҳои ҳисоботдиҳандаро ташкил доданд (дар нимсолаи якуми соли 2025-ум 46,1 ғоииз буд) ва ғоидаи ғирифтаи онҳо нисбат ба ҳамин давраи соли 2025-ум 145,3 млн. сомони ё 1,0 ғоииз зиёд мебошад.

Таносуби корхонаю ташкилотҳои зараровар дар шумораи умумии корхонаю ташкилотҳои ҳисоботдиҳанда дар нимсолаи якуми соли 2026-ум 21,6 ғоиизро ташкил дод. Корхонаҳои зараровари саноати коркард 15,9 ғоииз, савдо 14,2 ғоииз, сохтмон 13,6 ғоииз, нақлиёт, хоҷагии анбор ва алоқа 7,1 ғоиизи шумораи умумии корхона ва ташкилотҳои зарардидаро ташкил додаанд.

Бақияи ниҳони фаъолияти молиявии корхонаю ташкилотҳо дар минтақаҳои ҷумҳурий

	бақияи ғоида (+) ва зарар (-), млн. сомони		нимсолаи якуми с.2025 ба ҳисоби ғоииз нисбат ба нимсолаи якуми с.2024
	нимсолаи якуми с.2024	нимсолаи якуми с.2025	
Ҷумҳурии Тоҷикистон	13952,7	13257,6	95,0
ВМКБ	20,6	20,4	99,0
Вилояти Суғд	6760,5	6412,2	94,8
Вилояти Хатлон	1086,7	1066,0	98,1
ш. Душанбе	2974,2	4930,9	165,8
НТҚ	1020,4	-38,8	-
Корхонаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ¹⁾	2090,3	866,9	41,5

¹⁾ бо назардошти маълумотҳои корхонаҳои: ҚСК“Барки тоҷик”, ҚСК“Таксимои барқ” ҚСК“Интиқоли барқ”, ҚСК“Тоҷик Эйр” ва ҚСК“Фурудгоҳи байналмилалии ш. Душанбе”, КВД «Роҳи оҳани Тоҷикистон», ҚСК“Ширкати Алюминии Тоҷик”

1.3.2. ВАЗЪИ ҲИСОБИ КОРХОНАҲО

Аз рӯи ҷамъбасти пешакии фаъолияти молиявии корхонаю ташкилотҳои ҳисоботдиҳанда то 1 июли соли 2026-ум қарздорӣи кредиторӣи корхонаҳо 111876,0 млн. сомони ро ташкил кард.

Қарздорӣи дебиторӣи корхонаю ташкилотҳо то 1 июли соли 2026-ум ба 43697,7 млн. сомони расидааст.

**Вазъи қарздорӣ кредиторӣ ва дебиторӣ корхонаю ташкилотҳои
ҳисоботдиҳанда дар минтақаҳои ҷумҳурӣ то 1 июли соли 2026**

млн. сомонӣ

	<i>Қарздорӣ кредиторӣ</i>			<i>Қарздорӣ дебиторӣ</i>		
	<i>аз ҷумла муҳлаташ гузашта</i>			<i>аз ҷумла муҳлаташ гузашта</i>		
	<i>ҳамагӣ</i>	<i>ҳамагӣ</i>	<i>ба ҳисоби фоииз нисбат ба қарздорӣ кредиторӣ</i>	<i>ҳамагӣ</i>	<i>ҳамагӣ</i>	<i>ба ҳисоби фоииз нисбат ба қарздорӣ дебиторӣ</i>
Ҷумҳурии Тоҷикистон	111876,0	2603,8	2,3	43697,7	3380,1	7,7
ВМКБ	555,2	-	-	84,0	0,2	0,2
Вилояти Суғд	16188,9	39,8	0,2	10738,1	69,8	0,7
Вилояти Хатлон	9166,1	7,9	0,1	3344,8	2291,7	10,7
ш. Душанбе	39079,3	337,6	0,9	21453,0	396,9	1,9
НТҚ	17592,2	1615,1	9,2	5888,0	7,3	0,1
Корхонаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ	29294,3	603,4	2,1	2189,8	614,2	28,0

1.4. НАРХ

Индекси нарх ва таърифа


дар охири давра, ба ҳисоби фоиз

	август с. 2026 нисбат ба			январ - август с. 2026 нисбат ба январ - август с. 2025	Барои маълумот: январ - август с. 2025 нисбат ба январ - август с. 2024
	июли с. 2026	август с. 2025	декабри с. 2025		
индекси нархҳои истеъмоли	100,1	104,1	102,7	103,8	103,5
индекси нархҳои истеҳсолку- нандагони маҳсулоти саноатӣ	99,5	100,7	98,1	102,0	106,1
индекси нархҳои истеҳсол- кунандагони маҳсулоти кишоварзӣ	99,9	101,0	101,8	102,3	102,3
индекси нархҳои хариди масолеҳи бинокорӣ	99,3	106,5	105,3	105,0	103,8
индекси таърифаи боркашонӣ	99,8	106,1	102,4	100,5	95,6

1.3.1. НАРХҲОИ ИСТЕЪМОЛӢ

Индекси нархҳои истеъмоли дар моҳи августи соли 2026-ум – 100,1 фоиз, аз он ҷумла молҳои озукаворӣ – 100,1 фоиз, молҳои ғайриозукаворӣ – 100,1 фоиз ва хизматрасонии пулакӣ ба аҳоли – 100,0 фоизро ташкил дод.

Аз аввали соли 2026 индекси нархҳои истеъмоли – 102,7 фоиз, аз он ҷумла: молҳои озукаворӣ – 102,6 фоиз, ба молҳои ғайриозукаворӣ – 102,3 фоиз ва хизматрасонии пулакӣ ба аҳоли – 103,8 фоизро ташкил кард.




Тағйироти индекси нархҳои истеъмоли дар чадвали зерин оварда шудааст:


	дар охири давра, ба ҳисоби фоиз							
	ҳамагӣ		молҳои озуқа		аз он ҷумла:			
					молҳои гайриозуқа		хизматрасониҳои пулакӣ ба аҳоли	
	нисбат ба моҳи гузашта	нисбат ба декабри соли гузашта	нисбат ба моҳи гузашта	нисбат ба декабри соли гузашта	нисбат ба моҳи гузашта	нисбат ба декабри соли гузашта	нисбат ба моҳи гузашта	нисбат ба декабри соли гузашта
	с. 2025							
январ	100,3	100,3	100,6	100,6	99,9	99,9	100,8	100,8
феврал	100,4	100,7	100,5	101,0	100,3	100,2	100,4	101,3
март	100,6	101,3	101,0	102,0	100,1	100,3	100,6	101,8
семоҳаи I¹		101,3		102,0		100,3		101,8
апрел	100,5	101,8	100,5	102,5	100,1	100,4	101,8	103,6
май	100,1	101,9	100,3	102,8	99,9	100,2	100,2	103,8
июн	99,9	101,8	100,1	102,9	99,8	100,0	99,6	103,4
семоҳаи II¹		100,5		100,9		99,8		101,6
нимсолаи I¹		101,8		102,9		100,0		103,4
июл	100,2	102,0	100,3	103,2	99,9	99,9	100,1	103,5
август	100,1	102,1	99,5	102,8	100,6	100,6	100,2	103,8
сентябр	100,1	102,2	99,9	102,7	99,9	100,5	101,3	105,1
семоҳаи III¹		100,4		99,7		100,4		101,6
дар 9 моҳ¹		102,2		102,7		100,5		105,1
октябр	100,4	102,6	100,4	103,1	100,4	100,9	100,2	105,3
ноябр	100,4	102,9	100,4	103,5	100,5	101,4	100,1	105,5
декабр	100,5	103,5	100,9	104,5	100,1	101,5	100,2	105,7
семоҳаи IV¹		101,3		101,7		101,0		100,5
соли 2025¹		103,5		104,5		101,5		105,7
	с. 2026							
январ	100,4	100,4	100,6	100,6	100,3	100,3	100,4	100,4
феврал	100,4	100,8	100,5	101,1	99,5	99,9	102,4	102,7
март	100,4	101,2	100,5	101,6	100,2	100,0	100,6	103,4
семоҳаи I¹		101,2		101,6		100,0		103,4
апрел	100,6	101,9	100,9	102,4	100,5	100,5	100,0	103,4
май	100,6	102,5	100,5	102,9	101,1	101,5	100,2	103,6
июн	99,9	102,4	99,7	102,6	100,2	101,7	100,2	103,8
семоҳаи II¹		101,1		101,1		101,8		100,4
нимсолаи I¹		102,4		102,6		101,7		103,8
июл	100,1	102,6	100,0	102,6	100,4	102,1	100,1	103,8
август	100,1	102,7	100,1	102,6	100,1	102,3	100,0	103,8

¹⁾ - охири давра нисбат ба охири давраи гузашта


Индекси нархҳои истеъмоли дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба молҳои озуқаворӣ ва ғайриозуқа, бо фоиз нисбат ба моҳи гузашта:



нисбат ба декабри соли гузашта:




Индекси нархҳои молҳои озуқаворӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо фоиз



Дар моҳи августи соли 2026 индекси нархи молҳои озуқаворӣ (якҷоя бо нӯшокиҳои спиртдор) 100,1 Ҷоизро ташкил дод.


Индекси нархҳои истеъмоли дар ғуруҳҳои асосӣ ва намудҳои молҳои озуқа барои моҳи январ-август соли 2026, бо Ҷоиз

**Маҳсулоти нону
бӯлка ва ярмаҳо**




Равған ва ҷарбу

**Маҳсулоти
ғушти**



Мевағиҳо

**Моҳӣ ва
маҳсулоти
баҳрӣ**



Сабзавот

**Маҳсулотҳои
ширӣ, панир ва
тухм**



**Шакар ва
маҳсулоти
қаннодӣ**



**Нӯшокиҳои бе
спирт**




**Нӯшокиҳои
спиртдор**



**Маснуоти
тамоқу**

**нисбат ба
моҳи
гузашта**

**нисбат ба
декабри
2025**




Дар моҳи августи соли 2026-ум аз маҳсулоти хӯроквории мушохидашуда, нархи молҳои зерин қимат шудааст: маҳсулоти гӯштӣ – 1,0 фоиз (гӯшти гов – 0,8 фоиз, гӯшти гӯсфанд – 0,7 фоиз ва гӯшти қиммашуда – 1,1 фоиз); равған ва чарбу – 0,5 фоиз (равғани пахта – 0,5 фоиз ва равғани офтобпараст – 0,7 фоиз); маҳсулоти нону булка ва ярмаҳо – 0,7 фоиз (ярмаи марҷумак – 2,0 фоиз ва орд – 0,2 фоиз); сабзавот – 1,8 фоиз (сабзӣ – 4,2 фоиз, бехпиёз – 4,3 фоиз, карам – 1,0 фоиз ва помидор – 10,2 фоиз); лимӯ – 0,4 фоиз ва харбуза – 0,2 фоиз.

Зимнан, дар моҳи қорӣ нархи шакар –0,4 фоиз, биринҷ –0,7 фоиз, бодиринг – 1,6 фоиз, картошка –3,0 фоиз, мевагиҳо – 4,8 фоиз (ангур –17,2 фоиз, нок –9,1 фоиз, тарбуз –9,0 фоиз ва себ –5,2 фоиз); тухм –2,5 фоиз арзон шудааст.


Аз аввали соли 2026 нархи маҳсулоти хӯроквории зерин қимат шудааст, ки асосан аз ҳисоби нархи мевагиҳо – 16,4 фоиз (себ – 33,8 фоиз, ангур – 4,9 фоиз, лимӯ – 38,6 фоиз) тарбуз – 9,9 фоиз, равған ва чарбу – 4,9 фоиз (чарбуи гӯсфанд – 4,6 фоиз, равғани пахта – 6,5 фоиз ва равғани офтобпараст – 2,7 фоиз); сабзӣ – 44,3 фоиз, шакар – 9,9 фоиз, ярмаи марҷумак – 7,4 фоиз, орд – 3,9 фоиз, маҳсулоти гӯштӣ – 2,2 фоиз (гӯшти гӯсфанд – 4,2 фоиз, гӯшти гов – 0,5 фоиз ва гӯшти қиммашуда – 2,8 фоиз); картошка – 0,9 фоиз ба миён омадааст.

Ҳамзамон, нархи бодиринг –30,9 фоиз, помидор –19,2 фоиз, тухм –18,1 фоиз, биринҷ –8,9 фоиз, карам –7,3 фоиз, шир –3,8 фоиз ва гушти мурғ –1,1 фоиз арзон шудааст.

Индекси нархҳои истеъмоли дар солҳои 2025-2026



Индекси нархҳои истеъмоли ба намудҳои маҳсулотҳои асосӣ дар моҳи августи соли 2026




Индекси нархи молҳои ғайриозуқаворӣ дар моҳи августи соли 2026-ум 0,1 фоиз афзоиш ёфтааст, ки асосан аз ҳисоби сӯзишвориҳои дизелӣ (солярка) – 3,2 фоиз, бензин – 7,9 фоиз, масолеҳи сохтмонӣ – 0,2 фоиз ва либос ва пойафзол – 0,4 фоиз.

Зимнан дар моҳи ҳисоботӣ нархи сӯзишворӣ ва рағанҳои молиданӣ $-0,6$ фоиз (гази моеъ $-7,2$ фоиз); арзон шудааст.

Аз аввали соли 2026 нархи молҳои ғайриозуқаворӣ $-2,3$ фоиз афзоиш ёфтааст, ки асосан аз ҳисоби сӯзишворӣ ва рағанҳои молиданӣ $-28,7$ фоиз (гази моеъ $-26,0$ фоиз, сӯзишвориҳои дизелӣ (солярка) $-53,7$ фоиз ва бензин $-28,6$ фоиз); либос ва пойафзол $-1,9$ фоиз, мебел ашёи хона ва молҳои маишӣ $-1,0$ фоиз ва маснуоти доруворӣ $-0,6$ фоиз қимат шудааст.

Зимнан нархи масолеҳи сохтмонӣ $-0,4$ фоиз, мебел ва ашёи хона $-0,2$ фоиз арзон шудааст.


Индекси нархҳои молҳои ғайриозуқаворӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо фоиз




Индекси нарху таърифаи хизматрасонии пулакие, ки ба аҳоли расонида мешавад, дар моҳи августи соли 2026-ум 100 фоиз мебошад.

Аз аввали соли 2026 арзиши таърифаи хизматрасонии пулакие, ки ба аҳоли расонида мешавад, умуман $3,8$ фоиз афзоиш ёфтааст, ки асосан аз ҳисоби арзиши хизматрасониҳои коммуналӣ $-11,9$ фоиз, меҳмонхонаҳо $-1,5$ фоиз, хизматрасониҳои нақлиётӣ $-0,3$ фоиз (аз ҳисоби хизматрасониҳои нақлиётӣ ҳавоӣ $-1,3$ фоиз ва арзиши чиптаи ҳавопаймоии хатсайри Душанбе - Москва $-2,2$ фоиз).


Динамикаи индекси нарху тарифаҳои хизматрасониҳои пулакӣ ба аҳоли дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо фоиз нисбат ба моҳи гузашта:



нисбат ба декабри соли гузашта



Индекси нарху тарифаҳои пулакӣ ба аҳоли дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо фоиз



1.4.2. НАРХҲОИ ИСТЕҲСОЛКУНАНДАҲО

1.4.2.1. ИНДЕКСҲО ВА САТҲИ НАРХҲОИ ИСТЕҲСОЛКУНАНДАҲОИ МОЛҲОИ САНОАТӢ

Индекси нархҳои истеҳсолкунандаҳои молҳои саноатӣ дар моҳи августи соли 2026 – ум 99,5 Ҷ, аз он ҷумла маҳсулоти истихроҷи канданиҳои ғоиданок – 97,4 Ҷ, истеҳсолоти коркард – 100,2 Ҷ, таъминоти нерӯи барқ, газ, бӯғ ва тозакунии ҳаво – 100,0 Ҷ ва таъминоти об, тозакунии, коркарди партовҳо ва дастраскунии коркарди дуюмдараҷа – 100,5 Ҷро ташкил кардааст.

Аз аввали соли 2026 индекси нархҳои истеҳсолкунандагони молҳои саноатӣ 98,1 Ҷ, аз он ҷумла маҳсулоти истихроҷи канданиҳои ғоиданок – 93,2 Ҷ, истеҳсолоти коркард – 96,4 Ҷ, таъминоти нерӯи барқ, газ, бӯғ ва тозакунии ҳаво – 109,8 Ҷ ва таъминоти об, тозакунии, коркарди партовҳо ва дастраскунии коркарди дуюмдараҷа – 100,5 Ҷро ташкил кардааст.

Тағйироти индекси нархҳои истеҳсолкунандаҳои молҳои саноатӣ дар ҷадвали зерин оварда шудааст.

ИНДЕКСИ НАРХ ВА ТАЪРИФА

дар охири давра ба ҳисоби фоиз

	Ҳамаги		аз он ҷумла аз рӯи намӯҳҳои фарқия:							
	нисбат ба моҳи гузашта	нисбат ба моҳи декабри соли гузашта	истихроҷи қанданҷоиҳои		истеҳсолоти коркарди		таъминоти нерӯи барқ, газ, ӯғ ва тозакунии ҳаво		таъминоти об, тозакунии коркарди партовҳо ва дасарҳи тозакунии қоракори	
			нисбат ба моҳи гузашта	нисбат ба моҳи декабри соли гузашта	нисбат ба моҳи гузашта	нисбат ба моҳи декабри соли гузашта	нисбат ба моҳи гузашта	нисбат ба моҳи декабри соли гузашта	нисбат ба моҳи гузашта	нисбат ба моҳи декабри соли гузашта
с.2025										
январ	99,1	99,1	98,7	98,7	98,9	98,9	100,0	100,0	100,0	100,0
феврал	100,8	99,9	101,5	100,1	100,9	99,8	100,0	100,0	100,0	100,0
март	100,7	100,6	102,7	102,9	100,4	100,2	100,0	100,0	100,0	100,0
семоҳаи I ¹	100,6		102,9		100,2		100,0		100,0	
апрел	104,0	104,7	98,6	101,5	102,2	102,4	113,1	113,1	100,0	100,0
май	100,1	104,8	98,8	100,2	100,6	103,0	100,0	113,1	100,0	100,0
июн	99,6	104,4	99,7	99,9	99,4	102,4	100,0	113,1	100,0	100,0
семоҳаи II ¹	103,7		97,1		102,2		113,1		100,0	
нимсолаи I	104,4		99,9		102,4		113,0		100,0	
июл	99,5	103,9	99,4	99,3	99,4	101,7	100,0	113,0	100,0	100,0
август	99,3	103,2	98,4	97,7	99,3	101,0	100,0	113,0	100,0	100,0
сентябр	100,8	103,9	97,2	95,0	102,2	103,2	100,0	113,0	100,0	100,0
семоҳаи III ¹	99,6		95,0		100,9		113,0		100,0	
дар 9 моҳ	103,9		95,0		103,2		113,0		100,0	
октябр	100,3	104,2	99,5	94,5	100,6	103,8	100,0	113,0	100,0	100,0
ноябр	100,7	104,9	101,4	95,8	100,8	104,6	100,0	113,0	100,0	100,0
декабр	100,6	106,0	100,4	96,3	101,0	106,2	100,0	113,0	100,0	100,0
семоҳаи IV ¹	101,6		101,3		102,4		100,0		100,0	
соли 2025 ¹	106,0		96,3		106,2		113,0		100,0	
	с.2026									
январ	97,6	97,6	97,8	97,8	96,7	96,7	100,0	100,0	100,0	100,0
феврал	100,9	98,5	97,7	95,5	99,3	96,0	109,8	109,8	100,0	100,0
март	100,1	98,6	102,0	97,5	99,3	95,4	100,0	109,9	100,0	100,0
семоҳаи I ¹	98,6		97,5		95,4		109,9		100,0	
апрел	102,2	100,8	108,6	105,9	100,2	95,6	100,0	109,8	100,0	100,0
май	99,1	99,9	93,8	99,3	101,3	96,8	100,0	109,8	100,0	100,0
июн	100,5	100,3	103,9	103,2	99,1	96,0	100,0	109,8	100,0	100,0
семоҳаи II ¹	101,8		106,3		100,6		100,0		100,0	
нимсолаи I	100,3		103,2		96,0		109,8		100,0	
июл	98,3	98,6	92,7	95,7	100,2	96,2	100,0	109,3	100,0	100,0
август	99,5	98,1	97,4	93,2	100,2	96,4	100,0	109,8	100,5	100,5

¹) - охири давра нисбат ба охири давраи гузашта

Дар моҳи августи соли 2026-ум баландравии нарх дар истихроҷ ва ғанӣ гардонидани филизоти қиматбаҳо – 1,0 фоиз ва истихроҷ ва ғанӣ гардонидани маъданҳои сурма руҳ ва қалъагӣ – 2,9 фоиз.


Дар байни маҳсулоти истеҳсолоти коркард баландравии нарх дар истеҳсоли истеҳсоли маҳсулотҳои гӯшти – 0,2 фоиз, истеҳсоли маҳсулотҳои хурока – 0,1 фоиз, орд ва ярмаҳо – 0,1 фоиз.

Аз аввали соли 2026 баландравии нарх дар истихроҷ ва ғанӣ гардонидани маъданҳои сурма руҳ ва қалъагӣ – 18,8 фоиз, истихроҷ ва ғанӣ гардонидани филизоти қиматбаҳо – 2,3 фоиз ва истихроҷи ангиштсанг – 1,1 фоиз ба қайд гирифта шудааст.


Дар байни маҳсулоти истеҳсолоти коркард баландравии нархи истеҳсоли маҳсулотҳои гӯшти – 0,5 фоиз, истеҳсоли маҳсулотҳои хурока – 0,3 фоиз, орд ва ярмаҳо – 0,3 фоиз.

Индекси нархҳои истеҳсолкунандагони саноати истихроҷи канданиҳои ғайриминералӣ дар моҳҳои январ - августи соли 2026, бо фоиз


нисбат ба моҳи гузашта:



нисбат ба декабри соли гузашта:




нисбат ба ҳамин моҳи соли гузашта:




Индекси нархҳои истеҳсолкунандагон дар саноати коркард дар моҳҳои январ - августи соли 2026, бо фоиз


нисбат ба моҳи гузашта:



нисбат ба декабри соли гузашта:



нисбат ба ҳамин моҳи соли гузашта:




Индекси нархҳои таъминоти нерӯи барқ, газ, буғ ва тозақунии ҳаво дар моҳҳои январ - августи соли 2026, бо фоиз


нисбат ба моҳи гузашта:



нисбат ба декабри соли гузашта:



нисбат ба ҳамин моҳи соли гузашта:



1.4.2.2 ИНДЕКСИ НАРҲҲОИ ИСТЕҲСОЛКУНАНДАГОНИ

МАҲСУЛОТИ КИШОВАРЗӢ

Индекси нархҳои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар моҳи августи соли 2026–ум 98,9 фоизро ташкил дод, аз он ҷумла маҳсулоти растанипарварӣ – 99,4 фоиз ва маҳсулоти чорвопарварӣ – 98,3 фоизро ташкил кард.

Индекси нархҳои истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ дар ҷадвали зерин оварда шудааст:

	дар охири давра бо ҳисоби фоиз					
	ҳамагӣ		аз он ҷумла ба маҳсулоти:			
	нисбат ба моҳи гузашта	нисбат ба моҳи декабри соли гузашта	растанипарварӣ		чорвопарварӣ	
			нисбат ба моҳи гузашта	нисбат ба моҳи декабри соли гузашта	нисбат ба моҳи гузашта	нисбат ба моҳи декабри соли гузашта
с.2025						
январ	100,9	100,9	101,9	101,9	99,7	99,7
феврал	101,3	102,2	101,3	103,2	101,3	101,0
март	100,3	102,5	99,9	103,1	100,7	101,7
семоҳаи I¹		102,5		103,1		101,7
апрел	100,8	103,3	101,4	104,6	100,0	101,8
май	100,7	104,0	100,9	105,5	100,3	102,1
июн	99,8	103,8	96,8	102,1	103,6	105,7
семоҳаи II¹		101,3		99,1		103,9
нимсолаи I¹		103,8		102,1		105,7
июл	99,4	103,1	98,8	100,9	100,0	105,7
август	100,4	103,5	99,8	100,7	101,0	106,8
сентябр	100,2	103,7	99,2	99,9	101,4	108,3
семоҳаи III¹		100,0		97,8		102,4
дар 9 моҳ¹		103,7		99,9		108,3
октябр	98,3	101,9	98,0	97,9	98,6	106,8
ноябр	100,3	102,2	100,2	98,1	100,3	107,2
декабр	100,5	102,7	100,5	98,6	100,5	107,7
семоҳаи IV¹		99,1		98,7		99,4
соли 2025¹		102,7		98,6		107,7
с.2026						
январ	101,2	101,2	101,8	101,8	100,4	100,4
феврал	101,4	102,6	102,7	104,5	100,0	100,4
март	99,9	102,5	100,4	104,9	99,5	99,8
семоҳаи I¹		102,5		104,9		99,8
апрел	100,1	102,5	101,1	106,0	98,9	98,7
май	100,8	103,4	99,8	105,8	102,1	100,8
июн	99,7	103,1	99,8	105,6	99,7	100,5
семоҳаи II¹		100,6		100,7		100,7
нимсолаи I¹		103,1		105,6		100,5
июл	99,8	103,0	100,5	106,1	99,1	99,5
август	98,9	101,8	99,4	105,5	98,3	97,8

¹охири давра нисбат ба охири давраи гузашта

1.4.2.3. ИНДЕКСИ НАРХИ ХАРИДИ МАСОЛЕҲИ

БИНОКОРӢ АЗ ТАРАФИ ТАШКИЛОТҲО

Индекси нархҳои масолеҳи бинокорӣ дар моҳи августи соли 2026-ум 99,3 фоизро ташкил дод аз он ҷумла, арматура – 92,9 фоиз, семент – 96,2 фоиз ва бетони молӣ – 95,3 фоизро ташкил кард.

Тағйироти индекси нархҳои асосии масолеҳи бинокорӣ дар чадвали зерин оварда шудааст.

дар охири давра бо ҳисоби фоиз

	ҳамагӣ		аз он ҷумла намудҳои асосӣ:					
	нисбат ба моҳи гузашта	нисбат ба моҳи декабри соли гузашта	арматура		семент		бетони молӣ	
			нисбат ба моҳи гузашта	нисбат ба моҳи декабри соли гузашта	нисбат ба моҳи гузашта	нисбат ба моҳи декабри соли гузашта	нисбат ба моҳи гузашта	нисбат ба моҳи декабри соли гузашта
	с.2025							
январ	100,3	100,3	96,4	96,4	100,0	100,0	100,1	100,1
феврал	100,2	100,5	100,2	96,6	100,3	99,8	100,0	100,1
март	100,4	100,8	100,5	97,1	101,4	101,2	98,9	99,0
семоҳаи I¹		100,8		97,1		101,2		99,0
апрел	100,3	100,8	99,4	97,1	105,2	101,2	100,1	99,0
май	100,3	101,4	98,4	94,9	101,5	108,0	97,8	96,8
июн	100,2	101,6	101,5	96,4	98,8	106,8	100,7	97,6
семоҳаи II¹		100,8		99,3		105,5		98,6
нимсолаи I¹		101,6		96,4		106,8		97,6
июл	100,1	101,7	100,2	96,6	100,0	106,7	100,3	97,9
август	100,1	101,9	100,5	97,1	100,4	107,2	100,1	98,0
сентябр	100,2	102,1	99,1	96,2	99,6	106,7	100,1	98,1
семоҳаи III¹		100,4		99,8		100,0		100,5
дар 9 моҳ¹		102,1		96,2		106,7		98,1
октябр	100,3	102,4	99,9	96,0	100,4	107,1	100,4	98,6
ноябр	100,2	102,6	99,7	95,8	101,1	108,3	100,2	98,7
декабр	100,4	103,0	99,4	95,2	100,6	108,9	100,4	99,1
семоҳаи IV¹		100,9		99,0		102,1		101,0
соли 2025¹		103,0		95,2		108,9		99,1
	с.2026							
январ	100,4	100,4	99,3	99,3	100,7	100,7	100,4	100,4
феврал	100,3	100,8	99,5	98,7	100,7	101,0	98,5	99,2
март	100,4	101,1	98,9	97,6	101,3	102,3	98,2	97,4
семоҳаи I¹		101,1		97,6		102,3		97,4
апрел	101,2	102,4	99,3	96,9	101,2	103,5	102,0	99,4
май	101,4	103,8	103,7	100,4	102,2	105,8	104,6	103,9
июн	101,2	105,1	102,7	103,2	105,2	111,3	101,4	105,3
семоҳаи II¹		103,8		105,7		108,6		108,0
нимсолаи I¹		105,1		103,2		111,3		105,3
июл	100,9	106,1	100,7	103,8	99,7	111,0	99,6	104,9
август	99,3	105,3	92,9	96,5	96,2	106,7	95,3	99,9

¹охири давра нисбат ба охири давраи гузашта

1.4.2.4. ИНДЕКСИ ТАЪРИФАИ БОРКАШОНӢ

Индекси таърифаи боркашонӣ ба воситаи ҳамаи намудҳои нақлиёт ба ҳисоби миёна дар моҳи августи соли 2026-ум 99,8 фоизро ташкил дод.

Тағйироти индекси таърифаи боркашонии намудҳои чудагонаи нақлиёт дар чадвали зерин оварда шудааст:

	дар охири давра, ба ҳисоби фоиз							
	ҳамагӣ		аз он ҷумла:					
			нақлиёти роҳи оҳан		нақлиёти автомобилӣ		нақлиёти ҳавоӣ	
	нисбат ба моҳи гузашта	нисбат ба декабри соли гузашта	нисбат ба моҳи гузашта	нисбат ба декабри соли гузашта	нисбат ба моҳи гузашта	нисбат ба декабри соли гузашта	нисбат ба моҳи гузашта	нисбат ба декабри соли гузашта
	с.2025							
январ	100,3	100,3	100,4	100,4	100,0	100,0	100,0	100,0
феврал	101,0	102,0	101,3	102,8	100,0	100,0	100,0	100,0
март	101,7	103,7	102,4	105,2	100,0	100,0	100,0	100,0
семоҳаи I¹		103,7		105,2		100,0		100,0
апрел	95,2	98,8	93,4	98,3	100,0	100,0	100,0	100,0
май	94,8	93,6	93,9	92,3	96,9	96,9	100,0	100,0
июн	99,4	93,1	99,2	91,5	100,0	96,9	100,0	100,0
семоҳаи II¹		89,4		86,5		96,9		100,0
нимсолаи I¹		93,1		91,5		96,9		100,0
июл	101,3	94,3	101,9	93,2	100,0	96,9	100,0	100,0
август	100,4	94,7	100,6	93,8	100,0	96,9	100,0	100,0
сентябр	98,5	93,3	97,9	91,8	100,0	96,9	100,0	100,0
семоҳаи III¹		100,2		100,4		100,0		100,0
дар 9 моҳ¹		93,3		91,8		96,9		100,0
октябр	101,7	94,9	102,4	94,0	100,0	96,9	100,0	100,0
ноябр	101,0	95,8	101,3	95,3	100,0	96,9	100,0	100,0
декабр	100,5	96,3	100,7	96,0	100,0	96,9	100,0	100,0
семоҳаи IV¹		103,2		104,4		100,0		100,0
соли 2025¹		96,3		96,0		96,9		100,0
	с.2026							
январ	101,6	101,6	102,2	102,2	100,0	100,0	100,0	100,0
феврал	100,8	102,4	101,1	103,4	100,0	100,0	100,0	100,0
март	100,7	103,2	101,0	104,4	100,0	100,0	100,0	100,0
семоҳаи I¹		103,2		104,4		100,0		100,0
апрел	99,9	103,0	99,9	104,3	99,9	99,9	100,0	100,0
май	98,7	101,7	98,2	102,4	100,0	99,9	100,0	100,0
июн	99,5	102,5	99,3	103,6	100,0	99,9	100,0	100,0
семоҳаи II¹		98,1		97,4		99,9		100,0
нимсолаи I¹		102,5		103,6		99,9		100,0
июл	100,1	102,5	100,1	103,6	100,0	99,9	100,0	100,0
август	99,8	102,4	99,8	103,4	100,0	99,9	100,0	100,0

¹охири давра нисбат ба охири давраи гузашта

1.5. БОЗОРИ МЕҲНАТ

1.5.1. БО КОР МАШҒУЛ БУДАНИ АҲОЛӢ

Шумораи қувваҳои корӣ (аҳолии машғули кор ва бекорони расмӣ ба қайд гирифташуда) аз рӯи баҳои пешакӣ дар моҳи июли соли 2026-ум 2908,4 ҳазор нафарро ташкил дод, ки аз ҷумлаи онҳо 2851,8 ҳазор нафар (98,1 фоиз) дар соҳаҳои иқтисодиёт машғуланд ва 56,6 ҳазор нафар расмӣ мақоми бекорро гирифтаанд, ки 1,9 фоизи шумораи қувваҳои кориро ташкил медиҳанд.

Тағйироти шумораи қувваҳои корӣ дар солҳои 2025–2026 аз маълумоти ҷадвали зер аён аст:

	шумораи қувваҳои корӣ		аз он ҷумла:				сатҳи бекорӣ расмӣ ба қайд гирифташуда, ба ҳисоби фоиз нисбат ба шумораи қувваҳои корӣ
	ҳазор нафар	ба ҳисоби фоиз нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта	ҳазор нафар	ба ҳисоби фоиз нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта	шумораи бекорони расмӣ ба қайд гирифташуда, ҳазор нафар	ба ҳисоби фоиз нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта	
соли 2025							
январ	2794,8	104,7	2745,6	104,8	49,2	100,1	1,8
феврал	2794,1	104,9	2745,7	104,9	48,4	101,6	1,7
март	2794,7	104,9	2746,5	105,0	48,2	100,6	1,7
семоҳаи I	2794,5	104,8	2745,9	104,9	48,6	100,8	1,7
апрел	2798,0	104,9	2748,7	104,9	49,3	103,8	1,8
май	2800,6	104,8	2749,1	104,8	51,5	106,1	1,8
июн	2801,8	104,5	2750,9	104,5	50,9	103,2	1,8
нимсолаи I	2797,3	104,8	2747,8	104,8	49,6	102,5	1,8
июл	2803,2	105,0	2751,7	105,1	51,5	103,6	1,8
август	2804,5	104,8	2752,9	104,8	49,0	105,3	1,8
сентябр	2821,3	104,7	2769,1	104,7	52,2	105,0	1,9
9 моҳ	2801,4	104,8	2751,1	104,8	50,3	103,2	1,8
октябр	2822,8	104,6	2768,4	104,5	54,4	106,4	1,9
ноябр	2825,7	104,6	2767,1	104,5	58,6	112,2	2,1
декабр	2825,3	104,7	2767,6	104,5	57,8	112,5	2,0
январ-декабр	2807,2	104,8	2755,3	104,8	52,0	105,1	1,9
соли 2026							
январ	2891,5	103,5	2839,4	103,4	52,1	106,0	1,8
феврал	2897,1	103,7	2843,2	103,6	53,9	111,2	1,9
март	2899,4	103,7	2846,2	103,6	53,2	110,4	1,8
семоҳаи I	2896,0	103,6	2842,9	103,5	53,1	109,2	1,8
апрел	2899,7	103,6	2845,3	103,5	54,4	110,3	1,9
май	2903,7	103,7	2846,7	103,6	57,0	110,5	2,0
июн	2905,0	103,8	2849,4	103,7	55,6	109,3	1,9
нимсолаи I	2899,4	103,4	2847,1	103,5	55,7	108,1	1,9
июл	2908,4	103,8	2851,8	103,6	56,6	109,8	1,9


Аз шумораи умумии аҳолии бо кор машғул шахсони дар рӯйхатбудаи кироҷкорон дар корхонаҳои ҳамаи шаклҳои моликият дар моҳи июли соли 2026-ум 1307,2 ҳазор нафар ё 45,8 фоизи шумораи умумии аҳолии машғулро ташкил дод. Шумораи дар рӯйхатбудаи кормандони кироҷ дар моҳи июли соли 2026 нисбат ба моҳи июли соли 2025-ум 1,8 фоиз зиёд шудааст. Шумораи кормандони кироҷ дар

намудҳои фаъолияти иқтисодии бахши воқеӣ дар моҳи июли соли 2026 нисбат ба моҳи июли соли 2025-ум 0,3 фоиз зиёд шуда, 716,6 ҳазор нафар ва аз рӯи намудҳои фаъолияти иқтисодии бахши хизматрасонӣ 3,7 фоиз зиёд шуда, 590,6 нафарро ташкил дод.


**Шумораи кормандони рӯйхати кироя ва вақти коркардашуда одам - соат аз рӯи
намудҳои фаъолияти иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар моҳи июли соли 2026**

	<i>шумораи кироякории дар рӯйхатбуда, ҳазор нафар</i>	<i>ҳиссаи кормандон дар намудҳои фаъолият, ба ҳисоби фоиз</i>	<i>вақти коркарда шуда, одам- соат, ҳазор</i>
Шумораи кормандони дар рӯйхатбуда аз рӯи намудҳои фаъолияти иқтисодӣ - ҳамагӣ	1307,2	100,0	110535,9
аз он ҷумла:			
Дар бахши воқеӣ	716,6	54,8	27915,2
Кишоварзӣ, хоҷагии ҷангал ва моҳипарварӣ	566,8	43,4	4726,3
Истихроҷи канданиҳои ғоиданок	18,6	1,4	2783,5
Саноати коркард	63,5	4,9	9956,8
Таъмини нерӯи барқ, газ, буғ ва хунуккунии ҳаво	15,0	1,1	2350,0
Таъминоти об, тозакунии, коркарди пар- товҳо ва дастрасии коркарди дуҷумдараҷа	10,9	0,8	1919,7
Сохтмон	41,8	3,2	6178,9
Бахши хизматрасонӣ	590,6	45,2	82620,7
Савдои яклухт ва чакана, таъмири нақлиёти автомобилӣ ва мототсикл	31,4	2,4	5395,2
Нақлиёт ва хоҷагии анбор	17,5	1,3	2936,9
Меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо	11,2	0,9	1932,9
Иттилоот ва алоқа	12,2	0,9	2125,2
Фаъолияти молиявӣ ва суғурта	23,7	1,8	3847,8
Амалиёт бо амволи ғайриманкул	6,2	0,5	1044,5
Фаъолияти касбӣ, илмӣ ва техникӣ	21,0	1,6	3502,8
Фаъолияти идоракунии ва ёрирасон	5,3	0,4	926,9
Идоракунии давлатӣ, мудофия таъмини амният ва суғуртаи иҷтимоӣ	49,9	3,8	8621,5
Маориф	264,8	20,3	27937,3
Тандурустӣ ва хизматрасониҳои иҷтимоӣ ба аҳоли	122,5	9,4	20173,6
Фаъолият дар соҳаи санъат, ташкили чорабиниҳои хушдиқунанда ва истироҳат	14,3	1,1	2504,9
Дигар хизматрасониҳо	10,2	0,8	1607,2
Фаъолияти ташкилотҳо ва намоёндагҳои хориҷӣ	0,4	0,03	64,0

**Вазни қиёсии шуғли кормандони кироя дар моҳи июли соли 2026
дар сатҳи минтақаҳо**



**Шумораи кормандони рӯйхати кироя дар минтақаҳои ҷумҳурий дар моҳи июли
соли 2026, ҳазор нафар**



Дар ташкилоту муассисаҳои ҷумҳурий ғайр аз кормандони расмӣ (штатӣ) қувваи корӣ дар шароити дуҷоякорӣ ва дар асоси қарордоду шартномаҳои хусусияти шаҳрвандию ҳуқукидошта истифода бурда мешавад. Дар моҳи июли соли 2026 дар ин шароит 45,8 ҳазор нафар кор кардаанд, ки ин 3,5 фоизи шумораи ҷойҳои ишғолшудаи кориро ташкил медиҳад.

**Шумораи кормандоне, ки дар шароити дучоякорӣ ва бо қарордоди
хусусияти шахрвандию ҳукукидошта аз рӯи намудҳои фаъолияти
иқтисодӣ дар моҳи июли соли 2026 қор қардаанд**

	<i>шумораи кормандоне, ки дар шароити дучоякорӣ ва бо қарордод қор қардаанд, нафар</i>	<i>қоиизи дучояқорон ва шахсонии бо қарордод фаъолиятдошта нисбат ба шумораи қойҳои қори ишғолшуда</i>
Шумораи қормандони дар рӯйхатбуда аз рӯи намудҳои фаъолияти иқтисодӣ - ҳамагӣ	45753	3,5
аз он қумла:		
Дар баҳши воқей	10251	1,4
Кишоварзӣ, ҳоҷагии қангал ва моҳипарварӣ	716	0,1
Истихроқи қанданиҳои қоиданок	430	2,3
Истеҳсоли қорқард (саноати қорқард)	2942	4,6
Таъмини нерӯи барқ, газ, буғ ва хунуққунии ҳаво	98	0,7
Таъминоти об, тозақунӣ, қорқарди партовҳо ва дастрасии қорқарди дуомдараҷа	585	5,3
Соҳтмон	5480	13,1
Баҳши хизматрасонӣ	35502	6,0
Савдои яқлухт ва қакана, таъмири нақлиёти автомобилӣ ва мототсикл	633	2,0
Нақлиёт ва ҳоҷагии анбор	1059	6,0
Меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо	341	3,0
Иттилоот ва алоқа	6379	52,2
Фаъолияти молиявӣ ва суғурта	2710	11,4
Амалиёт бо амволи ғайриманқул	231	3,7
Фаъолияти қасбӣ, илмӣ ва техникаӣ	2608	12,4
Фаъолияти идорақунӣ ва ёрирасон	312	5,9
Идорақунии давлатӣ, мудофия таъмини амният ва суғуртаи иҷтимоӣ	3798	7,6
Маориф	4847	1,8
Тандурустӣ ва хизматрасониҳои иҷтимоӣ ба аҳоли	9201	7,5
Фаъолият дар соҳаи санъат, ташкили қорабиниҳои хушдилқунанда ва истироҳат	1440	10,1
Дигар хизматрасониҳо	1886	18,7
Фаъолияти ташкилотҳо ва намояндагиҳои қориқӣ	57	13,0

1.5.2. ТАЛАБОТ ВА ПЕШНИҲОД БА ҚУВВАИ КОРӢ

Дар охири моҳи июли соли 2026 дар Агентии меҳнат ва шуғли аҳоли 101,0 ҳазор нафар корталаб дар қайд буд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025-ум 21,5 фоиз ва нисбат ба моҳи июни соли 2026—1,7 фоиз зиёд шудааст.

Дар моҳи июли соли 2026-ум 9,8 ҳазор нафар муроҷиаткардаҳо барои таъмини кор дар қайди Агентии меҳнат ва шуғли аҳоли гузошта шуда буданд (нисбат ба ҳамин давраи соли 2025-ум 20,5 фоиз зиёд мебошад), 5,4 ҳазор нафар бекорон бо кор таъмин карда шудаанд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 1,5 фоиз зиёд шудааст.

	<i>Шаҳрвандони қобили меҳнати бекори корталаб дар охири давра дар қайд буда, нафар</i>		<i>шумораи шаҳрвандони муроҷиаткардаи дар қайди ҳадамоти шуғли аҳоли барои таъмини кор гузошта шуда, нафар</i>		<i>ҳадамоти шуғли аҳоли бо кор таъмин кардааст, нафар</i>	
	<i>ҳамагӣ</i>	<i>аз ҷумла занҳо</i>	<i>ҳамагӣ</i>	<i>аз ҷумла занҳо</i>	<i>ҳамагӣ</i>	<i>аз ҷумла занҳо</i>
соли 2025						
январ	80617	45484	6371	3067	3453	1801
феврал	79210	46000	8296	4515	5897	2642
март	80347	46753	11547	6008	7574	3703
семоҳаи I	80347	46753	26214	13590	16924	8146
апрел	82324	47435	9721	4415	5625	2851
май	84367	48348	11701	5235	7600	3717
июн	84893	49193	14133	6527	11056	4750
нимсолаи I	84893	49193	35555	16177	24281	11318
июл	83121	49749	8115	4183	5354	2837
август	86709	50254	8983	4765	6501	3415
сентябр	88647	51242	11059	5569	7642	3935
9 моҳ	88647	51242	89926	44284	60702	29651
октябр	92106	52287	9343	3995	4311	2229
ноябр	97055	55037	11033	5409	3750	1904
декабр	98362	55993	9459	4590	3932	1845
январ-декабр	98362	55993	93547	44688	55771	27483
соли 2026						
январ	94343	54078	6645	3259	3630	2077
феврал	95828	54896	9140	4876	5743	2984
март	95688	54507	11265	5531	8126	4197
семоҳаи I	95688	54507	27050	13666	17499	9258
апрел	96997	54855	10781	4895	6640	3336
май	100395	56174	12196	5307	6755	3106
июн	99344	55908	13165	6115	9751	4870
нимсолаи I	99344	55908	36142	16317	23146	11312
июл	101017	56816	9779	4545	5435	2508

Шумораи ҷойҳои холии кор, ки корхонаҳо ба Агентии меҳнат ва шугли аҳоли дар охири моҳи июли соли 2026 пешниҳод кардаанд, нисбат ба ҳамин давраи соли 2025-ум 8,3 фоиз кам шуда, 13,7 ҳазор ҷойро ташкил додаанд, аз рӯи касбҳои коргарӣ 4,1 фоиз кам шуда, 7,2 ҳазор ҷойро ташкил кард (52,5 фоизи ҷойҳои холии корӣ). Нисбат ба моҳи июни соли 2026-ум шумораи ҷойҳои холии корӣ мурочиаткардашуда 1,1 фоиз кам шудааст. Сарборӣ ба як ҷои холии кори арзшуда 7,4 нафарро ташкил дод (дар моҳи июли соли 2025-ум 5,6 нафар буд).

Шаҳрвандони бекори корталаб, ки ба Агентии меҳнат ва шугли аҳоли бо мақсади ҷустуҷӯи кор мурочиат кардаанд

	<i>Аҳолии бо кор маишгул набуда ба як ҷои холи арзшудаи кор рост меояд, нафар</i>	<i>талаботи корхонаҳо ба кормандон, ки ба хадомоти шугли аҳоли арз шудааст, нафар</i>	<i>ба ҳисоби фоиз нисбат ба</i>		<i>талаботи корхонаҳо ба кормандони бо ихтисосҳои коргарӣ, нафар</i>
			<i>ҳамин моҳи соли гузашта</i>	<i>моҳи гузашта</i>	
соли 2025					
январ	5,8	13865	93,2	82,9	6435
феврал	5,8	13678	100,3	98,7	6492
март	5,7	14167	94,4	103,6	6704
апрел	5,8	14152	96,5	99,9	6480
май	5,9	14377	101,0	101,6	7187
июн	5,8	14558	97,1	101,3	6935
июл	5,6	14967	97,2	102,8	7516
август	5,8	14865	101,1	99,3	7784
сентябр	6,1	14635	90,8	98,5	7515
октябр	6,3	14507	96,5	99,1	7428
ноябр	6,5	14891	101,2	102,6	7371
декабр	6,5	15072	90,1	101,2	7526
соли 2026					
январ	7,5	12610	90,9	83,7	7794
феврал	7,9	12435	90,9	98,6	7048
март	7,7	12368	87,3	99,5	6872
апрел	7,5	12941	91,4	104,6	7134
май	8,0	12560	87,4	97,1	6908
июн	7,2	13879	95,3	110,5	6889
июл	7,4	13720	91,7	98,9	7209

1.5.3. БЕКОРӢ БЕКРОНИ РАСМӢ БА ҚАЙД ГИРИФТАШУДА

Шумораи бекорони дар Агентҳои меҳнат ва шугли аҳолии Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шугли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон расмӣ ба қайд гирифташуда дар охири моҳи июли соли 2026-ум 56,6 ҳазор нафарро ташкил карда, нисбат ба моҳи июли соли 2025-ум 9,8 фоиз зиёд шудааст. Аз ҷумлаи бекорони бақайд гирифташуда занон 47,5 фоиз (26,9 ҳазор нафар). Сатҳи бекории расмӣ ба қайд гирифташуда нисбат ба шумораи кувваҳои корӣ 1,9 фоизро ташкил кардааст.

	Шумораи бекорони расмӣ эътирофшуда дар охири моҳ, нафар	аз он ҷумла:		сокинони деҳот, нафар		аз рӯи бекорӣ қўмакпулӣ таъин карда шудааст, нафар
		занон	шахсони 15-29 сола	ҳамагӣ	занон	
соли 2025						
январ	49179	23104	...	31497	13028	15564
феврал	48436	23322	...	31087	13714	14685
март	48196	23233	23578	32150	15479	14793
апрел	49275	23578	...	31412	14464	15157
май	51547	24297		30518	13603	16732
июн	50906	24222	27882	33444	14008	17687
июл	51549	24446	...	33609	14761	17566
август	51568	24390	...	33503	14936	17670
сентябр	52208	24868	28608	33714	15040	17817
октябр	54428	25010	...	33762	15239	18698
ноябр	58623	27171	...	35211	15990	21052
декабр	57760	27813	33036	36173	12402	20485
соли 2026						
январ	52120	25457	...	32541	13268	16952
феврал	53885	26128	...	33289	14013	16528
март	53204	26100	25999	32914	14509	17403
апрел	54367	25957	...	27239	11839	18218
май	56950	26992	...	30161	13536	20226
июн	55618	24163	29673	33235	14674	19494
июл	56613	26868	...	33940	14778	20518

Шумораи ҳақиқии бекорон дар ҷумҳурӣ мумкин аст, аз ҳисоби бекорони ба қайд гирифтанишуда ва пинҳонӣ зиёд бошад.

1.6. САТҲИ ЗИНДАГӢ, МУЗДИ МЕҲНАТ

1.6.1. ҲАҚҚИ МЕҲНАТ


Музди миёнаи хармоҳаи номиналии меҳнат, ки ба кормандони кироҷкор пардохта шудааст, дар моҳи июли соли 2026-ум 3507,67 сомониро ташкил дод, ки нисбат ба моҳи июни соли 2026-ум 7,8 фоиз кам ва нисбат ба моҳи июли соли 2025-ум 21,6 фоиз зиёд шудааст.

Музди ҳадди ақал 1000 сомониро ташкил медиҳад.

Дараҷаи музди ҳақиқии меҳнат (бо назардошти тағйироти индекси нархҳо) дар моҳи июли соли 2026 нисбат ба моҳи июни 2026-ум 7,9 фоиз кам ва нисбат ба моҳи июли соли 2025-ум 16,8 фоиз зиёд шудааст.

	Музди миёнаи меҳнат, сомонӣ	тағйироти индексҳо нисбат ба моҳи гузашта, фоиз			музди ҳақиқии меҳнат, ба ҳисоби фоиз нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта
		индекси нархҳои молҳои истеъмолий	индекси музди номиналии меҳнат	индекси музди ҳақиқии меҳнат	
соли 2025					
январ	2656,36	100,3	89,7	89,4	121,7
феврал	2653,59	100,4	99,9	99,5	119,9
март	2794,38	100,6	105,3	104,7	118,9
семоҳаи I	2677,49	x	x	x	120,2
апрел	2711,75	100,5	97,0	96,6	118,0
май	2763,14	100,1	101,9	101,8	120,9
июн	3136,12	99,9	113,5	113,6	117,2
нимсолаи I	2721,80	x	x	x	119,4
июл	2885,25	100,2	92,0	91,8	108,5
август	2468,16	100,1	85,5	85,5	105,2
сентябр	3047,22	100,1	123,5	123,3	114,6
9 моҳ	2685,72	x	x	x	116,2
октябр	3123,19	100,4	102,5	102,1	116,9
ноябр	3136,21	100,4	100,4	100,1	115,6
декабр	3483,04	100,5	111,1	110,5	113,7
январ-декабр	2767,09	x	x	x	115,8
соли 2026					
январ	3114,56	100,4	89,4	89,1	113,2
феврал	3230,62	100,4	103,7	103,3	117,5
март	3352,64	100,4	103,8	103,4	116,0
семоҳаи I	3204,07	x	x	x	115,5
апрел	3262,70	100,6	97,3	96,7	116,1
май	3304,05	100,6	101,3	100,7	114,5
июн	3804,63	99,9	115,2	115,3	116,5
нимсолаи I	3273,88	x	x	x	116,0
июл	3507,67	100,1	92,2	92,1	116,8

Динамикаи индекси нархҳои истеъмоли, музди номиналӣ ва ҳақиқии меҳнат (декабри соли 2019 = 100)




ФАРҚИЯТИ МУЗДИ МЕҲНАТ

Музди меҳнати камтарин дар моҳи июли соли 2026 дар баҳши воқеии намудҳои фаъолияти иқтисодӣ дар кормандони кишоварзӣ, хоҷагии ҷангалпарварӣ ва моҳипарварӣ – 1438,51 сомони ро ташкил дод. Музди меҳнати аз ҳама баланд дар баҳши воқеии иқтисодиёт дар соҳаи таъмини нерӯи барқ, газ, буғ ва хунуккунии ҳаво – 5241,78 сомонӣ, истихроҷи канданиҳои ғоиданок – 4912,32 сомонӣ, сохтмон – 4151,22 сомонӣ, саноати коркард – 3327,80 сомонӣ ва дар соҳаи таъминоти об, тозакунии, коркарди партовҳо ва коркарди дуюмдараҷа – 2119,33 сомони ро ташкил медиҳад. Умуман, дар баҳши воқеии намудҳои фаъолияти иқтисодӣ музди миёнаи ҳармоҳаи меҳнат дар моҳи июли соли 2026-ум 3471,45 сомони ро ташкил дод ва нисбат ба моҳи июли соли 2025-ум 21,9 ғоиз зиёд шудааст.

Дар баҳши хизматрасонии намудҳои фаъолияти иқтисодӣ музди меҳнати аз ҳама баланд дар кормандоне, ки фаъолияти миёнаравии молиявӣ ва суғуртаро иҷро мекунанд – 8352,87 сомонӣ, дар соҳаи иттилоот ва алоқа – 6869,23 сомонӣ, дар соҳаи нақлиёт ва хоҷагии анбор – 5153,08 сомонӣ ва дар амалиётҳо бо амволи ғайриманқул – 2679,96 сомонӣ ба қайд гирифта шудааст. Умуман, музди миёнаи ҳармоҳаи меҳнати кормандони баҳши хизматрасонии намудҳои фаъолияти иқтисодӣ дар моҳи июли соли 2026-ум 3520,30 сомони ро ташкил дод, ки нисбат ба моҳи июли соли гузашта 21,5 ғоиз зиёд шудааст.

**Музди миёнаи ҳармоҳаи меҳнат аз рӯи намудҳои фаъолияти иқтисодӣ
дар моҳи июли соли 2026 (сомонӣ)**




**Музди миёнаи меҳнати ҳармоҳаи кормандони кироии намудҳои фаъолияти
иқтисодии ҷумҳурӣ, ки дар моҳи июли соли 2026 ҳисоб карда шудааст**

	музди миёнаи ҳармоҳаи ҳисобкардашудаи кор, сомонӣ				таносуб нисбат ба сатҳи музди миёнаи умуми ҷумҳуриявии кор, дар моҳи июли с. 2026, ба ҳисоби фоиз
	январ-июли соли 2026 сомонӣ	июли с. 2026	июли с. 2026 бо фоиз нисбат ба июли с. 2025	июли с. 2026 бо фоиз нисбат ба июни с. 2026	
Ҳамагӣ аз рӯи намудҳои фаъолияти иқтисодӣ	3275,43	3507,67	121,6	92,2	100,0
аз он ҷумла:					
Дар баҳши воқеӣ	3346,79	3471,45	121,9	98,1	99,0
Кишоварзӣ, хоҷагии ҷангал ва моҳипарварӣ	1324,04	1438,51	137,5	103,7	41,0
Истихроҷи канданиҳои ғоиданок	4891,76	4912,32	102,6	92,5	140,0
Саноати коркард	3254,41	3327,80	115,2	98,8	94,9
Таъмини нерӯи барқ, газ, буғ ва хунуккунии ҳаво	5376,75	5241,78	128,6	90,5	149,4
Таъминоти об, тозакунии, кор- карди партовҳо ва дастрасии коркарди дуумдараҷа	1992,36	2119,33	127,8	103,3	60,4
Соҳтмон	3843,06	4151,22	119,5	101,5	118,3
Баҳши хизматрасонӣ	3254,92	3520,30	121,5	90,6	100,4
Савдои яклухт ва чакана, таъмири нақлиёти автомобилӣ ва мототсикл	2419,28	2600,46	116,7	102,5	74,1
Нақлиёт ва хоҷагии анбор	3925,82	5153,08	1,6 бар	138,9	146,9
Меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо	1904,91	2090,52	125,2	99,9	59,6
Иттилоот ва алоқа	6454,30	6869,23	121,3	97,9	2,0 бар
Фаъолияти молиявӣ ва суғурта	7938,51	8352,87	113,4	99,9	2,4 бар
Амалиёт бо амволи ғайриманқул	2587,01	2679,96	105,8	97,0	76,4
Фаъолияти касбӣ, илмӣ ва техникӣ	3257,51	3438,33	112,7	96,2	98,0
Фаъолияти идоракунии ва ёрирасон	2222,66	2407,11	121,7	101,2	68,6
Идоракунии давлатӣ, муҳофизат таъмини амният ва суғуртаи иҷтимоӣ	2701,41	2811,67	121,8	95,9	80,2
Маориф	3318,99	3739,52	123,2	83,3	106,6
Тандурустӣ ва хизматрасониҳои иҷтимоӣ ба аҳоли	2317,41	2365,02	119,1	98,1	67,4
Фаъолият дар соҳаи санъат, ташкили чорабиниҳои хушди- кунанда ва истироҳат	2805,10	2881,67	122,7	95,7	82,2
Дигар хизматрасониҳо	4622,05	4892,14	103,8	92,0	139,5
Фаъолияти ташкилотҳо ва намояндагҳои хориҷӣ	14522,80	12972,90	114,2	68,4	3,7 бар


Дар соҳаи *саноати коркард* дар моҳи июли соли 2026 музди меҳнати номиналии ҳармоҳаи ҳисобкардашуда 3327,80 сомони ро ташкил дод ва нисбат ба ҳамин давраи соли 2025-ум 15,2 фоиз зиёд шудааст.

Музди меҳнати номиналии ҳармоҳаи ҳисобкардашуда дар соҳаи саноати коркард аз рӯи минтақаҳо, бо сомонӣ




Дар соҳаи *маориф* дар моҳи июли соли 2026 музди меҳнати номиналии ҳармоҳаи ҳисобкардашуда 3739,52 сомони ро ташкил дода, нисбат ба ҳамин давраи соли 2025-ум 23,2 фоиз зиёд шудааст.

Музди меҳнати номиналии ҳармоҳаи ҳисобкардашуда дар соҳаи маориф аз рӯи минтақаҳо, бо сомонӣ




Дар соҳаи *тандурустӣ ва хизматрасониҳои иҷтимоӣ ба аҳоли* бошад, дар моҳи июли соли 2026 музди меҳнати номиналии ҳармоҳаи ҳисобкардашуда 2365,02 сомони ро ташкил дода, нисбат ба ҳамин давраи соли 2025-ум 19,1 фоиз зиёд шудааст.

Музди меҳнати номиналии ҳармоҳаи ҳисобкардашуда дар соҳаи тандурустӣ ва хизматрасониҳои иҷтимоӣ ба аҳоли аз рӯи минтақаҳо, бо сомонӣ




Дар соҳаи сохтмон дар моҳи июли соли 2026 музди меҳнати номиналии ҳармоҳаи ҳисобкардашуда 4151,22 сомони ро ташкил дода, нисбат ба ҳамин давраи соли 2025-ум 19,5 фоиз зиёд шудааст.

Музди меҳнати номиналии ҳармоҳаи ҳисобкардашуда дар соҳаи сохтмон аз рӯи минтақаҳо, бо сомонӣ




Дар соҳаи *фаъолияти молиявӣ ва сугурта* дар моҳи июли соли 2026 музди меҳнати номиналии ҳармоҳаи ҳисобкардашуда 8352,87 сомони ро ташкил дод, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025-ум 13,4 фоиз зиёд мебошад.

Музди меҳнати номиналии ҳармоҳаи ҳисоббардашуда дар соҳаи фаъолияти молиявӣ ва сугурта аз рӯи минтақаҳо, бо сомонӣ



Музди миёнаи ҳармоҳаи ҳисобшудаи меҳнати кормандони кироӣ дар минтақаҳои ҷумҳурий, сомонӣ



1.6.2. ҚАРЗДОРӢ АЗ ПАРДОХТИ МУЗДИ МЕҲНАТ

Маблағи умумии қарздорӣ аз пардохти музди меҳнат бо назардошти солҳои гузашта то охири моҳи июли соли 2026 – ум 10824,5 ҳазор сомони ро ташкил додааст.

Дараҷаи қарздории муҳлаташ гузашта аз пардохти музди меҳнат

	<i>маблағи умумии қарздорӣ аз пардохти музди меҳнат бо назардошти солҳои гузашта, дар охири моҳ, ҳазор сомонӣ</i>	<i>дар соли ҳисобот, ҳазор сомонӣ</i>	<i>дар соли ҳисобот, ба ҳисоби фоиз нисбат ба маблағи умумии қарздорӣ</i>
соли 2025			
январ	33441,1	...	...
феврал	33118,5	740,1	2,2
март	32384,1	958,1	3,0
апрел	33686,4	925,2	6,3
май	31554,6	1585,4	5,0
июн	31324,9	2034,6	6,5
июл	31255,0	2175,8	7,0
август	25685,7	1566,4	6,1
сентябр	22435,4	1506,5	6,7
октябр	21651,3	1374,2	6,3
ноябр	15887,0	1354,9	8,5
декабр	14689,1	1587,8	10,8
соли 2026			
январ	14540,4	...	...
феврал	15483,2	291,9	1,9
март	18769,0	3961,0	21,1
апрел	14226,1	464,7	3,3
май	12262,5	668,5	5,5
июн	11308,7	669,3	6,7
июл	10824,5	362,8	3,4

То охири моҳи июли соли 2026 нисбат ба маълумоти то охири моҳи июни соли 2026 қарздорӣ ба маблағи 484,2 ҳазор сомонӣ ё ин ки 4,3 фоиз кам шудааст.

Қарздорӣ аз пардохти музди меҳнат бо назардошти солҳои гузашта то охири моҳи июли соли 2026-ум нисбат ба маълумоти то охири моҳи июни соли 2026 дар баҳши воқеии намудҳои фаъолияти иқтисодӣ 464,7 ҳазор сомонӣ ё 8,0 фоиз кам шуда, 5360,8 ҳазор сомони ро ташкил кард. Камшавии қарздорӣ дар соҳаи кишоварзӣ, хоҷагии чангал ва моҳипарварӣ 460,1 ҳазор сомонӣ ё 13,9 фоиз, дар саноати коркард 20,5 ҳазор сомонӣ ё 3,4 фоиз ва дар соҳаи истихроҷи канданиҳои ғоиданок 13,9 ҳазор сомонӣ ё 0,9 фоиз мушоҳида карда шудааст. Қарздорӣ аз пардохти музди меҳнат дар соҳаи таъмини нерӯи барқ, газ, буғ ва хунуккунии ҳаво 2,0 ҳазор сомонӣ ё 2,1 фоиз ва дар таъминоти об, тозакунии, коркарди партовҳо ва дастрасии коркарди дуюмдараҷа 27,8 ҳазор сомонӣ ё 14,6 фоиз зиёд шудааст. Дар соҳаи сохтмон қарздорӣ аз пардохти музди меҳнат дар сатҳи моҳи гузашта қарор дорад (17,7 ҳазор сомонӣ).

Дар баҳши хизматрасонии намудҳои фаъолияти иқтисодӣ қарздорӣ аз пардохти музди меҳнат бо назардошти солҳои гузашта то охири моҳи июли соли 2026-ум нисбат ба маълумоти то охири моҳи июни соли 2026 ба маблағи 19,5 ҳазор сомонӣ ё 0,4 фоиз кам шуда ё 5463,7 ҳазор сомони ро ташкил дод. Камшавии қарздорӣ аз пардохти музди меҳнат дар намудҳои фаъолияти иқтисодии баҳши хизматрасонӣ дар соҳаи нақлиёт ва хоҷагии анбор ба маблағи 21,0 ҳазор сомонӣ ё 0,4 фоиз мушоҳида карда шудааст. Дар соҳаи фаъолияти касбӣ, илмӣ ва техникӣ


1,5 ҳазор сомони ё 7,7 фоиз зиёд мушоҳида карда шудааст.

Қарздорӣ аз ҳама зиёд дар баҳши воқеии намудҳои фаъолияти иқтисодӣ дар кишоварзӣ, хоҷагии ҷангал ва моҳипарварӣ – 2859,8 ҳазор сомони (26,4 фоиз аз маблағи умумӣ), истихроҷи канданиҳои ғоиданок – 1576,0 ҳазор сомони (14,6 фоиз), таъминоти об, тозакунии, коркарди партовҳо ва дастрасии коркарди дуҷумдараҷа – 217,6 ҳазор сомони (2,0 фоиз), сохтмон – 17,7 ҳазор сомони (0,2 фоиз) ва саноати коркард 590,6 ҳазор сомони (5,5 фоиз) боқӣ мондааст. Дар баҳши хизматрасонии намудҳои фаъолияти иқтисодӣ қарздорӣ аз ҳама зиёд дар соҳаи нақлиёт ва хоҷагии анбор – 5442,8 ҳазор сомони (50,3 фоиз аз маблағи умумии қарздорӣ) ба қайд гирифта шудааст.

Қарздорӣ аз пардохти музди меҳнат

	<i>то охири моҳи июли соли 2026, ҳазор сомони бо назардошти қарздорӣ солҳои гузашта</i>	<i>то охири моҳи июли соли 2026 ба ҳисоби фоиз нисбат ба охири моҳи июни с.2026</i>
Ҳамагӣ аз рӯи намудҳои фаъолияти иқтисодӣ	10824,5	95,7
аз он ҷумла:		
Дар баҳши воқеӣ	5360,8	92,0
Кишоварзӣ, хоҷагии ҷангал ва моҳипарварӣ	2859,8	86,1
Истихроҷи канданиҳои ғоиданок	1576,0	99,1
Саноати коркард	590,6	96,6
Таъмини нерӯи барқ, газ, буғ ва хунуккунии ҳаво	99,1	102,1
Таъминоти об, тозакунии, коркарди партовҳо ва дастрасии коркарди дуҷумдараҷа	217,6	114,6
Сохтмон	17,7	100,0
Баҳши хизматрасонӣ	5463,7	99,6
Нақлиёт ва хоҷагии анбор	5442,8	99,6
Фаъолияти касбӣ, илмӣ ва техникӣ	20,9	107,7

**Қарздорӣ аз пардохти музди меҳнат бо назардошти солҳои гузашта аз рӯи
намудҳои фаъолияти иқтисодӣ то охири моҳи июли соли 2026
(ба ҳисоби фоиз аз маблағи умумии қарздорӣ)**



Қарздорӣ аз пардохти музди меҳнат дар сатҳи минтақаҳои ҷумҳурӣ

	то охири моҳи июли соли 2026, ҳазор сомонӣ бо назардошти қарздориҳои солҳои гузашта	то охири моҳи июли соли 2026 ба ҳисоби фоиз нисбат ба охири моҳи июни с.2026
Ҷумҳурии Тоҷикистон	10824,5	95,7
<i>аз он ҷумла:</i>		
ВМКБ	0,0	0,0
Вилояти Суғд	4825,1	91,9
Вилояти Хатлон	0,0	0,0
ш. Душанбе	5009,6	99,9
НТҚ	989,8	94,8

2. СОҲАҲОИ АНДОЗУ БУЌЕТ**2.1. НИШОНДИҲАНДАҲОИ БУЌЕТИ ДАВЛАТӢ**

Аз рӯи маълумоти фаврии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моҳҳои январ - августи соли 2026 ҳаҷми умумии буҷети давлатӣ 50897,2 млн. сомонӣ ё 116,1 фоизи нақшаи аниқшударо ташкил кардааст.

Мувофиқи маълумоти пешакии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моҳҳои январ - июли соли 2026 ҳаҷми умумии буҷети давлатӣ 44972,1 млн. сомонӣ ва 115,4 фоизи нақшаи аниқшударо ташкил додааст.

Иҷрои буҷети давлатӣ (млн. сомонӣ)

	даромадҳо		хароҷот		қаср (-), фоидаи буҷет (+)	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026
январ	4009,5	4897,6	2576,1	2972,2	1433,4	1925,4
январ-феврал	8206,8	11253,6	6487,7	8727,8	1719,1	2525,8
январ-март	13298,6	16725,8	12147,1	13903,8	1151,5	2822,0
январ-апрел	17751,4	22861,4	15832,6	19052,3	1918,8	3809,1
январ-май	22192,3	28952,8	19911,2	24335,0	2281,1	4617,8
январ-июн	27468,6	36356,9	24993,1	30293,7	2475,5	6063,2
январ-июл	31870,4	44972,1	29158,8	38259,1	2711,6	6713,0

Воридоти андозҳо дар моҳҳои январ - июли соли 2026-ум 28295,1 млн. сомонӣ ё 118,8 фоизи нақшаи аниқшударо ташкил дода, нисбат ба моҳҳои январ - июли соли 2025-ум 7278,2 млн. сомонӣ ё 34,6 фоиз зиёд шудааст. Ҳиссаи воридоти андозҳо дар ҳаҷми умумии даромади буҷети давлатӣ дар моҳҳои январ - июли соли 2026-ум 62,9 фоизро ташкил дод. Аз андозҳои асосӣ: андози даромад ва андоз аз ғайриандоз дар моҳҳои январ - июли соли 2026 нисбат ба моҳҳои январ - июли соли 2025-ум 2491,8 млн. сомонӣ, андоз аз арзиши иловашуда 2210,2 млн. сомонӣ ва аксизҳо 323,0 млн. сомонӣ зиёд шудааст.

Воридоти ғайриандоз дар ҳаҷми умумии даромад 10,5 фоиз ё 4706,5 млн. сомониро ташкил дода, нисбат ба моҳҳои январ - июли соли 2025-ум 907,5 млн. сомонӣ зиёд шудааст.

Сохтори даромади буҷети давлатӣ

	ҳамагӣ ворид шуд то 1 август, млн. сомонӣ		ба ҳисоби фоиз нисбат ба ҷамъбаст		ҳамагӣ ворид шуд дар моҳи июл, млн. сомонӣ	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026
Ҳаҷми умумии буҷети давлатӣ	31870,4	44972,1	100,0	100,0	4401,8	8615,2
Даромадҳои ҷорӣ ва грантҳо	24815,9	33953,3	77,9	75,5	3537,2	5768,9
Даромадҳои ҷорӣ	24815,9	33034,6	77,9	73,5	3537,2	4850,2
Воридоти андозҳо	21016,9	28295,1	65,9	62,9	3220,9	4377,9
Андоз аз даромад ва аз ғайриандоз	6443,3	8935,1	20,2	19,9	1013,4	1481,9
Андози иҷтимоӣ	1641,4	1952,8	5,2	4,3	237,5	293,0
Андози молу мулкӣ						
Ғайриманқул	845,3	1100,9	2,7	2,4	122,7	156,6
Андоз аз фурӯш	19,7	19,9	0,1	0,0	5,5	5,9
Андоз аз арзиши иловашуда	8312,5	10522,7	26,1	23,4	1244,4	1556,6
Низомҳои махсуси андозбандӣ	702,3	784,8	2,2	1,7	100,9	116,6
Аксизҳои дохилӣ	267,1	331,0	0,8	0,7	40,8	51,9
Аксизҳои беруна	543,5	802,6	1,7	1,8	81,4	132,4

НИШОНДИҲАНДАҶОИ БУЌЕТИ ДАВЛАТӢ

	<i>ҳамагӣ ворид шуд то 1 август, млн. сомонӣ</i>		<i>ба ҳисоби фоиз нисбат ба ҷамъбаст</i>		<i>ҳамагӣ ворид шуд дар моҳи июл, млн. сомонӣ</i>	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026
Дигар даромадҳои берунӣ барои савдо ва амалиётҳо	1087,5	1794,4	3,4	4,0	136,8	290,5
Андозҳои дигари дохилӣ аз пардохтҳо аз молу хизматрасониҳо	150,7	205,9	0,5	0,5	24,2	32,6
Воридоти ғайриандозӣ	3799,0	4706,5	11,9	10,5	316,3	467,9
Воридот аз моликият ва фаъолияти соҳибкорӣ	378,5	896,5	1,2	2,0	46,2	54,4
Дигар пардохтҳои хатмӣ ба буҷет	437,6	756,6	1,4	1,7	68,9	155,8
Ҷаримаҳо ва муҷозотҳо (санксияҳо)	324,9	434,9	1,0	1,0	55,5	44,2
Воридоти дигари ғайриандозӣ ва пардохтҳои маъмурий	1911,6	2194,2	6,0	4,9	133,5	213,3
Даромад аз сармоя	746,4	424,4	2,3	0,9	0,6	0,2
Грантҳо	0,0	918,6	0,0	0,0	0,0	918,6

Харочоти буҷети давлатӣ дар моҳҳои январ - июли соли 2026-ум 38259,1 млн. сомониро ташкил дода, нисбат ба моҳҳои январ - июли соли 2025-ум 9100,3 млн. сомонӣ ё 31,2 фоиз зиёд шудааст.

Иҷрои харочоти буҷети давлатӣ (млн. сомонӣ)

	<i>нақшаи аниқшудаи нуҳмоҳа</i>		<i>ҳамагӣ иҷро шуд то 1 август</i>		<i>фоизи иҷро</i>	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026
Ҷамъи хароҷот	41515,4	53411,8	29158,8	38259,1	70,2	71,6
Бахши ҳокимият ва идоракунии давлатӣ	2355,7	2977,2	1544,3	1794,3	65,6	60,3
Маориф	8250,8	10856,5	5789,8	7771,8	70,2	71,6
Ниғадории тандурустӣ	3347,1	4015,9	2275,3	2718,0	68,0	67,7
Сугуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ	5257,7	6300,9	3780,5	4421,4	71,9	70,2
Ҳоҷагии манзилию коммуналӣ, экология ва ҳоҷагии ҷангал	1766,3	2036,3	1235,2	1595,6	69,9	78,4
Фарҳанг ва варзиш	2009,1	2368,5	1408,3	1589,3	70,1	67,1
Комплекси сӯзишворию энергетикӣ	6677,2	11524,1	5626,5	10357,5	84,3	89,9
Кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор	1055,9	1187,6	590,5	723,9	55,9	61,0
Саноат ва сохтмон	309,5	372,7	185,5	211,9	59,9	56,9
Нақлиёт ва коммуникатсия	1914,6	1684,7	1329,3	1074,3	69,4	63,8
Фаъолиятҳои дигари иқтисодӣ ва хизматҳои дигар	77,0	111,8	50,0	73,7	64,9	66,0
Хароҷоте, ки ба гуруҳҳои дигар шомил нашудаанд	4419,7	4492,5	2495,6	2334,8	56,5	52,0

Сохтори харочоти буҷети давлатӣ ба 1.08

	ба ҳисоби фоиз нисбат ба ҷамъбаст	
	2025	2026
II. Ҷамъи харочот	100,0	100,0
Баҳши ҳокимият ва идоракунии давлатӣ	5,3	4,7
Маориф	19,9	20,3
Ниғаҳдории тандурустӣ	7,8	7,1
Суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ	13,0	11,6
Ҳоҷагии манзилию коммуналӣ, экология ва ҳоҷагии ҷангал	4,2	4,2
Фарҳанг ва варзиш	4,8	4,2
Комплекси сӯзишворию энергетикӣ	19,3	27,1
Кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор	2,0	1,9
Саноат ва сохтмон	0,6	0,6
Нақлиёт ва коммуникатсия	4,6	2,8
Фаъолиятҳои дигари иқтисодӣ ва хизматҳои дигар	0,2	28,4
Хароҷоте, ки ба гуруҳҳои дигар шомил нашудаанд	8,6	6,1

2.2. НИШОНДИҲАНДАҲОИ БУЌЕТИ ҶУМҲУРИЯВӢ

Ҳаҷми умумии буҷети ҷумҳуриявӣ дар моҳҳои январ - июли соли 2026-ум 23145,2 млн. сомони ро ташкил дод ва нисбат ба моҳҳои январ - июли соли 2025-ум 39,0 фоиз зиёд шудааст.

Иҷрои буҷети ҷумҳуриявӣ (млн. сомонӣ)

	даромадҳо		хароҷот		қаср (-), фоидаи буҷет (+)	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026
январ	2402,4	2829,8	1546,9	1388,4	855,5	1441,4
январ-феврал	4793,0	6402,5	3684,0	4490,4	1109,0	1912,1
январ-март	7646,0	9495,8	7213,5	7616,4	432,5	1879,4
январ-апрел	9962,6	12629,9	8923,9	10046,1	1038,7	2583,8
январ-май	12168,6	15502,7	10858,6	12233,9	1310,0	3268,8
январ-июн	14519,7	19085,1	13077,0	14654,7	1442,7	4430,4
январ-июл	16656,3	23145,2	15055,2	18113,2	1601,1	5032,0

Воридоти андозҳо дар моҳҳои январ - июли соли 2026-ум 16646,3 млн. сомони ро ташкил дода, нисбат ба моҳҳои январ - июли соли 2025-ум 4790,0 млн. сомонӣ ё 40,4 фоиз зиёд шудааст.

Воридоти ғайриандоз дар моҳҳои январ - июли соли 2026-ум 4545,2 млн. сомонӣ ё 19,6 фоизи даромади умумии буҷети ҷумҳуриявиро ташкил карда, нисбат ба моҳҳои январ - июли соли 2025-ум 826,1 млн. сомонӣ ё 22,2 фоиз зиёд шудааст.

Соҳтори даромади буҷети ҷумҳуриявӣ

	ҳамагӣ ворид шуд то 1 август, млн. сомонӣ		ба ҳисоби фоиз нисбат ба ҷамъбаст		ҳамагӣ ворид шуд дар моҳи июл млн. сомонӣ	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026
Ҳаҷми умумии буҷети ҷумҳуриявӣ	16656,3	23145,2	100,0	100,0	2136,7	4060,0
Даромадҳои ҷорӣ ва грантҳо	15575,4	22143,2	93,5	95,7	2112,9	3878,0
Даромадҳои ҷорӣ	15575,4	21224,5	93,5	91,7	2112,9	2959,4
Воридоти андозҳо	11856,3	16646,3	71,2	71,9	1815,2	2511,6
Андоз аз даромад ва аз фоида	2683,0	2598,3	16,1	11,2	410,5	409,8
Андоз аз молу мулкӣ						
ғайриманқул	4,6	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Андоз аз фурӯш	19,7	19,9	0,1	0,1	5,5	5,9
Андоз аз арзиши иловашуда	7028,1	8904,4	42,2	38,5	1043,0	1279,8
Аксизҳои дохилӣ	165,3	220,6	1,0	1,0	23,4	28,9
Аксизҳои беруна	543,5	802,6	3,3	3,5	91,4	132,4
Дигар даромадҳои берунӣ барои савдо ва амалиётҳо	1087,5	1794,4	6,5	7,8	185,4	290,5
Андозҳои дигари дохилӣ аз пардохтҳо аз молу хизматрасониҳо	1,1	1,3	0,0	0,0	0,8	0,2
Воридоти ғайриандозӣ	3719,1	4545,2	22,3	19,6	303,6	443,4
Воридот аз моликият ва фаъолияти соҳибдорӣ	356,8	863,7	2,1	3,7	42,5	49,8
Дигар пардохтҳои хатмӣ ба буҷет	423,8	671,9	2,5	2,9	78,4	142,4
Ҷаримаҳо ва муқозотҳо (санксияҳо)	324,7	433,6	1,9	1,9	55,5	43,9
Воридоти дигари ғайриандозӣ ва пардохтҳои маъмурий	1868,5	2153,0	11,2	9,3	45,8	207,3
Даромад аз сармоя	745,3	423,0	4,5	1,8	0,3	0,0
Грантҳо	-	918,6	-	4,0	-	918,6

НИШОНДИҲАНДАҲОИ БУЌЕТИ ҶУМҲУРИЯВӢ

Хароҷоти буҷети ҷумҳуриявӣ дар моҳҳои январ - июли соли 2026-ум 18113,2 млн. сомонӣ ва 66,6 фоизи нақшаи аниқшудаи нухмоҳаи соли ҷориро ташкил додааст.

Иҷрои хароҷоти буҷети ҷумҳуриявӣ (млн. сомонӣ)

	нақшаи аниқшудаи нухмоҳа		ҳамагӣ иҷро шуд то 1 август		фоизи иҷро	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026
Ҷамъи хароҷот	20887,5	27177,5	15055,2	18113,2	72,1	66,6
Бахши ҳокимият ва идоракунии давлатӣ	1155,1	1948,0	681,6	1182,8	59,0	60,7
Маориф	1524,8	2252,3	1061,2	1381,0	69,6	61,3
Ниғаҳдории тандурустӣ	471,7	588,8	337,2	398,5	71,5	67,7
Сугуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ	882,2	1054,0	615,8	765,7	69,8	72,6
Ҳоҷагии манзилию коммуналӣ, экология ва ҳоҷагии ҷангал	133,7	155,1	82,4	95,7	61,7	61,7
Фарҳанг ва варзиш	1367,3	1617,3	1013,0	1078,8	74,1	66,7
Комплекси сӯзишворию энергетикӣ	4725,1	6897,5	4241,5	5169,5	89,8	74,9
Кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор	232,3	281,9	136,5	162,4	58,7	57,6
Саноат ва сохтмон	262,5	310,9	160,2	168,5	61,0	54,2
Нақлиёт ва коммуникасия	267,3	395,4	177,0	192,6	66,0	48,7
Ҷаъолиятҳои дигари иқтисодӣ ва хизматрасониҳо	78,6	114,9	52,1	76,8	66,3	66,9
Хароҷоте, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд	6463,7	7134,0	4060,0	4406,8	62,8	61,8

Сохтори хароҷоти буҷети ҷумҳуриявӣ ба 1.08

	ба ҳисоби фоиз нисбат ба ҷамъбаст	
	2025	2026
Ҷамъи хароҷот	100,0	100,0
Бахши ҳокимият ва идоракунии давлатӣ	4,5	6,5
Маориф	7,0	7,6
Ниғаҳдории тандурустӣ	2,2	2,2
Сугуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ	4,1	5,2
Ҳоҷагии манзилию коммуналӣ, экология ва ҳоҷагии ҷангал	0,5	0,5
Фарҳанг ва варзиш	6,7	6,0
Маҷмӯи сӯзишворию энергетикӣ	28,2	28,5
Кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор	0,9	0,9
Саноат ва сохтмон	1,1	0,9
Нақлиёт ва коммуникасия	1,2	1,1
Ҷаъолиятҳои дигари иқтисодӣ ва хизматҳои дигар	0,3	0,4
Хароҷоте, ки ба гуруҳҳои дигар шомил нашудаанд	27,0	24,3

3. СОҶАИ МОЛИЯ

3.1. НИШОНДИҲАНДАҶОИ АСОСИИ НИЗОМИ ПУЛУ ҚАРЗ

Мувофиқи маълумоти Бонки миллии Тоҷикистон дар моҳҳои январ - июли соли 2026 ҳаҷми умумии қарзҳои додашуда 20429,1 млн. сомониро ташкил намуда, нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 25,2 фоиз зиёд мебошад.

Маълумот оид ба қарзҳои додашуда аз рӯи соҳаҳо

	январ-июли		млн. сомонӣ
	с.2025	с.2026	январ-июли с.2026 ба ҳисоби фоиз нисбат ба январ-июли с.2025
Ҳамагӣ	16315,6	20429,1	125,2
аз он ҷумла:			
кишоварзӣ	1514,2	1378,7	91,1
саноат	2071,3	2762,1	133,4
сохтмон	565,3	827,8	146,4
нақлиёт	143,7	228,9	159,3
хӯроки ҷамъиятӣ	1093,0	2570,4	2,4 бар
хизматрасонӣ	2515,9	3577,7	142,2
савдои хориҷӣ	5846,6	5428,8	92,9
миёнаравии молиявӣ	205,4	341,9	166,5
истеъмолот	1477,0	2213,5	149,9
дигар	616,1	715,0	116,1

Маълумот оид ба ҳиссаи қарзҳои додашуда аз рӯи соҳаҳо

	январ-июли		бо фоиз
	с.2025	с.2026	Тағйирот банди фоизӣ
Ҳамагӣ	100,0	100,0	-
аз он ҷумла:			
кишоварзӣ	9,3	6,7	-2,6
саноат	12,7	13,5	0,8
сохтмон	3,5	4,1	0,6
нақлиёт	0,9	1,1	0,2
хӯроки ҷамъиятӣ	6,7	12,6	5,9
хизматрасонӣ	15,4	17,5	2,1
савдои хориҷӣ	35,8	26,6	-9,2
миёнаравии молиявӣ	1,3	1,7	0,4
истеъмолот	9,1	10,8	1,7
дигар	3,8	3,5	-0,3

Маълумот оид ба фоизи миёнавазни қарзҳои додашуда аз рӯи соҳаҳо

бо фоиз

	январ-июли с.2025		январ-июли с.2026		Тағйирёбӣ банди фоизӣ	
	пули миллӣ	асъори хориҷӣ	пули миллӣ	асъори хориҷӣ	пули миллӣ	асъори хориҷӣ
Ҳамагӣ	22,6	11,8	23,9	10,8	1,3	-1,0
аз он ҷумла:						
саноат	15,9	11,6	18,5	10,8	2,6	-0,8
кишоварзӣ	23,0	12,8	25,5	13,4	2,5	0,6
сохтмон	12,4	10,9	20,4	10,4	8,0	-0,5
нақлиёт	19,3	12,8	23,5	11,1	4,2	-1,7
хизматрасонӣ	24,3	12,3	24,7	7,9	0,4	-4,4
савдо ва хуроки ҷамъиятӣ	20,5	11,4	21,8	11,4	1,3	0,0
истеъмолот	21,9	11,6	22,1	6,5	0,2	-5,1
ипотека	19,3	9,6	20,5	10,5	1,2	0,9
таъмири хона	24,2	10,3	25,7	10,6	1,5	0,3
автоқарз	22,4	14,5	23,5	12,7	1,1	-1,8
дигар	20,7	12,3	21,4	11,8	0,7	-0,5

Маълумот оид ба қарзҳои додашуда дар сатҳи минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон

млн. сомонӣ

	январ-июли		январ-июли с.2026 ба ҳисоби фоиз нисбат ба январ-июли с.2025
	с.2025	с.2026	
Ҷумҳурии Тоҷикистон	16315,6	20429,1	125,2
аз он ҷумла:			
ВМКБ	188,9	256,1	135,6
Вилояти Суғд	4968,6	6124,1	123,3
Вилояти Хатлон	3464,4	4359,0	125,8
ш. Душанбе	5082,2	6359,6	125,1
НТҚ	2611,5	3330,3	127,5

3.2. ҚУРБИ АСЪОРҶОИ ХОРИЧӢ

Мувофиқи маълумоти расмӣи Бонки миллии Тоҷикистон, қурби 1 доллари ИМА дар моҳи августи соли 2026-ум 9,2521 сомонӣ, қурби 1 Евро 10,7222 сомонӣ ва қурби 1 рубли русӣ 0,1111 сомониро ташкил кард.

Маълумоти ҳисоби миёнаи қурби асърҷои хориҷӣ нисбат ба сомонӣ

	1 доллари ИМА	1 ЕВРО	1 рубли Русия	10 тангаи Қазо- қистон	10 соми Қирғи- зистон	1 манати Туркма- нистон	100 сӯми Ўзбе- кистон	1 дол- лари Канада	СДР	1 фран- ки Швейт- сария
<i>соли 2025</i>										
январ	11,2324	11,3307	0,1104	0,2064	1,2540	3,1263	0,0902	7,6048	14,0945	12,0338
феврал	10,9293	11,0408	0,1208	0,2161	1,2511	3,1260	0,0845	7,6478	14,2425	12,0952
Март	10,9312	11,7825	0,1267	0,2194	1,2579	3,1232	0,0846	7,6041	14,5095	12,3481
семоҳаи I	11,0310	11,3847	0,1193	0,2140	1,2543	3,1252	0,0864	7,6189	14,2822	12,1590
апрел	10,7917	12,1138	0,1318	0,2099	1,2385	3,0833	0,0834	7,7083	14,5432	12,9349
май	10,3199	11,6533	0,1276	0,2015	1,1801	2,9485	0,0800	7,4413	13,9805	12,4502
июн	9,9514	11,4477	0,1263	0,1934	1,1384	2,8433	0,0785	7,2701	13,6462	12,3359
семоҳаи II	10,3543	11,7383	0,1286	0,2016	1,1857	2,9584	0,0806	7,4732	14,0567	12,5737
нимсолаи I	10,6927	11,5615	0,1239	0,2078	1,2200	3,0418	0,0835	7,5461	14,1694	12,3663
июл	9,6457	11,2828	0,1223	0,1825	1,1034	2,7559	0,0764	7,0721	13,2386	12,0933
август	9,4392	10,9771	0,1177	0,1750	1,0797	2,6969	0,0753	6,8376	12,8827	11,7004
сентябр	9,4489	11,0794	0,1143	0,1748	1,0804	2,6997	0,0765	6,8305	12,9496	11,8464
семоҳаи III	9,5113	11,1131	0,1181	0,1775	1,0879	2,7175	0,0761	6,9134	13,0236	11,8800
9 моҳ	10,2989	11,4120	0,1220	0,1977	1,1760	2,9337	0,0810	7,3352	13,7875	12,2042
октябр	9,2801	10,8081	0,1149	0,1718	1,0612	2,6515	0,0767	6,6311	12,6572	11,6285
ноябр	9,2780	10,7190	0,1155	0,1776	1,0610	2,6509	0,0775	6,5976	12,5965	11,5363
декабр	9,2434	10,8225	0,1178	0,1802	1,0571	2,6410	0,0769	6,6917	12,6326	11,5994
семоҳаи IV	9,2672	7,7818	0,1161	0,1766	1,0597	2,6478	0,0771	6,6401	12,6288	11,5880
соли 2025	10,0409	11,2545	0,1205	0,1924	1,1469	2,8622	0,0800	7,1614	13,4978	12,0502
<i>соли 2026</i>										
январ	9,3196	10,9239	0,1188	0,1839	1,0657	2,6627	0,0773	6,7596	12,7573	11,7655
феврал	9,4246	11,1477	0,1215	0,1901	1,0774	2,6927	0,0771	6,9068	12,9610	12,1901
Март	9,5680	11,0420	0,1171	0,1958	1,0941	2,7337	0,0787	6,9849	13,0310	12,1515
семоҳаи I	9,4374	11,0379	0,1191	0,1899	1,0791	2,6964	0,0777	6,8838	12,9164	12,0357
апрел	9,4980	11,0979	0,1234	0,2024	1,0862	2,7137	0,0783	6,8839	13,0003	12,0385
май	9,3327	10,9036	0,1276	0,1989	1,0673	2,6665	0,0776	6,8062	12,7992	11,9140
июн	9,2988	10,7206	0,1261	0,1907	1,0633	2,6568	0,0774	6,6307	12,6756	11,6477
семоҳаи II	9,3765	10,9073	0,1257	0,1973	1,0723	2,6790	0,0778	6,7762	12,8250	11,8667
нимсолаи I	9,4069	10,9726	0,1224	0,1936	1,0757	2,6877	0,0777	6,8300	12,8707	11,9512
июл	9,2609	10,5742	0,1189	0,1967	1,0622	2,6460	0,0770	6,5561	12,5726	11,4313
август	9,2521	10,7222	0,1111	0,1990	1,0580	2,6435	0,0778	6,6505	12,6634	11,4584

4. БАХШИ ХОРИЧӢ

4.1. ФАЪОЛИЯТИ ИҚТИСОДИИ ХОРИЧӢ

Тибқи маълумоти расмӣ Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ШСХК «Барқи Тоҷик», ҚСП «Помир Энерҷӣ» ва ҚСК «Тоҷиктрансгаз» дар моҳҳои январ-август соли 2026 гардиши савдои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 9232,7 млн. доллари ИМА-ро ташкил дод, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025-ум 37,2 фоиз ё 2502,5 млн. доллар зиёд шудааст. Тарози савдо манфӣ буда, -5296,1 млн. долларро ташкил кард.

Дар моҳҳои январ-август соли 2026 Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 126 мамлакат, аз он ҷумла бо 10 мамлакатҳои ИДМ ва бо 116 мамлакати хориҷи дур муносибати савдои хориҷиро анҷом додааст.

Дар гардиши савдои хориҷӣ ба ҳиссаи мамлакатҳои ИДМ 39,1 фоиз ё 3609,8 млн. доллар ва ба ҳиссаи мамлакатҳои хориҷи дур 60,9 фоиз ё 5622,9 млн. доллар рост меояд. Касри тарози савдо манфӣ буда бо мамлакатҳои ИДМ -2844,8 млн. доллар ва мамлакатҳои хориҷи дур -2451,3 млн. долларро ташкил додааст.

	(млн. доллари ИМА)					
	август с. 2026	август с. 2026 бо ҳисоби фоиз нисбат ба август с. 2025	январ-август с. 2026	январ-август с. 2026 бо ҳисоби фоиз нисбат ба январ-август с. 2025	Барои маълумот:	
					август с. 2025 бо ҳисоби фоиз нисбат ба август с. 2024	январ-август с. 2025 бо ҳисоби фоиз нисбат ба январ-август с. 2024
Гардиши савдои хориҷӣ	1289,4	112,1	9232,7	137,2	167,1	116,8
хориҷи наздик	471,4	125,1	3609,8	124,7	112,8	107,0
хориҷи дур	818,0	105,8	5622,9	146,6	2,2 бар	126,0
Содирот - ҳамагӣ	185,6	37,2	1968,3	120,5	3,5 бар	129,3
хориҷи наздик	52,4	99,2	382,5	118,0	120,2	89,5
хориҷи дур	133,2	29,8	1585,8	121,1	4,6 бар	145,3
Воридот- ҳамагӣ	1103,8	169,7	7264,4	142,5	118,9	113,3
хориҷи наздик	419,0	129,2	3227,3	125,5	111,7	109,7
хориҷи дур	684,8	210,0	4037,1	159,9	127,0	117,3
Бақия (салдо)	-918,2	х	-5296,1	х	х	х
хориҷи наздик	- 366,6	х	-2844,8	х	х	х
хориҷи дур	-551,6	х	-2451,3	х	х	х

Умуман ҳаҷми гардиши савдои хориҷӣ дар моҳҳои январ-август соли 2026 нисбат ба моҳҳои январ-август соли 2025 бо мамлакатҳои ИДМ 24,7 фоиз ё 714,2 млн. доллар зиёд, бо мамлакатҳои хориҷи дур низ 46,6 фоиз ё 1788,3 млн. доллар зиёд мебошад.

Дар моҳҳои январ-август соли 2026 содироти мол 1968,3 млн. долларро ташкил кард, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025-ум 20,5 фоиз ё 334,3 млн. доллар зиёд шудааст.


Воридоти мол ба ҷумҳурӣ 7264,4 млн. долларро ташкил кардааст, ки нисбат ба моҳҳои январ-август соли 2025-ум 42,5 фоиз ё 2168,2 млн. доллар зиёд мебошад.

Содирот аз рӯи гуруҳи молҳо дар моҳҳои январ-август соли 2026


(ҳазор доллари ИМА)

Номи гуруҳи молҳо	январ-август с. 2025	январ-август с. 2026	январ-август с. 2026 ба ҳисоби фоиз нисбат ба январ-август с. 2025
Содирот	1633995,5	1968 324,0	120,5
<i>аз он ҷумла:</i>			
чорвои зинда; маҳсулоти чорво (<i>гӯшт, шир ва маҳсулоти ширӣ, тухм ва ғайраҳо</i>)	2635	1228,4	46,6
маҳсулоти растанӣ (<i>меваю сабзавот, полизӣ, чою қаҳва, биринҷ, гандум, дигар галладонагиҳо, орд ва ғайраҳо</i>)	47629	50726,2	106,5
чарбу, равғани чорво ва растанӣ	129	122,9	95,5
маҳсулоти тайёри озуқа (<i>ҳасиб ва дигар маҳсулоти гӯштӣ, шакар ва маҳсулоти қаннодӣ, нон ва маҳсулоти нонӣ, шарбати меваю сабзавот, обҳои таминашкан, нӯшокиҳои спиртӣ ва ғайраҳо</i>)	11824	9 529,2	80,6
маҳсулоти маъданӣ (<i>семент, маъданҳои тозакардашуда, нафт ва маҳсулоти нафтӣ, гази моеъ, ангишт, нерӯи барқ</i>)	470178	700 058,4	148,9
маҳсулоти саноати кимиё (<i>нуриҳои минералӣ, доруворӣ ва маҳсулоти дорусозӣ, хокаи алюминий, ашёҳои косметикӣ ва дигар маҳсулоти кимиёӣ</i>)	15691	23294,0	148,5
ашёи полимерӣ, резина ва маснуоти онҳо (<i>шина, зарф, лӯлаҳо ва дигар маснуоти резинӣ</i>)	1797	2528,9	140,7
пӯсти хом ва чарм (<i>пӯст, маснуот аз чарм</i>)	2115	836,7	39,6
ҷӯбу тахта ва маснуоти онҳо	100	838,6	8,4 бар
қоғазу картон ва маснуоти онҳо	3740	14 320,5	3,8 бар
газвори насосӣ ва маснуоти онҳо (<i>нахи пахта, ришта ва калобаи пахтагин, пилла, абрешим, либос, газвор, қолинҳо ва дигар маснуоти насосӣ</i>)	134828	175 310,7	130,0
<i>аз он ҷумла нахи пахта</i>	71710	96 407,0	134,4
пойафзол, каллапӯш ва ғайра	9,0	46,1	5,2 бар
маснуот аз санг, гулгач ва семент (<i>зарфҳои сафолӣ ва шишагӣ, маснуоти шишагӣ, хишт, ҳаргуна маснуот аз гулгачу семент</i>)	424	2139,0	5,0 бар
сангу фулузоти қиматбаҳо ва нимқиматбаҳо *	332669	519 044,5	1,6 бар
фулузоти арзон ва маснуоти онҳо (<i>лӯла, қубур, сим, зарф, мех, занҷир, корд ва дигар маснуот аз филизоти сиёҳ, фулод, алюминий, мис ва ғайраҳо</i>)	599423	433 051,5	72,2
мошинолот ва таҷхизот (<i>генераторҳо, турбинаҳо, насосҳо, муҳаррикҳои дарунсуз, яхдону мошинҳои зарфишӯӣ, трансформаторҳо, дастгоҳҳо ва дигар таҷхизотҳои барқӣ</i>)	4416	17748,7	4,0 бар
воситаҳои нақлиёт (<i>якҷо бо қатораҳои мусофирбару боркаш, тракторҳо, мототсиклу велосипедҳо, қисмҳои эҳтиётии автомобилҳо ва ғайраҳо</i>)	3302	10000,0	3,0 бар
асбобу анҷоми оптикӣ, тиббӣ, ченкунӣ ва ғайра, соат (<i>айнакҳо, дастгоҳҳои рентгенӣ ва ғайра, мошинҳои нусхабардорӣ ва дигар таҷхизотҳои тиббӣ</i>)	955	5 416,4	5,7 бар
молҳои гуногуни саноатӣ (<i>мебел, молҳои аттракционӣ, бозичаҳо ва ғайра</i>)	318	2027,7	6,4 бар
асарҳои санъат, ашёи антиқа (<i>расму лавҳаҳо ва ғайра, коллексия ва ашёи коллексияшаванда</i>)	-	55,0	--
дигар маҳсулот	-	-	-

Содирот аз рӯи ғуруҳи молҳо дар моҳҳои январ-август соли 2026



Воридот аз рӯи ғуруҳи молҳо дар моҳҳои январ-август соли 2026



Воридот аз рӯи гуруҳи молҳо дар моҳҳои январ-август соли 2026

(ҳазор доллари ИМА)

Номи гуруҳи молҳо	январ-август с. 2025	январ-август с. 2026	январ-август с. 2026 бо ҳисоби фоиз нисбат ба январ-август с. 2025
Воридот	5096209,4	7264378,7	142,5
<i>аз он ҷумла:</i>			
чорвои зинда; маҳсулоти чорво (<i>гӯшт, шир ва маҳсулоти ширӣ, тухм ва ғайраҳо</i>)	99121	132 209,9	133,4
маҳсулоти растанӣ (<i>меваю сабзавот, полизӣ, чою қаҳва, биринҷ, гандум, дигар галладонагиҳо, орд ва ғайраҳо</i>)	322816	452 651,3	140,2
чарбу, рағғани чорво ва растанӣ	103997	150 083,8	144,3
маҳсулоти тайёри озука (<i>ҳасиб ва дигар маҳсулоти гӯштӣ, шакар ва маҳсулоти қаннодӣ, нон ва маҳсулоти нонӣ, шарбати меваю сабзавот, обҳои ташинашкан, нӯшокиҳои спиртӣ ва ғайраҳо</i>)	406821	477017,6	117,3
маҳсулоти маъданӣ (<i>семент, маъданҳои тозакардашуда, нафт ва маҳсулоти нафть, газӣ моеъ, ангишт, перӯи барқ</i>)	880216	1013787,2	115,2
маҳсулоти саноати кимӣ (<i>нуриҳои минералӣ, доруворӣ ва маҳсулоти дорусозӣ, хокаи алюминий, ашёҳои косметикӣ ва дигар маҳсулоти кимӣ</i>)	359038	412998,4	115,0
<i>аз он оксиди алюминӣ</i>	73110	65 423,3	89,5
ашёи полимерӣ, резина ва маснуоти онҳо (<i>шина, зарф, лӯлаҳо ва дигар маснуоти резинӣ</i>)	195302	235958,3	120,8
пӯсти хом ва чарм (<i>пӯст, маснуот аз чарм</i>)	2737	2 448,0	89,4
ҷубу тахта ва маснуоти онҳо	238682	269827,4	113,0
қоғазу картон ва маснуоти онҳо	61718	73 553,0	119,2
газвори насосҷӣ ва маснуоти онҳо (<i>нахи пахта, ришта ва қалбаи пахтагин, тилла, абрешим, либос, газвор, қолинҳо ва дигар маснуоти насосҷӣ</i>)	102268	149138,5	145,8
пойафзол, каллапӯш ва ғайра	17695	16 470,9	93,1
маснуот аз санг, гулгач ва семент (<i>зарфҳои сафолӣ ва шишагӣ, маснуоти шишагӣ, хишт, ҳаргуна маснуот аз гулгачу семент</i>)	109864	138284,6	125,9
сангу фулузоти киматбаҳо ва нимкиматбаҳо	51625	518151,7	1 003,7
фулузоти арзон ва маснуоти онҳо (<i>лӯла, қубур, сим, зарф, меҳ, занҷир, қорд ва дигар маснуот аз филизоти сиеҳ, фулод, алюминий, мис</i>)	573717	907616,0	1,6 бар
мошинолот ва таҷҳизот (<i>генераторҳо, турбинаҳо, насосҳо, муҳаррикҳои дарунсуз, яхдону мошинҳо зарфшӯй, трансформаторҳо, дастгоҳҳо ва дигар таҷҳизотҳои барқӣ</i>)	757190	1040916,6	137,5
воситаҳои нақлиёт (<i>якҷо бо қатораҳои мусофирбару боркаш, тракторҳо, мототсиклу велосипедҳо, қисмҳои эҳтиётӣи автомобилҳо ва ғайраҳо</i>)	676363	1 13538,1	1,7 бар
асбобу анҷоми оптикӣ, тиббӣ, ҷенкунӣ ва ғайра, соат (<i>айнакҳо, дастгоҳҳои рентгенӣ ва ғайра, мошинҳои нусхабардорӣ ва дигар таҷҳизотҳои тиббӣ</i>)	45156	49 474,9	109,6
молҳои гуногуни саноатӣ (<i>мебел, молҳои аттракционӣ, бозичаҳо ва ғайра</i>)	67745	84 350,5	124,5
асарҳои санъат, ашёи антика (<i>расму лавҳаҳо ва ғайра, коллексия ва ашёи коллексияшаванда</i>)	24	32,8	135,5
дигар маҳсулот	615,0	-	-

Дар моҳҳои январ-август соли 2026 нисбат ба моҳҳои январ-август соли 2025-ум зиёдшавии содирот асосан аз ҳисоби содироти маҳсулоти маъданӣ (1,5 баробар ё 229,9 млн. доллар), фулузоти қиматбаҳо ва нимқиматбаҳо (186,4 млн. доллар), маҳсулоти саноати кимиё (1,5 баробар ё 7,6 млн.доллар), маҳсулоти растанӣ (6,5 Ҷоиз ё 3,1 млн. доллар), газвори нассоҷӣ ва маснуоти он (30,0 Ҷоиз ё 40,5 млн. доллар), нахи пахта (34,4 Ҷоиз ё 24,7 млн. доллар), мошинолот ва таҷҳизот (4,0 баробар ё 13,3 млн. доллар), маснуот аз санг, гач ва семент (5,0 баробар ё 1,7 млн. доллар) ва воситаҳои нақлиёт (3,0 баробар ё 6,7 млн.доллар), ба амал омадааст.

Зимнан дар ин давра коҳишёбии содироти маҳсулоти тайёри озуқа (19,4 Ҷоиз ё 2,3 млн.доллар), фулузоти арзон ва маснуоти он (27,8 Ҷоиз ё 166,4 млн.доллар), чорвои зинда, маҳсулоти чорво (53,4 Ҷоиз ё 1,4 млн. доллар), ва ғайраҳо ба амал омадааст.

Зиёдшавии воридот асосан аз ҳисоби воридоти чорвои зинда, маҳсулоти чорво (1,3 баробар ё 33,1 млн. доллар), маҳсулоти тайёри озуқа (17,3 Ҷоиз ё 70,2 млн.доллар), маҳсулоти растанӣ (40,2 Ҷоиз ё 129,8 млн. доллар), маҳсулоти маъданӣ (15,2 Ҷоиз ё 133,6 млн. доллар), маҳсулоти саноати кимиё (15,0 Ҷоиз ё 54,0 млн. доллар), ашёҳои полимерӣ, резина ва маснуоти он (20,8 Ҷоиз ё 40,7 млн. доллар), чӯбу тахта ва маснуоти онҳо (13,0 Ҷоиз ё 31,1 млн. доллар), газвори нассоҷӣ ва маснуоти он (1,5 баробар ё 46,9 млн. доллар), маснуот аз санг, гач ва семент (25,9 Ҷоиз ё 28,4 млн. доллар), мошинолот ва таҷҳизот (37,5 Ҷоиз ё 283,7 млн. доллар), воситаҳои нақлиёт (1,7 баробар ё 459,4 млн.доллар), фулузоти арзон ва маснуоти он (1,6 баробар ё 333,9 млн.доллар), чарбу ва равғани растанӣ ва чорво (44,3 Ҷоиз ё 46,1 млн. доллар) ва ғайраҳо мушоҳида мешаванд.

Маълумотҳо дар бораи содироту воридот аз рӯи гуруҳи молҳо дар ҷадвали зер оварда шудааст:

	январ-август соли 2026		бо Ҷоиз нисбат ба январ-август соли 2025		таносуб, бо Ҷоиз нисбат ба ҷамъбаст
	миқдор, тонна	ҳазор доллар	аз рӯи вазн	аз рӯи арзиш	
Содирот	х	1968324,0	х	х	100,0
аз он ҷумла:					
нахи пахта	60781,7	96407,0	128,8	134,4	4,9
Воридот	х	7264378,7	х	х	100,0
аз он ҷумла:					
маҳсулоти нафтӣ	784967,2	696554,5	103,0	116,6	9,6
орд	50355,6	16489,6	158,8	168,7	0,2
гандум	906636,9	238540,2	120,0	132,7	3,3

Дар бораи гардиши савдои хориҷӣ бо мамлакатҳои шарики асосӣ дар моҳҳои январ-август соли 2026 дар чадвали зер маълумоти муфасссал оварда шудааст:

■■■■

(ҳазор доллари ИМА)

	гардиши савдои хориҷӣ	январ-август с.2026 бо ҳисоби фоиз нисбат ба январ-август с.2025	содирот	воридот
ҲАМАГӢ	9232702,7	137,2	1968324,0	7264378,7
Мамолики ИДМ	3609757,0	124,7	382444,9	3227312,1
Озарбойҷон	13049,8	125,8	416,7	12633,1
Арманистон	927,8	42,5	360,5	567,3
Беларус	149832,2	111,0	5613,8	144218,4
Қазоқистон	1020788,0	134,6	70257,5	950530,5
Қирғизистон	44256,2	2,5 бар	6933,0	37323,2
Молдова	168,7	66,2	51,6	117,1
Русия	1676510,0	116,4	106168,0	1570342,0
Туркманистон	87925,7	4,4 бар	960,9	86964,8
Ўзбекистон	517366,7	117,0	169875,0	347491,7
Украина	22044,0	105,8	451,7	21592,3
Минтақаи озоди иктисодӣ	76887,9	157,8	21356,2	55531,7
Мамолики хориҷи дур	5622945,7	146,6	1585879,1	4037066,6
Аврупо	1513675,1	149,1	713830,8	799844,3
Австрия	7604,0	80,1	128,9	7475,1
Албания	0,9	0,5	0,0	0,9
Ангола	4,0	0,0	4,0	0,0
Андорра	0,0	0,0	0,0	0,0
Белгия	97929,2	4,5 бар	89753,3	8175,9
Буркино- Фасо	0,0	0,0	0,0	0,0
Булғория	644,2	54,3	0,2	644,0
Босния ва Герсоговина	5,7	5,3	0,0	5,7
Ватикан	51,4	0,0	0,0	51,4
Маҷористон	2123,7	1,9 бар	0,0	2123,7
Олмон	131865,5	1,6 бар	970,9	130894,6
Гернси	0,0	0,0	0,0	0,0
Гибралтар	0,0	0,0	0,0	0,0
Юнон	80,8	83,8	0,3	80,5
Дания	1330,7	1,8 бар	0,0	1330,7
Ирландия	6806,2	154,7	51,0	6755,2
Исландия	78,4	0,0	0,0	78,4
Испания	2105,8	90,9	0,0	2105,8
Италия	31723,7	88,5	8257,1	23466,6
Остров Джерси	7,8	0,0	0,0	7,8
Латвия	5725,0	317,7	317,1	5407,9

ФАЪОЛИЯТИ ИҚТИСОДИИ ХОРИЧӢ

----	гардиши савдои хориҷӣ	январ-август с.2026 бо ҳисоби фоиз нисбат ба январ-август с.2025	содирот	воридот
Литва	28313,1	2,0 бар	4294,9	24018,2
Лихтенштейн	99,3	6,2 бар	0,0	99,3
Люксембург	83,0	112,8	0,0	83,0
Македония	1,3	3,6	0,0	1,3
Монако	0,5	2,5 бар	0,0	0,5
Малта	5,9	7,4 бар	0,0	5,9
Нидерланд	116729,9	30,7	99679,4	17050,5
Норвегия	40,1	56,2	0,0	40,1
Лахистон	23042,6	128,7	667,9	22374,7
Португалия	46,4	23,7	0,0	46,4
Руминия	1690,2	94,1	95,0	1595,2
Руанда	0,8	0,0	0,0	0,8
Сан Марино	126,8	253,6 бар	0,0	126,8
Сербия ва Монтенегро	0,0	0,0	0,0	0,0
Сербия	589,9	78,6	0,0	589,9
Словакия	1049,5	1,6 бар	0,0	1049,5
Словения	2086,0	121,1	0,0	2086,0
Британияи Кабир	8383,0	35,3	121,5	8261,5
Гренада	12,6	0,0	0,0	12,6
Фарерские острова	0,0	0,0	0,0	0,0
Финляндия	1703,0	109,4	0,0	1703,0
Фаронса	11902,0	59,3	25,1	11876,9
Хорватия	709,4	53,9	0,0	709,4
Чумхурии Чехия	8037,8	104,5	309,0	7728,8
Швейтсария	1017465,9	2,7 бар	509155,2	508310,7
Шветсия	3415,7	147,1	0,0	3415,7
Эстония	53,4	2,5 бар	0,0	53,4
Осиё	3760762,8	139,3	869424,2	2891338,6
Афғонистон	92551,9	103,6	71693,9	20858,0
Бангладеш	6946,2	5,8 бар	6,8	6939,4
Бахрейн	0,0	0,0	0,0	0,0
Бруней	0,0	0,0	0,0	0,0
Ветнам	31960,5	2,4 бар	212,6	31747,9
Уоллис и Футуна (ФР)	0,0	0,0	0,0	0,0
Гурҷистон	12346,8	2,4 бар	170,9	12175,9
Исроил	551,5	119,5	9,3	542,2
Ҳиндустон	54642,9	87,3	419,2	54223,7
Индонезия	4049,5	78,7	0,0	4049,5
Иордания	51,8	2,7 бар	0,0	51,8
Ироқ	4149,4	4,6 бар	656,7	3492,7

ФАЪОЛИЯТИ ИҚТИСОДИИ ХОРИҶӢ

----	гардиши савдои хориҷӣ	январ-август с.2026 бо ҳисоби фоиз нисбат ба январ-август с.2025	содирот	воридот
Эрон	362940,9	129,8	67014,0	295926,9
Қатар	464,1	0,0	0,0	464,1
Реюнон	0,0	0,0	0,0	0,0
Кипр	1,8	1,6 бар	0,0	1,8
Чин	2528403,7	152,5	567989,6	1960414,1
Кувейт	0,0	0,0	0,0	0,0
ҶХД Корея	274,2	2,3 бар	0,0	274,2
Камбоджа	17,4	10,9 бар	0,0	17,4
Ливан	0,0	0,0	0,0	0,0
Малайзия	3592,8	2,1 бар	0,0	3592,8
Монғолия	1753,7	7,5 бар	38,4	1715,3
Мянма	391,8	11,7	13,6	378,2
АМА	92910,8	127,8	19028,2	73882,6
Оман	0,0	0,0	0,0	0,0
Палестинские территория	0,3	0,0	0,0	0,3
Покистон	17768,0	45,2	1244,3	16523,7
Ҷумҳурии Корея	167554,9	139,1	0,0	167554,9
САР Гонконг	1700,9	11,1 бар	0,0	1700,9
Арабистони Сауди	973,9	1,7 бар	57,1	916,8
Сингапур	839,4	90,2	1,0	838,4
Сирия	326,9	0,0	326,9	0,0
Таиланд	3230,7	125,5	0,0	3230,7
Тайван	687,6	82,8	0,0	687,6
Туркия	272366,5	98,2	140539,2	131827,3
Филиппин	97,2	82,9	0,0	97,2
Шри Ланка	224,9	110,7	0,0	224,9
Чопон	95874,0	145,0	2,5	95871,5
Дигар давлатҳо	1115,0	14,9 бар	0,0	1115,0
Амрико	342745,9	2,9 бар	2294,3	340451,6
Англия	1107,0	112,3	0,0	1107,0
Аргентина	17793,4	1,7 бар	0,0	17793,4
Барбадос	72,8	100,0	0,0	72,8
Багамские острова	0,0	0,0	0,0	0,0
Теркс и кайкос (Брит)	0,3	0,0	0,0	0,3
Белиз	0,0	0,0	0,0	0,0
Бермудские острова	0,0	0,0	0,0	0,0
Бразилия	153,5	38,1	0,0	153,5
Венесуэла	0,0	0,0	0,0	0,0
Ҷазираҳои Виржин (Брит)	0,0	0,0	0,0	0,0

ФАЪОЛИЯТИ ИҚТИСОДИИ ХОРИЧӢ

----	гардиши савдои хориҷӣ	январ-август с.2026 бо ҳисоби фоиз нисбат ба январ-август с.2025	содирот	воридот
Қазираҳои Виржин (США)	0,	0,0	0,0	0,0
Самоаи Шарқӣ (ИМА)	41,9	0,0	0,0	41,9
Гаити	0,0	0,0	0,0	0,0
Гватемала	0,0	0,0	0,0	0,0
Гондурас	0,0	0,0	0,0	0,0
Чили	57,4	7,1 бар	0,0	57,4
Доминика	6,9	6,9 бар	0,0	6,9
Куба	0,2	0,1	0,0	0,2
Канада	5648,1	59,2	0,0	5648,1
Коста-Рика	34,7	7,4 бар	0,0	34,7
Колумбия	50,2	3,9 бар	0,0	50,2
Мексика	510,1	116,6	0,0	510,1
Намибия	47,8	0,0	0,0	47,8
Науру	0,0	0,0	0,0	0,0
Перу	24,8	7,5 бар	0,0	24,8
Панама	44,7	0,0	0,0	44,7
Пуэрто Рико (ИМА)	1,3	1,9 бар	0,0	1,3
Суринам	0,7	0,0	0,0	0,7
Самоа (Америка)	0,0	0,0	0,0	0,0
Сент-Винсент и Гренадини	1,6	0,0	0,0	1,6
ИМА	282529,0	4,6 бар	2294,3	280234,7
Уругвай	199,3	0,0	0,0	199,3
Тринидад и Тобаго	0,0	0,0	0,0	0,0
Эквадор	34420,2	123,9	0,0	34420,2
Ямайка	0,0	0,0	0,0	0,0
Африко	5280,4	4,1 бар	329,8	4950,6
Алжир	247,6	68,3	0,0	247,6
Габон	0,0	0,0	0,0	0,0
Миср	3835,3	7,3 бар	0,0	3835,3
Эритрея	4,2	0,0	0,0	4,2
Зимбабве	72,4	7,8 бар	0,0	72,4
Камерун	14,4	0,0	0,0	14,4
Кения	168,7	113,0	0,0	168,7
Камбоджа	0,0	0,0	0,0	0,0
Кот-д, Ивуар	0,0	0,0	0,0	0,0
Мозамбик	46,5	0,0	0,0	46,5
Марокко	0,3	3,2 бар	0,0	0,3
Нигер	2,6	46,4	0,0	2,6
Никарагуа	0,9	0,0	0,0	0,9

	гардиши савдои хориҷӣ	январ-август с.2026 бо ҳисоби фоиз нисбат ба январ-август с.2025	содирот	воридот
Руанда	0,0	0,0	0,0	0,0
Судан	179,3	0,0	0,0	179,3
Серра Леоне	4,1	0,0	0,0	4,1
Сан- Марино	0,0	0,0	0,0	0,0
Танзания	7,2	114,3	0,0	7,2
Тунис	1,0	125,0	0,0	1,0
Эфиопия	2,7	0,0	2,7	0,0
Южная Африка	692,6	4,1 бар	0,0	692,6
Австралия ва Океания	481,5	3,0 бар	0,0	481,5
Австралия	362,6	3,6 бар	0,0	362,6
Зеландияи нав	118,9	2,0 бар	0,0	118,9

Оид ба содирот шарикони асосӣ инҳоянд: Чин – 28,9 фоиз аз ҳаҷми умумии содирот, Швейтсария – 25,9 фоиз, Ўзбекистон – 8,6 фоиз, Туркия – 7,1 фоиз, Белгия – 4,6 фоиз, Русия – 5,4 фоиз, Нидерланд - 5,1 фоиз, Қазоқистон ва Афғонистон – 3,6 фоизӣ, Эрон – 3,4 фоиз, АМА – 1,0 фоиз, Италия – 0,4 фоиз ва ғайраҳо.

Воридоти мол асосан аз мамлакатҳои зерин сурат гирифтааст: Чин – 27,0 фоиз аз ҳаҷми умумии воридот, Русия – 21,6 фоиз, Қазоқистон – 13,1 фоиз, Швейтсария – 7,0 фоиз, Ўзбекистон – 4,8 фоиз, Эрон – 4,1 фоиз, ИМА – 3,9 фоиз, Ҷумҳурии Корея – 2,3 фоиз, Беларус - 2,0 фоиз, Туркия – 1,8 фоиз, Олмон – 1,8 фоиз, Ҷопон - 1,3 фоиз, АМА – 1,0 фоиз, Туркменистон – 1,2 фоиз, Ҳиндустон – 0,7 фоиз, Қирғизистон ва Эквадор – 0,5 фоизӣ, Ветнам – 0,4 фоиз, Афғонистон, Полша, Италия, Литва ва Украина – 0,3 фоизӣ, ва ғайраҳо.

Дар амалиёти савдои хориҷӣ афзоиши бештари содирот нисбат ба воридот бо Нидерланд (82,6 млн. доллар), Белгия (81,6 млн. доллар), Туркия (8,7 млн.доллар)ва бо Афғонистон (50,8 млн. доллар) мушоҳида шудааст.

4.2. ЁРИИ БАШАРДӢСТОНА

Тибқи маълумоти расмӣ Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моҳҳои январ-август соли 2026 ба ҷумҳурӣ 35 мамлакати хориҷи дуру наздик ба маблағи 21003,7 ҳазор доллар ё 8283,4 тонна ёрии башардӯстона расондаанд.

Аз ҷумлаи мамлакатҳои ёрирасон таносуби бештар аз рӯи арзиши ёрии башардӯстона ба Россия – 25,3 фоиз, ИМА – 24,4 фоиз, Чин – 10,6 фоиз, Ҷумҳурии Корея – 7,7 фоиз, Нидерланд – 6,6 фоиз, Белгия – 6,2 фоиз, Ҳиндустон – 6,1 фоиз, Эрон – 3,0 фоиз, Ҷопон – 1,9 фоиз, Олмон – 1,2 фоиз, Туркия ва Дания - 1,1 фоизӣ, Беларуссия ва АМА – 0,6 фоизӣ, Ўзбекистон, Британияи Кабир ва Австралия – 0,4 фоизӣ, Қазоқистон -0,3 фоиз ва ғайраҳо рост меояд.


5. СОҲАИ ИҶТИМОӢ

5.1. ТАНДУРУСТӢ


**Ба бемориҳои сирояткунандаи ҷудогона гирифта
шудани аҳоли дар моҳҳои январ - июли соли 2026
(аз рӯи маълумоти Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии
аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон)**

Дар моҳҳои январ - июли соли 2026 аз рӯи маълумотҳои омери ҷорӣ 16338 ҳодисаи ба бемориҳои сирояткунанда гирифта шудани аҳоли ба қайд гирифта шудааст, ки нисбат ба моҳҳои январ – июли 2025-ум 15,9 фоиз зиёд аст. Ба ҳиссаи гепатитҳои шадиди вирусӣ 13,8 фоизи бемориҳо рост меояд, бемориҳои сирояткунандаи шадиди рӯда 41,4 фоизи шумораи умумии бемориҳои сирояткунандаро ташкил медиҳанд.

Сохтори бемориҳои сироятӣ дар моҳҳои январ - июли соли 2026



**Беморшавии аҳоли ба бемориҳои сироятӣ дар минтақаҳои
Ҷумҳурии Тоҷикистон**




Маълумоти вазъи эпидемиологии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моҳҳои январ - июли соли 2026-ум аз рӯи баъзе бемориҳои сирояткунанда ва паразитарӣ дар ҷадвали зер оварда шудааст:

	июли		июли с.2026 ба ҳисоби фоиз нисбат ба июли с.2025	январ-июли		январ-июли с.2026 ба ҳисоби фоиз нисбат январ-июли с.2025
	с.2025	с.2026		с.2025	с.2026	
Ҳамагӣ	4880	4319	88,5	19419	16338	84,1
бемории рӯда						
бемории шадиди рӯда	3686	2958	80,2	8776	6778	77,2
аз он ҷумла:						
исҳоли хунини бактериалӣ	13	9	69,2	29	22	75,9
гепатитҳои вирусӣ						
гепатитҳои шадиди вирусӣ	181	365	2,0 бар.	2159	2248	104,1
аз он ҷумла:						
гепатити А	178	361	2,0 бар.	2136	2227	104,3
гепатити В	3	4	133,3	19	16	84,2
гепатити С	-	-	-	4	5	125,0
гепатити музмин	-	18	-	-	140	-
бемориҳои сирояткунанда, ки ба воситаи вакцина муолиҷа карда мешаванд						
сулфакабӯтак	36	193	5,4 бар.	270	320	118,5
сурхча	143	34	23,8	1562	603	38,6
паротити эпидемӣ	-	6	-	80	61	76,3
обакон	163	168	103,1	1855	1971	106,2
бемориҳои «носозгориҳои иҷтимоӣ»						
бемориҳои сил (бори аввал ошкоршуда)	288	282	97,9	2314	2011	86,9
оташак	22	26	118,2	143	152	106,3
сирояти гонококкӣ	5	4	80,0	13	22	1,7 бар.
педикулёз	-	-	-	2	2	100,0
бемориҳои паразитарӣ						
Ҳамагӣ	3644	4288	117,6	21835	23413	107,2
аз он ҷумла:						
лямблиоз - бемории талхадон	1016	1114	109,6	5524	5978	108,2
аскаридоз - бемории кирми меъда (кичча)	1425	1824	128,0	8391	9677	115,3
трихосефалёз – бемории кичча	-	-	-	-	2	-
энтерибиоз-беморие, ки аз асари киччаҳои мӯяк ба вучуд меояд	838	973	116,1	5473	5750	105,1
геминолепидоз	280	288	102,9	1977	1528	77,3

Дар моҳҳои январ - июли соли 2026 -ум 23413 ҳодисаи ба бемориҳои паразитарӣ гирифта шудани аҳоли ба қайд гирифта шудааст, ки нисбат ба моҳҳои январ - июли соли 2025-ум 7,2 фоиз зиёд аст.

**Беморшавии аҳоли ба бемориҳои паразитарӣ дар минтақаҳои
Ҷумҳурии Тоҷикистон**



5.2. ПАРДОХТИ НАФАҚА ВА ЁРДАМПУЛӢ

Мувофиқи маълумоти «Амонатбанк»-и Ҷумҳурии Тоҷикистон маблағи аз Агентии сугуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронидашуда дар моҳҳои январ - августи соли 2026 -ум 3574,4 млн. сомони ро ташкил додааст. Маблағи ба нафақа ва ёрдампулӣ пардохташуда дар моҳҳои январ - августи соли 2026 бо назардошти бақияи аввали сол (15,5 млн. Сомонӣ 3357,7 млн. сомони ро ташкил кардааст. Шумораи нафақахӯрон то 01.09.с.2026-ум 891396 нафар ро ташкил медиҳад.

Оид ба пардохти нафақаю ёрдампулӣ аз ҳисоби маблағи Агентии сугуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва муассисаҳои «Амонатбанк» дар моҳҳои январ - августи соли 2026 дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷадвали зер маълумот оварда мешавад:

	млн. сомонӣ					
	Маблаггузаронӣ аз тарафи Агентии сугуртаи иҷтимоӣ ва нафақа			Пардохти нафақаю ёрдампулӣ муассисаҳои «Амонатбанк»		
	январ - августи		январ - августи с.2026 ба ҳисоби фоиз нисбат ба январ - августи с.2025	январ - августи		январ - августи с.2026 ба ҳисоби фоиз нисбат ба январ - августи с.2025
	с.2025	с.2026		с.2025	с.2026	
Ҳамагӣ дар ҷумҳурӣ	3168,9	3574,4	112,8	3119,5	3357,7	107,6
ВМКБ	153,4	157,2	102,5	151,8	147,7	97,3
Вилояти Суғд	899,4	1045,0	116,2	886,9	993,6	112,0
Вилояти Хатлон	1158,7	1260,4	108,8	1136,1	1160,1	102,1
ш. Душанбе	407,8	463,0	113,5	401,7	455,7	113,4
НТҚ	549,6	648,8	118,0	543,0	600,6	110,6

Тақсимои маблағи пардохти нафақа ва ёрдампулӣ дар моҳи августи соли 2026 дар ҷадвали зер оварда шудааст:

	млн. сомонӣ		
	Шахсоне, ки нафақаю ёрдампулӣ гирифтанд, нафар	Маблағи пардохт-шуда	Ба ҳисоби фоиз нисбат ба маблағи умумӣ
- Ҳамагӣ	675317	364,9	100,0
аз он ҷумла:			
-нафақаи моҳи ҷорӣ	285111	166,5	45,6
-ёрдампулӣ барои дафн	1360	1,4	0,4
-бозҳисобии нафақа	-	-	-
-андухти нафақавӣ	6424	1,7	0,5
-пардохти нафақаи моҳҳои гузаштаи соли 2026	382422	195,3	53,5

5.3. ЧИНОЯТКОРИ


(аз рӯи маълумоти ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон)

Дар моҳҳои январ - августи соли 2026 -ум 14685 ҷиноят ба қайд гирифта шудааст, аз он ҷумла 12440 ҷиноятро Вазорати қорҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Прокуратура ба қайд гирифтаанд, ки 84,7 фоизи шумораи умумии ҷиноятҳои ба қайд гирифташударо ташкил медиҳад. Дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 2245 ҷиноят ё 15,3 фоизи шумораи умумии ҷиноятро ба қайд гирифтаанд.

Маълумот оид ба вазъи ҷинояткорӣ дар моҳҳои январ - августи соли 2026 чунин аст:

	август		август с.2026 ба ҳисоби фоиз нисбат ба август с.2025	январ - август		январ - август с.2026 ба ҳисоби фоиз нисбат ба январ - август с.2025
	с.2025	с.2026		с.2025	с.2026	
Ҷиноятҳои ба қайд гирифташуда - ҳамагӣ	1540	1577	102,4	16344	14685	89,8
аз ҷумла:						
ҷинояти вазнин	328	333	101,5	3881	3445	88,8
куштор ва сӯиқасд ба он қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ	4	6	1,5 бар.	37	55	148,5
таҷовуз ба номус ва сӯиқасд ба он	14	11	78,6	89	80	89,9
дуздӣ	3	5	1,7 бар.	31	23	74,2
аз ҷумла дуздидани амволи хона	257	390	1,5 бар.	2713	2404	88,6
ғоратгарӣ	43	42	97,7	380	287	75,5
роҳзанӣ	3	5	1,7 бар.	77	56	72,7
қаллобӣ	3	-	-	27	20	74,1
авбошӣ	224	211	94,2	2897	2472	85,3
тасарруфи силоҳи оташфишон, лавозимоти ҷангӣ, воситаҳои таркиш	134	134	100,0	1005	960	95,5
ҷиноятҳои вобаста ба маводи муҳаддир	1	-	-	10	1	10,0
одамрабӣ	82	55	67,1	665	700	105,3
савдои одамон	-	-	-	5	4	80,0
вайрон кардани қоидаҳои беҳатарии ҳаракати роҳҳо, ҳамагӣ	-	-	-	47	23	48,9
аз ҷумла бо ҷароҳати саҳт ва марги ҷабрдида анҷомидааст	124	156	125,8	841	918	109,2
Ҷиноятҳои иқтисодӣ - ҳамагӣ	146	146	100,0	2450	2077	84,8
аз ҷумла:						
порахӯрӣ	8	2	25,0	66	62	93,9

Шумораи чиноятҳои вазнини ба қайд гирифташуда, дуздӣ ва чиноятҳои вобаста ба маводи мухаддир




Дар моҳҳои январ - августи соли 2026 умуман дар ҷумҳурӣ шумораи чиноятҳои ба қайд гирифташуда 10,2 фоиз, дар ВМКБ 13,3 фоиз, дар вилояти Суғд 11,3 фоиз, дар вилояти Хатлон 8,7 фоиз, дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 15,2 фоиз ва дар ш.Душанбе 6,5 фоиз кам шудааст.

Дар минтақаҳо бақайдгирии чиноятҳо аз рӯи ҳама гуна ҳадамот дар ҷадвали зер оварда шудааст:

	чиноятҳо ба қайд гирифташудаанд, ҳодиса			фоизи чиноятҳои ошкоршуда	
	январ - августи		январ - августи с.2026 ба ҳисоби фоиз нисбат ба январ - августи с.2025	январ - августи	
	с.2025	с.2026		с.2025	с.2026
Ҷумҳурии Тоҷикистон	16344	14685	89,8	71,8	71,1
ВМКБ	534	463	86,7	86,0	86,0
Вилояти Суғд	5124	4546	88,7	85,5	85,2
Вилояти Хатлон	4629	4228	91,3	86,2	86,0
ш. Душанбе	3050	2853	93,5	53,8	49,3
Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ	2811	2383	84,8	54,8	61,0
ш. Роғун	69	69	100,0	62,9	70,9
ноҳияи Варзоб	89	55	61,8	30,9	45,0
ноҳияи Рашт	203	219	107,9	73,0	78,2
ш. Ҳисор	319	312	97,8	50,3	59,4
ноҳияи Нуробод	74	57	77,0	56,2	85,1
ноҳияи Лахш	63	56	88,9	93,8	52,7
ш. Ваҳдат	730	502	68,8	48,5	54,5
ноҳияи Рӯдакӣ	512	431	84,2	50,1	52,5
ноҳияи Сангвор	34	36	105,9	87,5	90,0
ноҳияи Тоҷикобод	45	44	97,8	72,3	93,1
ш. Турсунзода	412	328	79,6	61,4	57,8
ноҳияи Файзобод	85	95	111,8	45,2	63,9
ноҳияи Шаҳринав	176	179	101,7	71,2	76,0
РВКДН ¹⁾	196	212	108,2	72,2	69,7

¹⁾ Раёсати Вазорати корҳои дохилӣ дар нақлиёт

Таносуби чиноятҳои ба қайд гирифташуда дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моҳҳои январ – августи соли 2026, ба ҳисоби фоиз



Дар моҳҳои январ - августи соли 2026-ум 3445 чинояти вазнин ба қайд гирифта шудааст, ки нисбат ба моҳҳои январ - августи соли 2025 -ум 11,2 фоиз кам шудааст. Нисбат ба моҳҳои январ - августи соли 2025 бақайдгирии ҳодисаҳои қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ 10,1 фоиз, таҷовуз ба номус ва сӯиқасд ба он 25,8 фоиз, дуздӣ 11,4 фоиз, ғоратгарӣ 27,3 фоиз, роҳзанӣ 25,9 фоиз, қаллобӣ 14,7 фоиз ва авбошӣ 4,5 фоиз кам шудааст.

Нисбат ба моҳҳои январ - августи соли 2025 бақайдгирии ҳодисаҳои куштор ва сӯиқасд ба он 48,5 фоиз, чиноятҳои вобаста ба маводи мухаддир 5,3 фоиз ва вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳҳо 9,2 фоиз зиёд шудааст.

Дар давраи ҳисобот 2077 чинояти иқтисодӣ (нисбат ба моҳҳои январ - августи соли 2025 -ум 15,2 фоиз кам шудааст) ба қайд гирифта шудааст, ки мақомоти корҳои дохилӣ 693 чиноятро ошкор кардаанд, аз рӯи 654 чиноят парвандаи чиноятӣ кушода шудааст. Ба ин қабил чиноятҳои порахӯрӣ, дуздӣ, дуздии ҳаҷман калон ва дигарҳо дохил мешаванд.

Дар моҳҳои январ - августи соли 2026-ум 420 ҳодисаи вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳҳо, ки оқибат бо ҳаҷми зиёд ва марғи ҷабрдида анҷомидаанд, ба қайд гирифта шуданд (нисбат ба ҳаҷми давраи соли гузашта 11,1 фоиз зиёд шудааст).

Ошкоркунии умумии чиноятҳо дар моҳҳои январ - августи соли 2026 -ум 71,1 фоизро ташкил кардааст, дар моҳҳои январ - августи соли 2025-ум 71,2 фоиз буд.

Директори Агентии омили назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ҷ. Нурмаҳмадзода
14.09. с.2026

**МУҚОИСАИ БАЙНАЛҲАЛҚИИ НИШОНДИҲАНДАҲОИ
АСОСИИ ИҶТИМОИЮ ИҚТИСОДИИ МАМЛАКАТҲОИ ИДМ**

*(аз рӯи маълумоти Кумитаи байнидавлатии омори
мамлакатҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил)*

**Нишондиҳандаҳои таъҷилии оморӣ мамлакатҳои ИДМ дар моҳи июли соли 2026
(ба ҳисоби фоиз нисбат ба моҳи гузашта; бо нархҳои доимӣ;
аз рӯи маълумоти мақомотҳои оморӣ милли)**

	<i>Озар- бойҷон</i>	<i>Арманис- тон</i>	<i>Беларус</i>	<i>Қазо- қистон</i>	<i>Қирғи- зистон</i>
Ҳаҷми умумии маҳсулоти саноатӣ	106,4	105,5	96,8	93,9	105,5
Индекси нархҳои истеҳсолку- нандагонии маҳсулоти саноатӣ	93,0	100,5	99,6	95,1	95,0
бо % нисбат ба июли с. 2025	118,7	108,5	104,0	109,1	125,9
бо % нисбат ба декабри с. 2025	126,1	105,1	103,9	106,9	102,7
Инвеститсия дар сармояи асосӣ	67,7	116,1	90,3	70,9	69,5
Боркашонӣ бо нақлиёти роҳи оҳани истифодаи умум	98,4	110,1	...	...	...
Гардиши моли чакана дар ҳамаи соҳаҳои савдо	87,0	108,3	109,4	103,9	100,7
Аз он ҷумла ташкилотҳои савдо	87,5	108,3	109,4	102,0	104,6
Индекси нархҳои истеъмоли	99,9	98,6	100,3	100,6	101,1
бо % нисбат ба июли с. 2025	105,8	104,5	104,4	110,2	111,5
бо % нисбат ба декабри с. 2025	102,7	101,8	103,2	105,7	106,7
Даромади пулии аҳоли (бо наrxҳои асли)	99,7 ²⁾	...	...	...	...
Хароҷоти пулии аҳоли барои хариди молҳои истеъмоли ва хизматрасонӣ (бо нархҳои асли)	94,1 ²⁾	...	...	...	...
Даромади аслии пулии дар ихтиёр доштаи аҳоли	100,2 ²⁾	...	...	...	...
Музди миёнаи номиналии ҳармоҳаи кормандоне, ки дар иқтисодиёт кор мекунанд	98,6 ¹⁾	103,9	102,2	...	103,8 ¹⁾
Шумораи умумии бекорон аз рӯи маълумоти таҳқиқоти қувваи корӣ	...	...	...	...	...
Шумораи умумии бекорони расман ба қайд гирифташуда (дар охири давра)	99,4	92,4 ¹⁾	98,9	106,1	98,9
Содирот-ҳамагӣ (бо нархҳои асли)	112,4 ¹⁾	105,3	98,2 ¹⁾	159,5 ¹⁾	111,1 ¹⁾
<i>аз он ҷумла:</i>					
Ба мамолики ИДМ	102,1	104,7	100,1	...	101,8
Ба мамолики ғайри ИДМ	113,6	105,6	93,3	...	134,9
Воридот-ҳамагӣ (бо нархҳои асли)	117,7 ¹⁾	111,1	103,6 ¹⁾	106,0 ¹⁾	117,0 ¹⁾
<i>аз он ҷумла:</i>					
Аз мамолики ИДМ	104,1	79,3	101,6	...	114,0
Аз мамолики ғайри ИДМ	121,5	122,4	106,5	...	119,3

МУҚОЙСАИ БАЙНАЛҲАЛҚИИ НИШОНДИҲАНДАҲОИ АСОСИИ ИҶТИМОИЮ ИҚТИСОДИ

	Молдова	Русия	Тоҷикистон	Ўзбекистон
Ҳаҷми умумии маҳсулоти саноатӣ	99,1 ¹⁾	101,4	94,5	...
Индекси нархҳои истеҳсолку- нандагони маҳсулоти саноатӣ	100,3	97,5	98,3	...
бо % нисбат ба июли с. 2025	99,8	106,6	100,6	...
бо % нисбат ба декабри с. 2025	100,6	106,9	98,6	...
Инвеститсия дар сармояи асосӣ	...	...	170,0	...
Боркашонӣ бо нақлиёти роҳи оҳани истифодаи умум	...	102,1	...	...
Гардиши моли чакана дар ҳамаи соҳаҳои савдо	...	103,5	103,3	...
Аз он ҷумла ташкилотҳои савдо	...	103,4	111,1	...
Индекси нархҳои истеъмолий	99,9	100,5	100,1	...
бо % нисбат ба июли с. 2025	106,3	106,0	104,1	...
бо % нисбат ба декабри с. 2025	104,6	104,8	102,6	...
Даромади пулии аҳоли (бо нархҳои аслӣ)	...	...	...	...
Хароҷоти пулии аҳоли барои хариди молҳои истеъмолий ва хизматрасонӣ (бо нархҳои аслӣ)	...	...	...	...
Даромади аслии пулии дар ихтиёр доштаи аҳоли	...	...	...	...
Музди миёнаи номиналии хармоҳаи кормандоне, ки дар иқтисодиёт кор мекунанд	...	103,9 ¹⁾	115,2 ¹⁾	...
Шумораи умумии бекорон аз рӯи маълумоти таҳқиқоти қувваи корӣ	...	101,5	...	...
Шумораи умумии бекорони расман ба қайд гирифташуда (дар охири давра)	96,8	99,8	101,8	...
Содирот-ҳамагӣ (бо нархҳои аслӣ)	104,6 ¹⁾	...	113,2 ³⁾	...
аз он ҷумла:				
ба мамолики ИДМ	124,0 ⁴⁾	...	107,8	...
ба мамолики ғайри ИДМ	103,3 ⁵⁾	...	116,0	...
Воридот-ҳамагӣ (бо нархҳои аслӣ)	99,4 ¹⁾	...	137,4 ³⁾	...
аз он ҷумла:				
аз мамолики ИДМ	85,2 ⁴⁾	...	125,9	...
аз мамолики ғайри ИДМ	99,8 ⁵⁾	...	148,2	...

¹⁾ Июни соли 2026 нисбат ба майи соли 2026.

²⁾ Аз рӯи методологияи СҲМ.

³⁾ Июли соли 2026 нисбат ба июли 2025.

⁴⁾ Аз соли 2024 – бе маълумотҳои Украина.

⁵⁾ Аз соли 2024 – бо назардошти маълумотҳои Украина.

* Баҳо.

Эзо: Аз моҳи декабри соли 2022 Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мамолики Украинаро надорад.

Нишондиҳандаҳои таъҷилии омории мамлакатҳои ИДМ

дар моҳҳои январ-июли соли 2026

(ба ҳисоби фоиз нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта; бо нархҳои доимӣ;
аз рӯи маълумоти мақомотҳои омори милли)

	Озар- бойҷон	Арма- нис- тон	Беларус	Қазо- қистон	Қирғи- зистон	Молдо- ва
Маҳсулоти умумии дохилӣ	101,4	106,0 ¹⁾	102,1	104,1 ¹⁾	111,1	100,4 ²⁾
Ҳаҷми умумии маҳсулоти саноатӣ	100,3	109,5	100,1	103,0	111,2	107,9 ¹⁾
Индекси нархҳои истеҳсолку- нандагонии маҳсулоти саноатӣ	120,6	108,8	104,9	110,2	127,5	101,0
Инвеститсия дар сармояи асосӣ	110,7	125,0	104,0	107,7	158,8	105,2 ¹⁾
Боркашонӣ бо нақлиёти роҳи оҳани истифодаи умум	106,0	123,8	...	98,3	106,0	123,2 ¹⁾
Гардиши моли чакана дар ҳамаи соҳаҳои савдо	103,8	105,6	108,1	104,1	113,4	...
Аз он ҷумла ташкилотҳои савдо	100,9	105,2	108,6	101,4	120,0	...
Индекси нархҳои истеъмолий	105,7	104,5	105,2	110,9	110,7	106,0
Даромади пулии аҳоли (бо наrxҳои асли)	109,8 ⁵⁾	...	113,8 ¹⁾	...	...	...
Хароҷоти пулии аҳоли барои харидаи молҳои истеъмолий ва хизматрасонӣ (бо нархҳои асли)	110,9 ⁵⁾	...	...	...	...	...
Даромади аслии пулии дар ихтиёр доштаи аҳоли	103,9 ⁵⁾	...	108,0 ¹⁾	...	...	...
Музди миёнаи номиналии хармоҳаи кормандоне, ки дар иқтисодиёт кор мекунанд	107,0 ¹⁾	105,5	113,3	110,3 ¹⁾	127,5 ¹⁾	109,7 ²⁾
Шумораи умумии бекорон аз рӯи маълумоти таҳқиқоти қувваи корӣ	...	...	81,3 ¹⁾	...	...	...
Шумораи умумии бекорони расман ба қайд гирифташуда (дар охири давра)	106,8	65,1 ¹⁾	74,1	95,8	82,8	126,1
Содирот-ҳамагӣ (бо нархҳои асли)	143,2 ¹⁾	92,1	123,2 ¹⁾	108,6 ¹⁾	88,9 ¹⁾	120,3 ¹⁾
аз он ҷумла:						
Ба мамолики ИДМ	118,2	95,4	122,1	107,4	96,6	114,3 ⁷⁾
Ба мамолики ғайри ИДМ	145,1	90,0	126,3	108,9	75,8	120,7 ⁸⁾
Воридот-ҳамагӣ (бо нархҳои асли)	72,4 ¹⁾	107,7	119,6 ¹⁾	105,4 ¹⁾	103,7 ¹⁾	113,7 ¹⁾
аз он ҷумла:						
Аз мамолики ИДМ	56,0	76,3	120,8	114,3	107,1	112,7 ⁷⁾
Аз мамолики ғайри ИДМ	78,3	125,1	117,9	100,8	101,2	113,7 ⁸⁾

	Русия	Тоҷикистон	Туркманис- тон	Ўзбекистон
Маҳсулоти умумии дохилӣ	100,6 ¹⁾ ₃₎	108,2 ¹⁾⁴⁾	106,3	108,5 ¹⁾
Ҳаҷми умумии маҳсулоти саноатӣ	100,1	113,1	...	107,9
Индекси нархҳои истеҳсолку- нандагони маҳсулоти саноатӣ	102,8	102,2	...	...
Инвеститсия дар сармояи асосӣ	90,1 ¹⁾	135,9	...	117,5 ¹⁾
Боркашонӣ бо нақлиёти роҳи оҳани истифодаи умум	99,1	107,9	...	108,0 ¹⁾
Гардиши моли чакана дар ҳамаи соҳаҳои савдо	105,4	134,4	...	120,2
Аз он ҷумла ташкилотҳои савдо	105,6	111,9	...	...
Индекси нархҳои истеъмолий	105,8	103,8	...	...
Даромади пулии аҳоли (бо нархҳои аслий)	107,0*	...	...	...
Ҳароҷоти пулии аҳоли барои харидаи молҳои истеъмолий ва хизматрасонӣ (бо нархҳои аслий)	115,6*	...	...	...
Даромади аслии пулии дар ихтиёр доштаи аҳоли	101,5*	...	...	...
Музди миёнаи номиналии ҳармоҳаи кормандоне, ки дар иқтисодиёт кор мекунанд	112,7 ¹⁾	120,3 ¹⁾	...	118,4 ¹⁾
Шумораи умумии бекорон аз рӯи маълумоти таҳқиқоти қувваи корӣ	104,8 ⁶⁾	...	...	...
Шумораи умумии бекорони расман ба қайд гирифташуда (дар охири давра)	101,0 ⁶⁾	109,8	...	...
Содирот-ҳамагӣ (бо нархҳои аслий)	111,9 ¹⁾	157,2	...	75,3 ¹⁾
аз он ҷумла:				
ба мамолики ИДМ	...	121,7	...	120,7
ба мамолики ғайри ИДМ	...	168,3	...	61,9
Воридот-ҳамагӣ (бо нархҳои аслий)	110,8 ¹⁾	138,6	...	122,3 ¹⁾
аз он ҷумла:				
аз мамолики ИДМ	...	125,0	...	121,1
аз мамолики ғайри ИДМ	...	152,5	...	123,0

1) январ -июни соли 2026 нисбат ба январ -июни соли 2025.

2) январ -марти соли 2026 нисбат ба январ-марти соли 2025.

3) Арзёбии пешаки.

4) Нишондихандаҳои кутохмуддати рушди соҳаҳои асосии иқтисодиёт.

5) Мувофиқи методологияи Низоми ҳисобҳои милли.

6) Июли соли 2026 нисбат ба июли соли 2025.

7) Аз соли 2024 – бо маълумотҳои Украина.

8) Аз соли 2024 – бо назардошти маълумотҳои Украина.

* Баҳо.

Эзо: Аз моҳи декабри соли 2022 Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Ҷумҳурии Украинаро надорад.

ШАРҲИ МУХТАСАРИ МЕТОДОЛОҒӢ

Гузориши хармоҳаи оморӣ «Вазъи иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар асоси маводҳои ҷамъбасти ҳисоботи оморӣ давлатӣ гирифташудааст ва он дар Барномаи корҳои оморӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 декабри соли 2025, №693 тасдиқ гардидааст, пешбинӣ шудааст, ҳамчунин гузориши таҳлилии мазкур дар асоси маводҳои таҳқиқоту пурсишҳои гузаронидаи мақомоти омор ва маълумотҳои дар асоси ҳисоботҳои оморӣ вазорату идораҳои ба мақомоти омор пешниҳодгардида, тартиб дода мешавад.

Гузориш дар асоси таснифоти умумии намудҳои фаъолияти иқтисодӣ (ТУНФИ-2), ки ба таснифоти умумии меъёрии (стандартӣ) байналхалқӣ мувофиқат мекунад, омода шудааст. Таснифоти умумии намудҳои фаъолияти иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон (ТУНФИ-2) мутобики зарурати дар амалия қабулкардаи гузариш ба низоми баҳисобгирӣ ва омили байналмиллалӣ таҳия карда шудааст. Солҳои 2011-2018 Таснифоти намуди фаъолияти иқтисодӣ тафсири - 1 истифода шуда буд.

Ҷадвали муқоисавӣ

Сексия	ТУНФИ 1	Сексия	ТУНФИ 2
A	Кишоварзӣ, шикор ва хоҷагии ҷангал	A	Кишоварзӣ, хоҷагии ҷангал ва моҳидорӣ
B	Моҳидорӣ		
C	Саноати истихроҷи маъдан	B	Саноати истихроҷи маъдан
D	Саноати коркард	C	Саноати коркард
E	Истеҳсоли электроэнергия, тақсмоти газ ва об	D	Таъмини нерӯи барқ, газ, буғ ва хунуккунии ҳаво
		E	Таъминоти об, тозакунии, коркарди партовҳо ва дастрасии коркарди дуомдараҷа
F	Соҳтмон	F	Соҳтмон
G	Савдои яклухт ва чакана, таъмири нақлиёти автомобилӣ ва мотосикл, таъмири лавозимоти рӯзгор ва шахсӣ	G	Савдои яклухт ва чакана, таъмири нақлиёти автомобилӣ ва мототсикл
H	Меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо	I	Меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо
I	Нақлиёт, анборхонаҳо ва алоқа	H	Нақлиёт ва анборхонаҳо
		J	Иттилоот ва алоқа
J	Фаъолияти молиявӣ ва суғурта	K	Фаъолияти молиявӣ ва суғурта
K	Амалиёт бо амволи ғайриманқул иҷора ва хизматрасонӣ, аренда и дигар намудҳои хизматрасонии тичоратӣ	L	Амалиёт бо амволи ғайриманқул
		M	Фаъолияти касбӣ, илмӣ ва техникӣ
		N	Фаъолият оид ба идоракунии ва амалигардонии дигар намудҳои хизматрасонӣ
L	Идораи давлатӣ, муҳофизат таъмини амният ва суғуртаи иҷтимоӣ	O	Идораи давлатӣ, муҳофизат таъмини амният ва суғуртаи иҷтимоӣ
M	Маориф	P	Маориф
N	Тандурустӣ ва хизматрасонии иҷтимоӣ	Q	Ҳизматрасонии тандурустӣ барои халқ ва хизматрасонии иҷтимоӣ
O	Ҳаргуна хизматрасониҳои коммуналӣ, иҷтимоӣ ва инфиродӣ	R	Фаъолият дар соҳаи санъат, ташкили чорабиниҳои хушдиқунанда ва истироҳат
		S	Дигар хизматрасониҳо
P	Фаъолияти хоҷагиҳои шахсии хонавода	T	Фаъолияти хоҷагиҳои шахсии хонавода <i>бо истифодаи қувваи қориш қироя</i> ; фаъолияти ғайримухталиф (недифференцированная) доир ба истеҳсоли мол ва хизматрасонӣ барои истеъмоли худӣ
Q	Фаъолияти ташкилотҳо ва намояндагиҳои хориҷӣ (экстерриториалӣ)	U	Фаъолияти ташкилотҳо ва намояндагиҳои хориҷӣ (экстерриториалӣ)

Таснифот дар асоси принципҳои сохти меъёрҳои (стандартҳои) байналмиллалӣ таснифоти соҳавии ҳамаи намудҳои фаъолияти иқтисодӣ (таҳрири сеюм), бо истифодаи гуруҳбандии ҳамаи чор сатҳи Таснифоти Стандартҳои Соҳавии Байналхалқӣ (ТССБ), дар панҷ аломат амиқ намудани онҳо, бо назардошти таҷрибаи методологӣ истифодаи таснифоти мақомоти оморӣ СММ, Иттиҳоди иқтисодии Аврупо таҳия гардидааст.

Объектҳои таснифот дар ТУНФИ (унсурҳои таснифшавандаи бисёр) ин ҳамаи намудҳои фаъолияти иқтисодии субъектҳои хоҷагидорро, ки аз фаъолияти як соҳа ва бисёрсоҳа иборат мебошанд ва он дараҷаи гуногуни ҷудогонаи хоҷагидориро ба андозаи мустақил тавсиф менамояд, иборат мебошанд.

Намуди фаъолияти иқтисодӣ ҳамчун раванд, ба ҷудо намудани маҷмӯи маҳсулоти якхела (молҳо ва хизматҳо) оварда мерасонад, ки бештар категорияҳои хурдтарни таснифоти намудҳои фаъолиятро тавсиф ва муайян менамояд.

Таснифи намудҳои фаъолияти иқтисодӣ барои таснифоти воҳидҳои гуногун пешбинӣ шудааст: корхона, шӯба, гуруҳҳои корхонаҳо.

Корхона дар худ воҳиди ҳукукиero ифода менамояд, ки тарози (баланс) мустақил дорад, оид ба истехсоли молҳо ва хизматҳо як ё якчанд намуди фаъолиятро ба амал мебарорад ва дар суд, арбитраж (ҳақимият) ва ғайраҳо ҳукуки химояи манфиати моликиятро дорад.

Шӯба (воҳиди маҳаллӣ) воҳиде мебошад, ки (устохона корхона, (заавод), мағоза идораи корӣ, кон (шахта), (амборхона) ва ғайраҳо), дар минтақаи ҷуғрофӣ, дар дигар маҳаллиҳои асосӣ ҷойгир шудаанд, ки дар онҳо як ё якчанд корманд ба ҳисоби ҳуди корхона кор мекунад.

Корхона ва шӯбаҳо намудҳои гуногуни фаъолиятро ба амал мебарорад, онҳо мувофиқи таснифоти намудҳои фаъолият муайян карда мешаванд: дар ин маврид чунин фарқ мекунад: аз рӯи **фаъолияти асосӣ, намудҳои фаъолиятҳои дуюмдараҷа ва ёрирасон**.

Воҳидҳои оморӣ, мутобиқи қоидаҳои таснифот, ба як мавқеи ягонаи тақсими сатҳи пасттарин (майдатарин) мансубанду тааллуқ доранд. Ба ҳамаи воҳидҳо мувофиқи ТУНФИ рамз дода мешавд, ки фаъолияти иқтисодии онҳоро инъикос менамояд.

Ҳар кадом субъекти хоҷагидор, мувофиқи хусусияти фаъолияти худ, бояд ба фасли дахлдори таснифоти намудҳои фаъолияти иқтисодӣ мансуб доништа шавад.

Бештари воҳидҳои истехсолӣ дар амалия якчанд фаъолиятро ба амал мебароранд ва барои ба ин ё он категорияи фаъолият тааллуқ доштани онҳо намуди фаъолияти асосии афзалиятнокро ҷудо кардан зарур аст. Ин маънои онро дорад, ки танҳо як қисми намудҳои фаъолияти корхона ҷудо карда мешавад ва ин усули ягонаи содда мебошад, ки он имконият медиҳад, ки воҳидҳои оморӣ аз рӯи категорияҳои фаъолият ба тартиб дароварда шаванд.

Фаъолияти асосии воҳидҳои истехсолӣ чунин фаъолият мебошад, ки ҳаҷми арзиши изофаи он аз арзиши дигар фаъолият, ки ҳамон воҳид ба амал мебарорад, зиёдтар аст.

Маҳсулоти фаъолияти асосӣ – маҳсулоти асосии вай ё ҳаргуна маҳсулоти дуюмдараҷа (яъне маҳсулоти бо маҳсулоти асосӣ истехсол кардашуда) – бояд барои таъмини дигар воҳидҳо коршоям бошад, ҳатто сарфи назар аз он, ки вай метавонад, барои таъсиси сармояи хусусӣ истифода бурда шавад.

Намуди фаъолият барои муайян намудани арзиши изофа дар ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти мол (хизматҳо) меёӣр мебошад.

Арзиши иловашуда (бо нархҳои асосӣ) ҳамчун фарқи байни истеҳсоли маҳсулот (қору хизмат) ва истеъмоли мобайнии маҳсулоти истеҳсоли худӣ (бо нархҳои асосӣ), инчунин маҳсулоти харидашуда (бо нархҳои харидор) муайн карда мешавад.

Ба фурӯш баровардан арзиши маҳсулот (қору хизмат) мебошад.

Истеъмоли мобайнӣ дар худ арзиши истеъмоли ашӣи хом, маводу масолах, молҳо (ба истинои сармояи асосӣ – фарсудашавии фондҳои асосӣ) ва истеъмоли ҳамагуна хизматҳои имконпазири бозорӣ дар давоми давраи муайян бо мақсади истеҳсоли дигар маҳсулот (ё қору хизмат) ифода менамояд.

Истеъмоли мобайнӣ унсурҳои зеринро дар бар мегирад:

- а) Масрафиҳои моддӣ (маҳсулот ва хизматҳои моддӣ)
- б) Пардохти ҳаққи хизматҳои ғайримоддӣ;
- в) Харочоти сафарҳои хизмати дар қисмати пардохти рафту омад ва хизмати меҳмонхонаҳо

Истеъмоли мобайнӣ дар бар намегирад:

- Харочоти сохтмон ё таъмири асосии бино ё иншоот;
- Харочоти қории таъмири манзил;
- Молҳо ва хизматҳое, ки қорхона ба қормандони худаш ройгон ё бо нархи паст ба сифати музди меҳнат дар шакли асл (натуралӣ) пешниҳод кардааст;
- Қўмақҳои иҷтимоӣ дар шакли асл (натуралӣ);
- Харочоти вобаста ба ҳуқуқи ҷудо кардани замин, сармояи асосӣ ва дороиҳои ғайримоддӣ;
- Иҷорапулӣ барои истифодаи замин;
- Харочоти қоғуқови геологӣ ва қорҳои бармақорӣ, ки ба қашфи қонҳои нафт ва ғайраҳо вобастаанд;
- Масрафи сармоявӣ – асосӣ барои беҳтар намудани замин, аз ҷумла қорҳои тоза қардану обёрӣи замин, қорҳои самаранок оид ба шинондани қарахтон - қангалзор, бунёди боғҳо ва ғайраҳо;
- Арзиши хизматҳои иҷтимоӣ фарҳангӣ, ки ба қормандон ва оилаҳои онҳо қисматҳои қорхона мерасонанд;
- Фарсудашавии фондҳои асосӣ.

Хизматҳои ғайримоддӣ – ин харочоти пардохти ҳаққи қору хизматҳое мебошад, ки ташкилотҳои илмию тадқиқотӣ, таҷрибавию қонструкторӣ ба амал мебароранд; пардохтҳои оид ба суғуртаи амволи қорхона; пардохти ҳаққи назорати сифати молҳо, маҳсулот ва қор аз рӯи таснифоти маҳсулот; фарсоиши дороиҳои ғайримоддӣ; харочоти интиҳоби муназзаму муташаққили қормандон; пардохти ҳаққи хизмати донишқадаҳои таълимӣ оид ба тарбия, баланд бардоштани таҳассус ва бозтаёрӣи қарҳо; пардохти ҳаққи хизмати алоқа, хизматрасонии иттилоотию ҳисобарорӣ, хизмати бонқҳо, ҳадамоти сўхторҳомўшқунӣ, посбонону муҳофизон, агентҳои рекламавӣ, ташкилотҳои машваратӣ, иттилоотӣ ва аудиторӣ, ҳоҷагии

комуналӣ, тандурустӣ (барои кори эмгузаронӣ ва бистарӣ намудани беморон), нақлиёти мусофирбар (бурдан (овардан) – и кормандон ба ҷои кор бо нақлиёти махсусгардонидашуда), хизматҳои ҳуқуқӣ (юридикӣ) ба ҳисоб мераванд.

Фаъолияти дуҷумдараҷа – фаъолияти мебошад, ки дар воҳиди ҷудоғонаи истеҳсолӣ, илова ба фаъолияти асосӣ ва маҳсулоти бо маҳсулоти фаъолияти асосӣ монанд ба амал бароварда мешавад, бояд хориҷ аз доираи воҳиди истеҳсолӣ коршоям, яъне қобили истифода бошад.

Фаъолияти ёрирасон аз рӯи аломати хусусӣ мувофиқи категорияи дахлдор тасниф карда мешавад.

Фаъолияти ёрирасон (бурдан (овардани) бор, дар анборхона ҷо ба ҷо кардан, харид, ҳифзу нигоҳбинӣ ва ғайраҳо), ки ҳангоми муайян намудани фаъолияти асосӣ ба назар гирифта намешавад ва аз рӯи фаъолияти асосии субъекти хоҷагидор ба ҳисоб гирифта мешавад.

Фаъолияти ёрирасон асосан дар савдо, хӯроки умумӣ (ошхонаҳо), нақлиёт ва хизматҳо оид ба амборхонаҳо ва хизматҳое, ки корхонаҳо (идораҳои корхонаҳо дар навбати аввал) мерасонанд, волеҳӯрад.

МАҶМӯИ МАҲСУЛОТИ ДОХИЛӢ

Маҷмӯи маҳсулоти дохилии семоҳа

Муҳим ва зарур будани ҳисобҳои миллии семоҳаҳо аз он иборатанд, ки дар бораи рушди иқтисодӣ мамлакат барои давраи кӯтоҳтарин иттилооти муфассал пешниҳод карда мешавад. Барои ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ ва таҳлили онҳо, оид ба ММД силсилаи маълумотҳои семоҳаҳо заруранд, ин аз як тараф имконият медиҳад, ки рушди иқтисодӣ дар замони ҳозира назорат карда шавад ва таъсири ҷораҳои андешидашуда ва омилҳои беруна дуруст баҳо дода шаванд, аз дигар тараф имконият медиҳад, ки тамоюлҳои номатлуб дар иқтисодӣ саривақт тасҳеҳ ва ислоҳ карда шаванд.

Мақсади асосии тартиб додани ҳисобҳои милли аз рӯи семоҳаҳо (ҲМС) аз он иборат аст, ки вазъияти тағйироти ҷорӣ дар иқтисодӣ нишон дода шавад, нисбат ба вазъияте, ки ҳисобҳои миллии солна пешниҳод карда мешуд, бештар сари вақт ва бештар пурраю мукамал нишондиҳандаҳои кӯтоҳмуддат нишон дода шаванд. Барои муваффақ шудан ба ин мақсад ҳисобҳои милли аз рӯи семоҳаҳо бояд саривақтӣ, дақиқ, пурраю мукамал ва мувофиқашуда бошанд. Агар ҳисобҳои миллии ҳар семоҳа ба меъёрҳои ишорашуда ҷавоб дода бошанд, дар он сурат онҳо барои баҳо додан ва таҳлили тағйироти ҷорӣ дар иқтисодӣ асос шуда хизмат карда метавонанд.

Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ (**ММД**) нишондиҳандаи ҷамбасти фаъолияти иқтисодии мамлакат мебошад. Вай дар зинаи истеҳсолот ҷамъи арзиши иловашудаи соҳаҳо аз рӯи намуди фаъолияти иқтисодӣ, дар зинаи истифода арзиши молу хизматрасониҳо, ки барои истеъмолоти ниҳой, андӯхт ва содирот пешбинӣ шудаанд, ифода мекунад. ММД бо нархҳои ҷории бозорӣ ҳисоб карда мешавад (ММД-и номиналӣ). ММД-и ҳақиқӣ бо нархҳои муқоисавӣ ҳисоб карда мешавад.

Нархи бозорӣ - (нарни харидори ниҳой) нархи иловаи савдою нақлиёт, андози истеҳсолу воридотро дар бар мегирад, аммо ёрии пулиро барои истеҳсолот ва воридот дар бар намегирад.

Барои бартараф кардани таъсири миқдорҳои гуногуни андозҳо ва ёрии пулӣ ба сохтори истеҳсолоти соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт нишондиҳандаҳои арзиши умумии изофа аз рӯи нархҳои асосӣ арзёбӣ карда шудаанд.

Нархи асосӣ - нархе мебошад, ки истеҳсолкунандагон барои воҳиди мол ё хизмат, якҷоя бо ёрии пулӣ барои маҳсулот беназардошти андозҳо барои он мегиранд.

Маҳсулоти умуми дохилӣ - дар марҳилаи истеҳсолот бо роҳи ҷамбасти умумии арзиши изофа дар соҳаҳо бо нархҳои асосӣ якҷоя бо андозҳои ҳолис аз маҳсулот гирифта мешавад.

Андозҳои соф аз истеҳсолот ва содирот - бо назардошти аз ҳисобот баровардани ёрии пулӣ барои истеҳсолот ва воридот муайян карда мешавад.

Андоз аз истеҳсолот ва воридот - пардохти ҳатмии ройғони бебозгашт аст, ки давлат аз воҳидҳои истеҳсолкунанда вобаста ба истеҳсол, барои фурӯш ва воридоти молҳо ва хизматрасонӣ ё барои истифодаи омилҳои истеҳсолот мебошад, меситонад. Ин андозҳо, андоз аз ғоида ё дигар даромадҳоеро, ки корхона ба даст меорад, дар бар намегиранд. Ин андозҳо аз андозҳои маҳсулот ва дигар андозҳои истеҳсолот иборатанд.

Андоз аз маҳсулот - андозест, ки мутаносибан аз миқдор ва арзиши молҳо ва хизматрасонӣ, ки истеҳсол ё фурӯхта мешавад, ё намояндагиро ворид менамоянд, ситонда мешавад. Ба ин қабил андозҳо андози арзиши изофа, аксизҳо, андози содирот ва воридот ва ғайра дохил мешавад.

Дигар андозҳо аз истеҳсолот - андозҳои вобаста ба истифодаи омилҳои истеҳсолот, инчунин пардохти мучозоти шугли ягонаи ғайриқарбонии истеҳсолӣ ё дигар пардохтҳои ҳатмӣ мебошад, ки пардохташ барои ғайриқарбонии воҳиди истеҳсолкунанда - ҳисоботдиҳанда зарур аст.

Ёрии пулӣ барои истеҳсолот ва воридот - пардохти ройгонӣ ва бебозгашт мебошад, ки давлат ба корхонаҳо барои истеҳсол, фурӯш ва ё воридот ва хизматрасонӣ ё истифодаи омилҳои истеҳсолот, барои амалӣ намудани сиёсати муайяни иқтисодию иҷтимоӣ медиҳад. Ёрии пулӣ барои истеҳсолот ва воридот аз ёрии пулӣ барои маҳсулот ва дигар кӯмакпулии истеҳсолот иборат аст.

Ёрии пулӣ барои маҳсулот - ёрии пулӣ, ки мутаносиби миқдор ё арзиши молу хизматрасонӣ, ки намоянда ба ҷо меорад, ба фурӯш мебарорад ё ворид менамояд, пардохта мешавад. Ба ин ёрии пулӣ, масалан, подоши мунтазам дохил аст. Ин подош ба корхонаҳо аз бучети давлатӣ барои зарари доимӣ дода мешавад, ки он дар натиҷа пасттар аз хароҷоти миёнаи истеҳсоли он муқаррар кардани нархи маҳсулоти истеҳсолкардаи онҳо ба вучуд омадааст, инчунин ёрии пулӣ барои содирот ва воридот мебошад. **Дигар ёрии пулӣ ба истеҳсолот** - аз он иборат аст, ки корхонаҳо вобаста ба истифодаи омилҳои истеҳсолот аз давлат мегирад. Онҳо аз ёрии пулӣ намудҳои асосии зерин иборатанд:

-ёрии пулӣ, ки вобаста ба истифодаи меҳнати ҳайати махсус (маъҷубон, бекорони муддати тӯлонӣ ва ғайра) пардохта мешавад;

-ёрии пулии вобаста ба истифодаи дигар омилҳои истеҳсолот, масалан, барои хавасманд намудани истифодаи намудҳои муайяни ашёи хом, энергия ва ғайраҳо.

-ёрии пулӣ барои кам кардани сатҳи ифлосшавии муҳити зист, масалан, барои пӯшонидани арзиши коркарди иловаи партовҳои истеҳсолот, бо мақсади кам кардан ё барҳам додани партовҳои моддаҳои зарарноки муҳити зист.

Дефлятори ММД ин тағйироти миёнаи нархҳо дар иқтисодиёт дар давраи муайян мебошад, ки бо роҳи тақсими индекси арзишии ММД (бо нархҳои ҷорӣ) ба индекси ҳаҷми физикийи ММД ё бо роҳи тақсими арзиши ММД дар давраи ҷорӣ ба арзиши он дар давраи ҷорӣ бо арзёбии он бо нархҳои давраи базавӣ (бо нарҳои муқоисавӣ) муайян карда мешавад:

$$I_p^{\text{ММД}} = \frac{I_p}{I_p^{\text{ММД}}},$$

ки дар ин ҷо:

$I_p^{\text{ММД}}$ - дефлятори ММД;

- арзиши ММД дар давраи ҷорӣ;

- индекси арзиши ММД;

- индекси ҳаҷми физикийи ММД.

Арзиши ММД бо нархҳои муқоисавӣ ин тақсимооти ММД бо нархҳои ҷорӣ ба компонентҳои алоҳидаи арзишӣ ва бо истифодабарии методҳои мувофиқ барои бадастовардани арзиши онҳо бо нархҳои соли базавӣ мебошад. Методи асосии арзёбии ММД ва компонентҳои он бо нархҳои муқоисавӣ ин методи дефляторикунонӣ мебошад. Методи дефляторикунонӣ ин тақсимооти арзиши молҳо ва хизматрасонӣ дар давраи ҷорӣ ба индекси тағйирёбии нархҳо ба ин молҳо ва хизматрасонӣ дар давраи ҷорӣ нисбат ба нархҳои давраи базавӣ мебошад.

САНОАТ

Маҳсулоти саноатӣ (бо ифодаи арзиш) умуман ва соҳаҳои алоҳидаи он ҳамчун маҷмӯи маълумоти ҳаҷми маҳсулоти корхонаҳои саноатӣ муайян карда мешавад. Маҳсулоти корхонаҳои саноатӣ арзиши ҳамаи маҳсулоти тайёри дар давраи ҳисобот истеҳсолкардаи корхона ва маҳсулоти нимтайёри ба хориҷ ирсол кардаи он (чӣ аз ашёи хоми худӣ ва чӣ аз ашёи хоми фармоишгар истеҳсолшуда), инчунин арзиши кори иҷрокардаи дорои хусусияти саноатӣ аз рӯи супориши беруна ё ки кори иҷро кардаи хоҷагӣ ва ташкилотҳои ғайрисаноатии корхонаи худӣ мебошад. Ба маҳсулоти корхонаи саноатӣ (бо баъзе истисно) маҳсулоти истеҳсоли худӣ, ки ба

эҳтиёҷоти истеҳсоли-саноатии дохили ҳамин корхона сарф карда шудааст, дохил намешавад.

Истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ бо ифодаи (шакли натура) худи маҳсулот, одатан, аз рӯи истеҳсоли умумии маҳсулот, яъне аз ҷумла аз рӯи маҳсулоти ба эҳтиёҷоти дохилии саноатию истеҳсолии ҳамон корхона сарфшуда, нишон дода шудааст.

Ба маълумоти истеҳсоли молҳои истеъмоли - молҳои истеъмоли ва гайриистеъмоли, инчунин нӯшокиҳои спиртдор дохил карда шудаанд.

Индекси истеҳсолоти саноатӣ - нишондиҳандаи нисбӣ, ки тағйироти миқёси истеҳсолотро дар давраҳои муқоисашаванда тавсиф мекунад. Индексҳои инфиродӣ ва маҷмӯии истеҳсолоти саноатӣ фарқ мекунанд. Индексҳои инфиродӣ тағйироти истеҳсоли як маҳсулотро инъикос мекунанд ва дар давраҳои муқоисашаванда ҳамчун нисбати ҳаҷми истеҳсоли ҳамон намуди маҳсулот дар ифодаи ашё ба ҳисоб гирифта мешаванд. Индекси маҷмӯии истеҳсоли маҳсулот тамоми тағйироти истеҳсоли ҳамаи намудҳои маҳсулотро тавсиф мекунад. Индекс тағйироти арзишро, ки дар қараёни истеҳсолоти саноатӣ дар натиҷаи тағйири танҳо ҳаҷми физикии маҳсулоти истеҳсолшуда ташкил меёбад, тавсиф мекунад. Барои ҳисоб карда баромадани индекси қамъбасти истеҳсоли индексҳои инфиродӣ аз рӯи намудҳои мушаххаси маҳсулоти зина ба зина ба индексҳои намудҳои фаъолият, зергурӯҳо, гуруҳҳо, зерсинфҳо, синфҳо, фаслҳо ва зерфаслҳо муттаҳид карда мешаванд. Индекси истеҳсолоти саноатӣ индекси муттаҳидшудаи истеҳсолоти аз рӯи намудҳои фаъолияти «Истихроҷи қанданиҳои ғоиданок», «Истеҳсолоти коркард», «Таъминоти нерӯи барқ, газ, бӯғ ва тозакунии ҳаво», Таъминоти об, тозакунии, коркарди партовҳо ва дастраси коркарди дуҷумдараҷа» мебошад.

Ҳаҷми маҳсулоти ба фурӯш баровардашуда (кор, хизмат) - арзиши маҳсулоте мебошад, ки аслан дар давраи ҳисобот ба истеъмолкунандагон интиқол (фиристода) шудааст, инчунин арзиши қору хизмати иҷро кардашудаи саноатӣ аст, ки фармоишгар, сарфи назар аз он ки ба суратҳисоби корхона пул ворид шудааст ё не, қабул кардааст.

КИШОВАРЗӢ

Ба корхонаҳои кишоварзӣ мансубанд: хоҷагии давлатии кишоварзӣ, корхонаҳои байнихоҷагӣ, корхонаҳои иҷоравии кишоварзӣ, кооперативҳои кишоварзӣ, фирмаҳои аграрӣ, хоҷагиҳои ёрирасони корхонаву ташкилотҳо.

Хоҷагии деҳқонӣ - субъекти мустақили хоҷагидорӣ буда, оила ё шахрванди алоҳида ташкил кардааст, ки истеҳсол, коркард, захира ва фурӯши маҳсулоти кишоварзиро дар асоси истифодаи амвол, замин ва дигар захираҳои табиӣ, ки ҳамчун моликияти хусусӣ ё шахсӣ яқумрӣ мерос мондааст, ё иҷора гирифтааст, ба амал мебарорад.

Ба хоҷагиҳои аҳоли- хоҷагии ёрирасони шахсии шахрвандон, заминҳои обҷақорӣ ва боғҳои коллективӣ, бӯстонсарой дохил мешаванд.

Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ бо ҳамаи истеҳсолкунандаҳои кишоварзӣ (ташкилотҳои кишоварзӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ, соҳибқорни инфиродӣ,

аҳоли) ҳамчун ҳаҷми истеҳсолоти маҳсулоти тайёри растанипарварӣ ва чорвопарварӣ ва тағйири арзиши истеҳсоли нотамоми маҳсулоти растанипарварӣ ва чорвопарварӣ аз рӯи намудҳои фаъолияти «Растанипарварӣ», «Чорвопарварӣ» ташаккул меёбад.

Индекси ҳаҷми аслии маҳсулоти кишоварзӣ - нишондиҳандаи нисбӣ мебошад, ки тағйироти микёси истеҳсолотро дар давраҳои муқоисавӣ тавсиф мекунад. Индекс тағйироти арзишро, ки дар ҷараёни истеҳсолот дар натиҷаи тағйироти танҳо ҳаҷми физикии маҳсулоти истеҳсолшуда ба вучуд меояд, нишон медиҳад.

Маҳсулоти растанипарварӣ - арзиши маҳсулоти хоми аз ҳосили давраи ҳисобот ба даст омада- ғалла, маҳсулоти зироати техникӣ, картошка, сабзавот ва полизии хӯрокворӣ, меваҷот ва буттамеваҳо, зироати хӯроки чорво, дон ва парвардаи зироат, набототи бисёрсола ва тағйири арзиши истеҳсолоти нотамоми соҳаи растанипарвариро (шинондан ва то ҳосилбандӣ парвариш кардани зироат ва набототи бисёрсола) аз аввал нисбат ба охири давраи ҳисобот дар бар мегирад.

Маҳсулоти чорводорӣ - арзиши маҳсулоти хом, ки парвариш кардан ва ба нафъи хоҷагӣ истифода бурдани маҳсулоти чорво ва мурғ (шир, пашм, тухм ва ғайра) ҳосил мешавад, инчунин арзиши чорво ва мурғи фурӯхташуда, тағйироти арзиши парвариши ҷавонаҳо ва чорвои дар давраи ҳисобот бӯрдокишуда, арзиши маҳсулоти замбури асалпарварӣ ва ғайраро дар бар мегирад.

Замину киштзори кишоварзӣ - минтақаи замин, ки мунтазам барои рӯенидани маҳсулоти кишоварзӣ истифода мешавад. Ба таркиби замину киштзор замини қорам, замини набототи бисёрсола, алафзор ва ҷароғоҳ дохил мешавад. Замину киштзори кишоварзӣ ҳамчун моликияти иҷора, доимӣ ва дар истифодаи муваққатии қорхонаҳои кишоварзӣ, хоҷагиҳои аҳоли ва деҳқонӣ қарор мегирад.

Ҷамъоварии умумии маҳсулоти кишоварзӣ - ҳаҷми маҳсулоти истеҳсолшуда (ҷамъоварии аслӣ) аз ҳамаи замини кишти зироати гуногун мебошад. Ҳам аз рӯи зироати ҷудогона (картошка, лаблабуи қанд ва ғайра) ва ҳам аз рӯи гуруҳҳои зироат (ғалладона, лӯбиёӣ, сабзавот, полизӣ, бехмеваи хӯроки чорво ва ғайра) ба ҳисоб гирифта мешавад.

Истеҳсоли гӯшти чорво ва мурғ - (дар вазни зинда) чорво ва мурғи барои гӯшт фурӯхтаи истеҳсолгарони маҳсулоти кишоварзӣ, инчунин моли дар қорхонаҳои кишоварзӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ ва аҳоли кушташударо дар бар мегирад.

Истеҳсоли шир - шири дар асл дӯшидашуда мебошад, сарфи назар аз он, ки вай фурӯхта ё истеъмол шудааст ва ё дар хоҷагӣ барои истифодаи гӯсола ва ҳукбача сарф шудааст. Шире, ки гӯсолаҳо мемаканд, ба истеҳсолот дохил карда намешавад ва дар мавриди муайян кардани ҳисоби миёнаи ширдӯшӣ аз ҳар сар гови ҷӯшӣ ба ҳисоб гирифта намешавад.

Истеҳсоли тухм - тухми аз ҳамаи намудҳои мурғи хонагӣ гирифташуда, инчунин барои ҷӯчагирӣ, истеҳсоли хокаи тухм ва дигар мақсадҳо сарфшуда мебошад.

Баҳои маълумотҳои аз рӯи индексҳои истеҳсолот пешниҳод кардашуда, ба истиснои омилҳои мавсимӣ бо истифодаи усули TRAMO – SEATS – и барномаи «ДЕМЕТРА 2.2» ба амал бароварда мешавад. Ҳангоми ташаккули модел

самараҳои тақвимӣ масалан барои нишондиҳандаи мазкур, ба нисбати хусусиятҳои истеҳсолати кишоварзӣ ба ҳисоб гирифта намешаванд, зеро онҳо аз назари омӯрӣ аҳамиятнок нестанд.

Модел дар аввали сол қайд карда мешавад ва дар он фосила иваз карда намешавад.

Ба сифати иттилооти аввалия ё ибтидоӣ барои гузаронидани тасҳеҳоти мавсими аҳамияти аслии ҳармоҳаи индексҳои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ нисбат ба декабри соли 2010 ба кор бурда мешаванд.

СОХТМОН

Инвеститсия дар сармояи асосӣ - маҷмӯи маблағест, ки барои харид, барпо кардан ва такрористеҳсоли фондҳои асосӣ сарф мешавад.

Мувофиқи сохтори истеҳсоли ва хусусияти фондҳои асосӣ инвеститсия дар сармояи асосӣ барои хароҷоти иҷроӣ корҳои сохтмонӣ васлгарӣ ва лоиҳакашию кашшофӣ, хариди таҷҳизоте, ки ба сметаи сохтмон ҳоҳ дохил шуда бошад ва ҳоҳ не, ҳоҳ васл кардан лозим ояд ва ҳоҳ не, барои хариди асбоби истеҳсолот ва анҷоми хоҷагӣ, ҷорҳои корӣ ва маҳсулдеҳ, барои хароҷоти ғайримонанд ва парваридани ниҳолҳои мева ва буттамева, бунёди ҷангал ва дигар хароҷот, ки ба инвеститсияи сармояи асосӣ дохил мешаванд, ҷудо карда ҳоҳад шуд.

Фондҳои асосӣ - пул, молҳои истеҳсолшуда мебошад ки барои доимӣ ва ҷандинқарата дар давоми давраи тӯлонӣ, вале на камтар аз як сол, барои истеҳсоли молҳо, барои хизматрасонии бозорӣ ва ғайрибозорӣ истифода мешаванд.

Ба кор андохтани фондҳои асосӣ - арзиши иншоотҳои сохтмони ба итмомрасида ва бо тартиби муқарраршуда ба истифода додашуда, биноҳо, иншоотҳо, корхонаҳо, комплексҳои ба кор андохташудаи навбати онҳо, инчунин дастгоҳҳо, асбобу анҷом, набототи бисёрсола, ҷорҳои корӣ ва маҳсулдиҳанда мебошад. Дар шаклҳои мушоҳидаҳои омӯрӣ баробари ба кор даровардани иқтидорҳои истеҳсоли ва иншоотҳои манзилию шаҳрвандӣ дар асоси санадҳои қабули иншоотҳои сохтмони ба итмомрасида инъикос карда мешаванд.

Ба кор андохтани иқтидор - нишондиҳандаи иқтидор (маҳсулноки, ғунҷоиш, арзиши харидорӣ, майдон, масофа ва ғайра), ки дар натиҷаи дар сармояи асосӣ ба амал баровардани инвеститсия ҳосил шудааст. Дар шаклҳои мушоҳидаҳои омӯрӣ ба кор андохтани иқтидори истеҳсоли, иншоотҳои манзилии шаҳрвандӣ баъди мувофиқи тартиботи муқарраршуда барои истифода қабул шуданашон, инъикос карда мешаванд.

Сохтмони ғайриистеҳсоли - сохтмонӣ таҷдиди иншоотҳои таъиноти манзили-шаҳрвандӣ ва фарҳангӣ (биноҳои истиқоматӣ, муассисаҳои томақтабӣ, иншооти варзиш, театру тамошохонаҳо, иншоотҳои хоҷагии коммуналӣ) мебошад.

Шумораи квартирахои сохташуда - миқдори квартирахои биноҳои истиқоматӣ, меҳмонхона ва хобгоҳҳои умумӣ мебошад, ки сохтмонашон ба итмом расидааст.

Масоҳати умумии манзилҳои истиқоматӣ - маҷмӯи масоҳати манзилҳо ва манзилҳои ёрирасон, инчунин масоҳати пешайвон, балкон, айвон, роҳравҳо ва амборҳои хунук мебошад, ки дар квартира, меҳмонхонаҳо, хобгоҳҳои умумии доимӣ ва дигар хонаҳои барои сукувати одамон (хонаҳои пиронсолон, маъҷубон,

биноҳои хобгоҳҳои бачагон ва мактаб - интернатҳо) таъин гардидаанд бо коэффитсиенти дахлдори кам кардашуда ҳисоб карда шудаанд. Ба биноҳои ёрирасон ошпазхона, роҳравҳои пеш ва дохили квартираҳо, ванна ва ҷаммом, ташноб, амбор ё чевонҳои сохташуда дохил мешаванд. Дар хобгоҳҳои умумӣ ба биноҳои ёрирасон хонаҳои хизматрасонии тиббӣ ва маданияи маишӣ дохил мешаванд.

Сохтмони биноҳои истеҳсоли - сохтмони иншоотҳои мебошад, ки баъди бино ёфтани ва ба истифода дода шуданашон дар соҳаи истеҳсолоти моддӣ-дар саноат, сохтмон, нақлиёт, алоқа ва ғайра ба кор мераванд.

Ҳаҷми корҳои пудратии иҷрошуда - корҳои мебошанд, ки аз рӯи қарордоди пудратии сохтмон ва (ё ки қарордоди давлатӣ), ки бо фармоишгар имзо шудааст, бо қувваи худ иҷро карда шудаанд. Ба арзиши корҳои пудратӣ арзиши корҳои сохтмон ва васлқорӣ (сохтмони наф, таҷдид, васеъ кардан, бо техникаи наф таҷҳизонидан ва ғайра), арзиши корҳои таъмири кулӣ ва ҷорӣ ва дигар корҳо (ба истифодадиҳию танзимқорӣ, техникаю маданӣ, обшӯӣ, бармаю таркиш ва ғайра) дохил карда мешаванд.

Маълумотҳо бо назардошти ҳаҷми корҳои иҷрокардаи субъектҳои соҳибқорони хурд, ташкилотҳои вазоратҳо ва идораҳои, ки қисмҳои низомӣ доранд, дарҷ карда мешаванд.

НАҚЛИЁТ

Нақлиёт ҳамчун намуди фаъолияти хоҷагӣ ба нақлиёти истифодаи умум ва ғайриумум ҷудо мешавад.

Нақлиёти истифодаи умум нақлиётест, ки талаботи ҳамаи соҳаҳои иқтисодиёт ва аҳолиро дар боркашонӣ ва мусофирбарӣ қонеъ мегардонад, намудҳои гуногуни маҳсулотро байни истеҳсолкунандаҳо ва истеъмолкунандаҳо мекашонад, ба ҳамаи аҳоли хизмати дастраси умум мерасонад.

Нақлиёти истифодаи ғайриумумӣ (идоравӣ), одатан бору мусофирони корхонаю иттиҳодияи (ассотсиатсия, консерн ва ғайра) худро мекашонад.

Боркашонӣ - нишондиҳандаест, ки ҳаҷми бори бо тонна кашондаи воситаҳои нақлиёти мамлакатро тавсиф мекунад.

Боргардиш ба ҳисоби тонна-километр гардиши борро тавсиф мекунад ва аз рӯи маҷмӯи вазни ҳар гуруҳи бор бо тонна муайян карда мешавад, ки ба масофаи таърифии ҳамлу нақл ба ҳисоби километр кашонда шудааст муайян карда мешавад.

Мусофиркашонӣ аз рӯи маҷмӯи ҳамаи мусофироне ҳисоб карда мешавад, ки бо воситаҳои нақлиёт ҷӣ дар дохили мамлакат ва ҷӣ дар роҳҳои байналхалқӣ, сарфи назар аз он, ки дар мавриди пардохти ҳаққи мусофиркашонӣ, аз он ҷумла мусофироне, ки бепул, инчунин бо ҷиптаи бепул ҳуқуқи рафтуомад карданро доранд ва кадом таърифа татбиқ мегардад, кашонда мешаванд.

Мусофиргардиш ҳаҷми корҳои иҷрошударо аз рӯи мусофиркашонӣ бо назардошти масофае, ки мусофирон кашонда шудаанд, тавсиф мекунад.

Баҳои маълумотҳои, ки дар график дар бораи боргардиш ва мусофиргардиши нақлиёти истифодаи умум ва ғайриумум пешниҳод кардашуда, ба **истиснои омилҳои**

мавсимӣ ва тақвими бо истифодаи барномаи TRAMO – SEATS ба амал бароварда мешавад. Интихоби бештар модели оптималӣ ба таври автоматӣ амалӣ карда мешавад. Модел дар аввали сол қайд карда мешавад ва дар он фосила иваз карда намешавад.

Ба сифати иттилооти аввалия ё ибтидоӣ барои гузаронидани тасеҳхоти мавсимӣ аҳамияти амалии ҳармоҳаи ҳаҷми боргардиш ва мусофиргардиши нақлиёти истифодаи умум ва ғайриумум аз соли 2010 ба кор бурда мешавад, ки ба ҳисоби фоиз нисбат ба декабри соли 2009 ҳисобу китоб карда шудаанд, ин амал беташаккули арзёбии пешгӯиҳо ба ҷо оварда мешавад. Ҳангоми воридшавии маълумотҳои нави оморӣ дар давоми соли ҳисобот дараҷа (динамика) аниқ карда мешавад.

БОЗОРИ ИСТЕЪМОЛӢ

Гардиши мол - нишондиҳандае, ки раванди мубодилаи молро дар шакли нақдӣ ва ғайринақдӣ ба шахсони ҳуқуқӣ, воқеъ ва аҳоли ифода менамояд. Муомилоти мол арзиши молҳое, ки хароҷоти харидоронро барои хариди мол инъикос менамояд.

Гардиши савдои чакана - арзиши моли истеъмоли мебошад, ки ба аҳоли барои истеъмоли ниҳой ё барои истифодаи рӯзгор фурӯхта шудааст. Инчунин ба гардиши чаканаи мол арзише низ дохил мешавад, ки муассисаҳои савдои чаканаи мол ба ташкилотҳои соҳаи иҷтимоӣ (муассисаҳои кӯдакон, табобатгоҳ, истироҳатгоҳ, хонаҳои маъҷубон ва ғайра) аз рӯи ҳисоби ғайринақдӣ мефурӯшанд.

Илова бар ин, ба ҳаҷми гардиши мол инчунин фуруши молҳое, ки дар бозорҳои ашё, омехта ва озуқаворӣ аз ҷониби шахсони ҳуқуқӣ фурухта мешаванд, дохил мегардад.

Гардиши савдои яклухт – фуруши молҳои нав ва истифодашаванда ба фурушандагони субъектҳои савдои чакана, корхонаҳои саноатӣ ва дигар субъектҳои яклухт, инчунин шахсони воқеъ ё намояндагӣҳое ки ба муомилоти молу маҳсулот машғуланд, ифода менамояд.

Индекси ҳаҷми физикии гардиши мол - нишондиҳандаи нисбии тағйироти гардиши савдо дар давраҳои муқоисашаванда бо нархҳои муқоисавӣ аст.

Хизматҳо оид ба хизматрасонии техникӣ ва таъмири автомобили мототсиклҳо хизматрасонии техникӣ ва таъмири воситаҳои нақлиётро дар бар мегиранд: таъмиру корҳои механикӣ, барқӣ-техникӣ, таъмири низомҳои **тазриқи** электронии сӯзишворӣ, муоина ва назорати мунтазам ва таъмири қисмҳои эҳтиётӣ барои воситаҳои нақлиёт, шустушӯӣ, ранг намудан ва ғайраҳо, таъмири ҳамагуна шишаю тирезаҳо, курсҳои нишаст, таъмири резин ва камераҳои чархҳои воситаҳои нақлиёт, бастану ҷо ба ҷо кардан ё иваз кардани онҳо, коркарди зидди занг, ҷо ба ҷо кардани қисмҳои эҳтиётӣ ва асбобу анҷомҳое, ки ба қисми ҷараёни истеҳсоли вобаста нестанд.

Захираҳои молӣ - миқдори молҳо бо ифодаи пулӣ ё натуралӣ (асл), ки дар корхонаҳо, дар амборхонаҳо, дар роҳ барои санаи муайян қарор доранд.

Сохтори молӣ – тақсимои намудҳои алоҳидаи молҳо ва гурӯҳи молҳо дар ҳаҷми умумӣ ва фурӯши онҳо, ки бо ифодаи мутлақ ё бузургии нисбӣ ифода ёфтаанд.

Меҳмонхона ва тарабхонаҳо– андозаи пардохтҳо барои истиқомати муваққатӣ дар меҳмонхонаҳо (аз ҷумла маблағи банд кардани ҷой дар меҳмонхонаҳо); пардохт барои истифодаи интернет, алоқаи телефонии байналхалқӣ, дукони меҳмонхонаҳо. Фурӯши ғизои тайёр аз ҷумла коктейлҳо, нӯшокиҳо, бевосита барои истеъмолат дар ҷой.

Ҳаҷми хизмати пулакӣ - хароҷоти пулии аҳоли, шахсони ҳуқуқӣ ва воқеие, ки аз ҷониби корхонаҳо ва ташкилотҳои шакли моликиятшон гуногун хизмат расонида мешавад. Ба ҳаҷми хизмати пулакӣ инчунин маблағе ба ҳисоб гирифта мешавад, ки аз корхонаҳо ва ташкилотҳо чун ҳаққи хизмати адокардаи кормандон ворид мегардад.

Ба хизмати пулакӣ дохил мешавад: хизмати маишӣ, хизмати нақлиёти мусофирбар, алоқа, хизмати манзилию коммуналӣ, хизмати муассисаҳои бачагонаи томақтабӣ, хизмати муассисаҳои фарҳангию варзишӣ, тиббӣ, истироҳатӣ, хизмати соҳаи ҳуқуқ, хизмати муассисаҳои бонк ва ғайра.

Хизмати пулакӣ ба аҳоли - натиҷаи фаъолияти корхонаю ташкилотҳои ҳамаи шаклҳои моликият ва шакли ташкилию ҳуқуқӣ мебошад, ки барои қонунгардонидани талаботи шахсии аҳоли мувофиқи фармоиши онҳо равона шудааст. Ба ҳаҷми хизматрасонии пулакӣ инчунин хизмате дохил карда мешавад, ки шахсони машғулини фаъолияти соҳибкорӣ инфирудӣ ба аҳоли мерасонанд.

Ҳаҷми умумии адои хизмати пулакӣ - маҷмӯи маблағи пардохтҳои мебошад, ки аз аҳоли ба корхона барои хизматашон ворид мешавад, аз ҷумла арзиши илова, андози махсус, аксизҳо ва ғайра.

Пардохтҳои илова, ки аз ҳисоби маблағи мақомоти ҳифзи иҷтимоӣ ба ҷо оварда шудаанд, ба ҳаҷми адои хизмати аҳоли дохил карда намешаванд.

Ба таркиби хизматрасонии пулакӣ инчунин асосан хизмати маишӣ аз рӯи фармоиш иҷро кардашуда ба ҳисоб гирифта мешаванд. Хизмати пулакӣ қатъиян дар давраи ҳисобот дар лаҳзаи пешниҳоди онҳо, ки маъмулан бо додани фармоиши пардохташуда мутобиқат мекунад, ба ҳисоб гирифта мешаванд.

Баҳои маълумот оид ба ҳаҷми аслии гардиши савдо ва хизматрасониҳои пулакӣ ба **истиснои омилҳои мавсимӣ** ва тақвимӣ бо истифодаи барномаи TRAMO – SEATS ба амал бароварда мешавад. Интиҳоби бештар модели оптималӣ ба таври автоматӣ амалӣ карда мешавад.

Модел дар аввали сол қайд карда мешавад ва дар он масофа иваз карда намешавад. Ба сифати иттилооти аввалия ё ибтидоӣ барои гузаронидани тасҳеҳоти мавсимӣ аҳамияти амалии ҳармоҳаи ҳаҷми физики гардиши савдо ва хизматрасонӣ аз соли 2010 ба кор бурда мешавад, ки ба ҳисоби фоиз нисбат ба декабри соли 2009 ҳисобу китоб карда шуданд, ин амал беташаккули арзёбии пешгӯиҳо ба ҷо оварда мешавад. Ҳангоми воридшавии маълумоти нави омӯрӣ дар давоми соли ҳисобот дараҷа (динамика) дар муҳлати муқарраршуда аниқ карда мешавад.

НАРХҲО

Индекси нархҳои истеъмоли ва таърифаи молҳо ва хизматрасонии пулакӣ ба аҳоли (ИНИ) аз тағйири ҳарвақтаи сатҳи умумии нарх ва таърифаи молу хизмат, ки аҳоли барои истеъмоли ғайриистеҳсолӣ баҳра мебарад, башорат медиҳад. Таносуби арзиши маҷмӯи мол хизмати қайдшудаи давраи қорӣ ва арзиши давраи гузаштаашонро чен мекунад.

Ба маҷмӯи молу хизмат зиёда аз 300 намуди молҳо (хизмат) дохил карда шудаанд. Нарху таърифаҳо дар ҳамаи марказҳои вилоятҳо ва дар шаҳрҳои марказҳои ноҳияҳо интиҳобан бо назардошти намоёндагии онҳо дар инъикоси вазъияти иқтимоӣ - иқтисодӣ ва ҷуғрофии минтақаҳо мушоҳида карда мешаванд.

Арзиши маҷмӯи хӯрокворӣ дар асоси истеъмоли аслии хонавода (аз рӯи мушоҳидаҳои интиҳобӣ) умуман дар ҷумхурӣ, ба ҳисоби миёна ба ҳар нафар аҳоли муайян карда мешавад.

Индекси нархи истеҳсолкунандаҳои маҳсулоти саноатӣ дар асоси бақайдгирии молҳо - намудҳои дар захираи корхонаҳои саноатӣ мавҷуда ба ҳисоб гирифта мешавад.

Барои нархҳои истеҳсолкунандагон дар корхонаи саноатӣ мушоҳида гузаронда мешавад. Ҳисобу китоби нархҳои миёна ва индексҳо аз рӯи зиёда аз 80 намуди мол ба амал бароварда мешаванд. Нархҳои истеҳсолкунандагон нархҳои ҳақиқии дар лаҳзаи сабти нархҳои маҳсулоти истеҳсолшудаи корхонаҳои саноатӣ ҳосилшуда мебошанд, ки барои фурӯш ба бозори дохилӣ (бе назардошти андозҳои бевоситаи молҳо-андоз аз арзиши изофа, аксизҳо ва ғайра) бароварда мешаванд.

Индекси нархҳо аз рӯи молҳо - намоёндаҳои ба ҳисоб гирифташудаи истеҳсолкунандагон мунтазам ба индекси нархҳои зерсоҳаҳо ва умуман саноат мутобиқ карда мешаванд. Ба сифати ченак маълумотҳои ҳаҷми истеҳсолот бо арзиши давраи асосӣ истифода бурда мешаванд.

Индекси нархҳои истеҳсолкунандаҳои маҳсулоти кишоварзӣ дар асоси бақайдгирии нархҳо барои мушоҳидаҳои интиҳоб кардаи нархҳои ташкилотҳои кишоварзӣ дар асоси намудҳои молҳо – намоёндаҳои, ки ташкилотҳои маҳсулот-тайёркунанда ва аз нав коркунанда, дар бозор, ба воситаи шабакаҳои савдои худӣ, бевосита ба васоити нақлиёт дар ярмаркаҳо, биржаҳо, музоидаҳо, ташкилотҳо ва сохторҳои тичоратӣ ба аҳоли мефурӯшанд, ҳисоб карда мешавад. Нархҳои истеҳсолкунандаҳои маҳсулоти кишоварзӣ ба назардошти изофагӣ ва тахфиф барои сифати маҳсулоти фурӯхташаванда бе хароҷоти ҳамлу нақл ва намоёндагӣ, борборкунӣ ва борфарории маҳсулот, инчунин бе андоз аз арзиши изофӣ ба амал бароварда мешавад.

Индексҳои нархҳо барои харидории намудҳои алоҳидаи маводи бинокорӣ аз тарафи ташкилотҳо дар асоси бақайдгирии нархҳо барои молҳо – намоёндаҳо аз рӯи феҳристи муқараршуда ҳисоб карда мешаванд. Нархи миёнаи харидорӣ, ғайр аз нархи истеҳсолкунанда андоз ва арзиши изофӣ, аксиз, хароҷоти нақлиёт, фурӯш, хароҷоти миёнаравӣ ва дигарҳоро дар бар мегирад. Сохти тартиби индексҳои нархҳои харидорӣ аз рӯи муқоисапазирии гуруҳи намудҳои молҳо дар давраи ҳисоботӣ ва асосӣ ба амал бароварда мешавад ва дар асоси маълумотҳо дар бораи

миқдори маҳсулоти харидашуда дар соли гузашта бо низоми баркашидашуда ба амал оварда мешавад.

Индекси таърифаҳои боркашонӣ тағйироти таърифаҳои дар ҳақиқат амалкунандаи боркашониро дар давраи ҳисобот тавсиф мекунад; дар ин маврид тағйироти сохтори бори кашондашуда аз рӯи аломатҳои гуногун ба ҳисоб гирифта намешаванд: намуд ва андозаи ҳамлу нақли бор, суръати ҳамлу нақл, масофаи боркашонӣ, ҳудуди боркашонӣ, навъи воситаи нақлиёт, дараҷаи истифодаи иқтисодии борбардоришон ва дигар аломатҳо.

Маҷмӯи индексҳои таърифаҳои боркашонии ҳамаи намудҳои нақлиёт бо назардошти индексҳои таърифаҳои боркашонии намудҳои ҷудогонаи нақлиёт (автомобил, роҳи оҳан, нақлиёти ҳавоӣ), ки бо ҳаҷми даромадҳои аз боркашонии намудҳои дахлдори нақлиёт дар давраи асосӣ бадастомада андоза ва қиёс карда шудаанд, ҳисоб карда мешавад. Аз рӯи ҳар кадом намуди нақлиёт таърифаҳои хизматрасонӣ - намоёнда ба қайд гирифта мешавад. Барои хизматрасонӣ - намоёнда як тоннаи борро ба масофаи аниқшуда кашондани намуди муайяни нақлиёт қабул шудааст. Таърифаҳо дар маҷмӯи интихобии ташкилотҳои васоити нақлиёт қайд карда мешавад.

МОЛИЯ

Бюджет - шакли ташкил ва хароҷоти фонди маблағе мебошад, ки барои бо маблағ таъмин намудани вазифаҳои давлатӣ ва худидоракунии маҳаллӣ ҷудо карда шудааст.

Даромади бюджет - маблағест, ки мувофиқи қонунгузорию бҷёу андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ройгон ва бебозгашт ба ихтиёри мақомоти ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти худидоракиии маҳаллӣ ворид мегардад.

Ба даромади андозҳо андозҳои умумидавлатӣ, маҳаллӣ ва пардохтҳо, инчунин ҷаримаҳо мансубанд, ки дар Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд.

Ба даромади ғайриандоз даромадҳои давлатӣ, ғайр аз даромадҳо аз фурӯши сармоя, ҳамаи мадохилот аз рӯи ҷарима ва иҷозатномаҳо, ғайр аз ҷаримаҳои аз мӯҳлат дер пардохтани андозҳо ва ҳамаи мадохилоти ихтиёрӣ, ройгон, мадохилоти ҷорӣ, бебозгашт аз манбаъҳои ғайридавлатӣ мансубанд.

Ба ин муносибат ин категория чунин даромадҳои давлатиро истисно мекунад: даромад аз андоз, грантҳо, қарзҳо, пардохт ба ҳисоби қарзҳои давлатии пешина, фурӯши сармояи асосӣ, захираи молҳо, замин ва активҳои ғайримоддӣ, инчунин грантҳо аз манбаъҳои ғайридавлатӣ, ки барои мақсадҳои маблағгузорӣ пешбинӣ шудаанд.

Андоз- пардохти ҳатмии фардии бебозгашт, маблағе мебошад, ки аз ташкилотҳо ва шахсони воқеӣ дар шакли мусодираи моликияти онҳо, барои пеш бурдани хоҷагӣ ё ки идораи таъҷилӣ бо мақсади таъмин гардонидани ғайриҷароғии давлат ва (ё) ташкилотҳои мунитсипалий ситонда мешавад.

Боч - аъзоҳои ҳатмӣ мебошад, ки аз ташкилотҳо ва шахсони воқеӣ ситонда мешавад, пардохте, ки яке аз шартҳои иҷроии ба манфиати пардохткунандагони бочҳои мақомоти давлатӣ, мақомоти худидоракунии маҳаллӣ, дигар намоёндагони мақомот ва мақомоти шахсони ҳуқуқӣ, ки ғайриқонунон аҳамиятнок аст, аз ҷумла ҳуқуқи муайян доранд ё ба додани иҷозатнома (литсензия) ҳуқуқ доранд.

Грантҳо - пардохтҳои ғайриқонунии бебозгашт ва бебурди байнидавлатҳо ё байни ташкилотҳо мебошанд.

Хароҷоти буҷети давлатӣ хароҷоти аз рӯи пулчудокунӣ муайяншуда мебошад, ки дар қонуни оид ба буҷет барои як сол пешбинӣ шуда, барои қонеъ гардонидани талаботи умумии ҷомеа равона карда шудааст, иборат аст аз: маблағ барои пӯшонидани хароҷоти ҳарбӣ, таъмини дастгоҳи давлатӣ, адои вазифаҳои давлатӣ, додани ёрии пулӣ, рушди сектори иқтисодии давлат, пӯшонидани хароҷоти иҷтимоӣ фарҳангӣ ва тадқиқоти илмӣ.

Қасри буҷет - барзиёд будани хароҷот аз даромади буҷет мебошад.

Ҷоидаи буҷет - барзиёд будани даромад аз хароҷоти буҷет мебошад.

Бақияи натиҷаи молиявӣ (ҷоида тарҳи зарар) - натиҷаи низоми молиявӣ аст, ки дар асоси баҳисобгирии муҳосибаии тамоми амалиёти ҳоҷатидории корхона ва ташкилотҳо ошкор карда шудааст. Яъне маблағи ҷоида (зарар) мебошад, ки аз ғуруҳи маҳсулот (кор, хизмат), маблағҳои асосӣ, дигар амволи корхона ва ташкилот ва аз даромад аз амалиёти ғайриғуруҳӣ, ҳосил шудааст ва ба маблағи хароҷот аз рӯи ин амалиёт кам карда шудаанд.

Қарздорӣ умумӣ аз рӯи уҳдадорӣ - қарздорӣ кредиторӣ ва қарздорӣ аз рӯи қарзи бонкҳо ва вомбарҳо мебошад.

Қарздорӣ дебиторӣ ва кредиторӣ - ба ин қарздорӣ қарзи харидорон (таъминкунандагон) барои бори фиристодашуда, қору хизматҳои иҷро кардашуда, аз он ҷумла таъмин будан ба векселу пешпардохти гирифташуда, ситондани товони зарари моддӣ дохил карда мешавад. Ғайр аз ин, ба қарздорӣ кредиторӣ қарздорӣ корхонаҳо аз рӯи ҳамаи намудҳои пардохт ба буҷет аз рӯи додани маблағи пардохти ҳаққи меҳнат ва дигар пардохтҳо, пардохтҳо ба фондҳои ғайрибуҷетии давлатӣ дохил мешаванд.

Қурби расмӣ асбобҳои хориҷӣ нисбат ба сомонири Бонки миллии Тоҷикистон муқаррар мекунад.

САВДОИ ХОРИҶӢ

Содирот-молҳое, ки мувофиқи муқаррароти ғумрук ба хориҷи мамлакат содир карда мешаванд. **Воридот** - молҳое, ки ба мамлакат барои муомилоти озод ворид карда мешаванд. **Бақия (салдо)** фарқияти арзиши байни содироту воридот мебошад. **Ғардиши савдои хориҷӣ** маблағи арзиши содирот ва воридот аст.

САТҲИ ЗИНДАГИИ АҲОЛӢ

Даромади пулии аҳоли пардохти музди меҳнати ҳамаи категорияҳои аҳоли, пардохти нафақа, ёрданпулӣ, стипендия ва дигар трансфертҳои иҷтимоӣ, мадохилот аз ғуруҳи маҳсулоти кишоварзӣ, даромад аз моликият дар шакли ғоиз аз пасандозҳо, қоғазҳои қиматнок, ҳаққи саҳмҳо, қарзҳо, даромад аз ғуруҳи арзҳои хориҷӣ ва дигар даромадҳо мебошад.

Даромади аслии пулии дар ихтиёрдошта - даромаде мебошад, ки аз он пардохтҳои ҳатмӣ бо индекси нархҳои истеъмоли тасҳеҳшуда хориҷ карда шудаанд.

Харочот ва пасандозҳои пулии аҳоли - харочот барои хариди молҳо ва пардохтҳо барои хизматрасонӣ, пардохтҳои ҳатмӣ ва гуногун (андоз ва бочҳо, пардохт барои суғуртакунӣ, пардохт ба ташкилотҳои кооперативӣ ва ҷамъиятӣ, баргардонда додани қарзи бонкҳо, фоизи қарзи молҳо ва ғайра), барои харид кардани арзҳои хориҷӣ, инчунин афзоиш додани пасандозҳо ва қоғазҳои қиматнок мебошад.

Музди миёнаи хармоҳаи номиналии кор бо назардошти фонди ҳаққи меҳнат ба кормандон пардохта мешавад, ки барои шумораи дар рӯихат будаи кормандон чудо карда шудааст. Ба фонди ҳаққи меҳнат дар шакли пул ва натура барои вақти коркардашуда ва иҷрои кор, кори иҷронашуда, аммо вақти пардохташаванда (масалан, рухсатии ҳарсола) пардохтҳои ҳавасмандгардонӣ ва иловагӣ, мукофотпулӣ ва мукофотпулии якбақта, ёрдампулии вобаста ба шароити кор ва меҳнат дохил карда мешавад.

Музди ҳақиқии кор ҳаҷми молҳо ва хизматрасониҳо, ки ба музди номиналии кор дар давраи қорӣ бо назардошти нархҳои давраи асосӣ пардохта мешавад, тавсиф мекунад. Барои тавсифи қобилияти харидорӣ музди кор ба муносибати тағйир ёфтани нархи молҳои истеъмоли ва хизматрасонӣ индексҳои аслии музди кор ба ҳисоб гирифта мешавад. Барои ин индекси музди номиналии кор ба индекси нархҳои истеъмоли тақсим карда мешавад. Ҳар ду индекс бояд ба як вақти ҳамон давра дахл дошта бошад.

Қарздорӣ муҳлаташ гузашта оид ба пардохти музди меҳнат маблағи музди меҳнат, ки аслан барои пардохти ҳақиқии музди меҳнати кормандон ба ҳисоб гирифта шудааст, аммо дар муҳлати муқарраркардаи қарордоди коллективӣ ё ки қарордоди хизматрасонии ҳисоби хазина, ки бо бонк имзо шудааст, пардохта нашудааст.

БОЗОРИ МЕҲНАТ

Синну соли зерин **қобили меҳнат** доништа мешавад: барои мардон 15-62 сола, барои занон 15-57 сола. Ба синну соли хурди қобили меҳнат шахсони 0-14 сола тааллуқ доранд. Ба синну соли аз қобили меҳнат калон мардони 63 сола ва калонтар ва занони 58 сола ва калонтар дохил мешаванд.

Қувваҳои қорӣ - машғулин ва бекорон дар маҷмӯъ қувваҳои қориро ташкил медиҳанд. Мафҳуми «қувваҳои қорӣ» ба пешниҳоди қувваҳои қорӣ барои истеҳсол ва хизматрасонӣ бар ивази маош ва ё даромад тааллуқ дорад. Мафҳуми «аҳолии дар иқтисодиёт ғайб» дар 19-умин Конферентсияи Байналмилалии Оморчиёни Меҳнат бекор карда шуд (октябр, соли 2013).

Ба аҳолии дар иқтисодиёт машғул шахсоне мансубанд, ки дар давраи тадқиқшаванда аз рӯи кироҷкорӣ музднок кор кардаанд, инчунин мустақилона ё бо як ё якчанд ҳариф ҳам бо ҷалб кардан ва ҳам ҷалб накардани кироҷкорон кори даромаднокро иҷро намудаанд. Ба ин гуруҳ шахсоне низ дохил мешаванд, ки қорро бемузд дар қорхонаи оилавӣ (ёрдамчиён аз ҳисоби аъзоёни оила) иҷро намудаанд.

Инчунин шахсоне, ки аз сабаби беморӣ, нигоҳубин кардан ба бемор, ба рухсатии ҳарсола, ё ба рӯзи истироҳат, ба таҳсил, ба таътили таълимӣ, ё ба рухсатии бемузд, ё бо қисман музднок бо ташаббуси маъмурият, ё ба корпартоӣ рафтан ва дигар ин қабил сабабҳо муваққатан ба кор набаромада буданд. Шахсони машғул дар иқтисодиёт аз рӯи мақоми худ дар системаи муносибатҳо ба кормандони кироя ва ба кормандони ғайрикироя чудо мешаванд. Ба кормандони кироякор шахсоне низ дохил мешаванд, ки бо роҳбарони корхонаҳо, сарфи назар аз моликиятшон, ё бо ашхоси алоҳида дар бораи шароити фаъолияти меҳнатӣ, ки барои он пулакӣ ё бо маҳсулот ҳақ мегиранд, шартнома ё созишномаи меҳнатӣ бастаанд, ё даҳонӣ қарордод кардаанд. Шахсоне, ки ғайрикироя кор мекунанд, шахсоне мебошанд, ки мустақилона худашонро бо кор таъмин менамоянд. Ба ин қабил шахсон соҳибкорон, шахсони танҳоқор, кормандони оилавии бемузд дохил мешаванд.

Кормандони кироякори мувофиқи мафҳуми байналхалқӣ истилои «кормандони кироякор» ба шахсоне рост меояд, ки дар корхонаҳои давлатӣ, хусусӣ ва дигар корхонаҳо кор карда, музди кор, маош ва инъом мегиранд (ба мафҳуми «коргарон, хизматчиён, шабоҳат доранд).

Шумораи дар рӯйхатбудаи кормандон - ҳамаи кормандоне мебошанд, ки ба кори доимӣ, мавсимӣ, инчунин ба кори муваққатии якрӯза ва зиёдтар қабул карда шудаанд. Дар чунин маврид ҳам кормандони аслий ва ҳам кормандони муваққатан бекор, вале расмӣ дар қайдбуда ба ҳисоб гирифта мешаванд.

Шумораи аслии кормандон - шумораи кормандоне мебошад, ки барои ҳисоб кардани музди миёнаи кор ва дигар бузургҳои миёна қабул карда шудаанд. Барои ҳосил шудани ин нишондиҳанда аз шумораи кормандони дар рӯйхатбуда заноне, ки ба рухсатии ҳомила, таваллуд ва нигоҳубини кӯдак, кормандоне, ки бо ташаббуси маъмурият ба рухсатии бепул рафтаанд, хориҷ карда мешаванд.

Бекорон- шахсоне мебошанд, ки ба синни дар қонунгузориҳои миллӣ (ба сифати ҳадди поёнии синни қобили меҳнат синни 15 солагӣ ба инобат гирифта шавад), қабулшуда расидаанд ва дар давраи таҳлилшаванда:

а) бекор буданд (шӯғли даромаднок надоштанд), яъне ягон кори даромаднок тариқи кироя ва ё дар корхонаи шахсӣ, чи тавре дар тавсияҳои байналмиллалӣ барои машғулин муқаррар гардидааст, анҷом надодаанд;

б) тайёр ҳастанд, ки ба кор шурӯъ кунанд, яъне кори пардохтшавандаро тариқи кироя ва ё дар корхонаи шахсӣ дар давоми давраи ҳисоботӣ шуруъ кунанд;

в) ба ҷустуҷӯи кор машғул буд, яъне чораҳои қатъӣ дидааст барои барои пайдо кардани кори пардохтшаванда тариқи кироя ва ё дар корхонаи шахсӣ.

Ба бекорони дар мақомоти Хадамоти давлатии шӯғли аҳоли ба қайд гирифташуда, шахсоне мансубанд, ки ҷои кор надоранд, дар ҷустуҷӯи кор мебошанд ва мувофиқи тартиботи муқарраршуда дар мақомоти хадамоти шӯғли аҳоли мақоми бекорро соҳиб шудаанд.

Бекории пинҳонӣ шӯғли нопурра мебошад, ки қисми кормандон аз сабаби аз кор бозмондани корхона ба рухсатии маҷбурӣ мераванд ё ҳафтаи нопурра ва рӯзи нопурра кор мекунанд.

Дарачаи бекорӣ аз рӯи таносуби шумораи бекорон нисбат ба шумораи аҳолии дар иқтисодиёт фаъол муайян карда мешавад.

Шумораи шахрвандоне, ки ба мақомоти давлатии Хадамоти шугли аҳоли дар масъалаи таъмин кардан бо кор муроҷиат кардаанд, шумораи аҳолиест, ки дар давраи тадқиқшаванда барои ҷустуҷӯи кор, аз он ҷумла шахсони машғуле ки ҷои корашро дигар кардан ё ҷои кори дуум доштан меҷӯяд, инчунин донишҷӯён ва хонандагоне, ки меҷӯянд дар давраи аз таҳсил ғориғ кор кунанд, ба мақомоти шугли аҳоли муроҷиат кардаанд.

Шумораи шахрвандони бо кор таъминшуда - шумораи умумии шахсоне, ки дар давраи тадқиқшаванда бо ёрии мақомоти давлатии хадамоти шугли аҳоли бо кор таъмин карда шудаанд.

Изҳороти корхона ва ташкилотҳое, ки ба кормандон эҳтиёҷ доранд - шумораи ҷои холии кор (кормандони зарурӣ), ки корхонаю ташкилотҳо ба мақомоти давлатии хадамоти шугли аҳоли хабар додаанд.

Шумораи аҳолии бекор, ки ба як ҷои холии кор талабгор аст, ҳамчун нисбати шумораи шахсоне, ки ба фаъолияти меҳнатӣ машғул нестанд дар мақомоти давлатии хадамоти шугли аҳоли ба қайд гирифта шудаанд ва шумораи ҷои холии кор, ки корхонаю ташкилотҳо ба мақомоти давлатии хадамоти шугли аҳоли хабар додаанд, ҳисоб карда мешавад.

ВАЗЪИ ДЕМОГРАФИ

Маълумот дар бораи **шумораи аҳоли** аз рӯи аҳолии доимӣ оварда мешавад, ки ба он шахсони дар ҳамон ҳудуд ҳозирбуда, аз он ҷумла шахсоне, ки муваққатан сукунат надоранд, мансубанд. Аҳоли ба шаҳрию деҳотӣ аз рӯи маҳалли истиқомат тақсим карда мешавад, дар ин маврид маҳалҳои шаҳр ҳисобида мешаванд, ки мувофиқи тартиботи қонунгузорӣ ба гуруҳи шаҳрҳо (шаҳр ва шаҳрак) мансуб доништа шудаанд. Ҳамаи маҳалҳои боқимонда деҳот ҳисоб мешаванд.

Маълумот дар бораи таваллуд, фавт, никоҳ ва талоқ - дар асоси коркарди ҳарсолаи маълумотҳои оморӣ, ки дар маълумоти санадҳои қайди ҳолати шаҳрвандӣ роҷеъ ба таваллуд, фавт, ақди никоҳ ва талоқ мавҷуданду мақомоти сабти ҳолати шаҳрвандӣ (САҲШ) тартиб додаанд, гирифта мешаванд. Ба шумораи таваллуд-шудагон танҳо тифлони зинда таваллудёфта дохил карда шудаанд.

Афзоиши табиӣи аҳоли - андозаи мутлақи фарқи байни шумораи таваллуд-шудагон ва фавтидагон дар фосилаи муайяни вақт мебошад. Андозаи он метавонад мусбат ва ё манфӣ бошад.

Коэффитсиенти умумии таваллуд ва фавт - ҳамчун мутобиқати шумораи кӯдакони зинда таваллудшуда ва фавтида дар давоми соли тақвимӣ нисбат ба шумораи миёнаи солони аҳолии мавҷуда ҳисоб карда мешавад.

Коэффитсиенти афзоиши табиӣ - ҳамчун фарқияти коэффитсиентҳои умумии таваллуд ва фавт ҳисоб карда шудааст. Бо промилле (ба 1000 нафар аҳоли) ҳисоб карда мешавад.

Коэффитсентҳои никоҳ ва талоқ умумианд - таносуби шумораи никоҳ ва талоқи дар давоми соли тақвимӣ ба қайд гирифташуда нисбат ба шумораи миёнаи умумии солони аҳолии мавҷуда мебошад. Бо промилле (ба ҳар 1000 нафар аҳоли) ҳисоб карда мешавад.

Муҳочирати аҳоли - чараёни ҷойивазкунии одамон ба воситаи ҳудуди ин ё он сарҳад барои сукувати доимӣ ва ё барои сукувати кӯтоҳмуддат ва ё тӯлонӣ мебошад. Муҳочирати аҳоли аз рӯи як қатор аломатҳо табақабандӣ мешавад:

1. Вобаста ба хусусияти гузаштани сарҳад муҳочирати хориҷӣ ва дохилӣ мешавад. Муҳочирати хориҷӣ муҳочиратест, ки аз сарҳади давлатӣ мегузарад. Нисбат ба муҳочирати хориҷӣ мафҳуми «муҳочирати» хориҷӣ (ба дигар мамлакат баромада рафтани) ва «муҳочирати дохилӣ» (дар дохили мамлакат муҳочират кардани) истифода карда мешавад. Муҳочирати дохилӣ муҳочиратест, ки аҳоли дар дохили як мамлакат дар байни ноҳияҳои маъмурӣ ва маҳалҳои аҳолинишини ҷои сукунаташро иваз мекунад.
2. Аз рӯи аломати вақту замон муҳочиратро тақсим мекунам:
 - муҳочирати бебозгашт қатъӣ иваз кардани ҷои доимии сукуват мебошад;
 - муҳочирати муваққатӣ кӯч бастан ба вақти кофии тӯлонӣ, аммо ба мӯҳлати маҳдуд аст, ки одатан ба вазъияти корӣ ва ҷои сукуват вобаста мебошад. Бештари ҷойивазкунии коргарон аз як мамлакат ба мамлақати дигар муҳочирати муваққатӣ мебошад;
 - муҳочирати мавсимӣ ҷойивазкунии ҳарсолаи одамон дар давраҳои муайяни сол аст;
 - муҳочирати мокувор ин ҳаракати мунтазами аҳоли аз як маҳалли аҳолинишин ба дигар маҳалли аҳолинишин барои кор ё таҳсил;
 - муҳочирати меҳнатӣ ба хориҷа, ин муҳочирати муваққатӣ, вобаста ба пайдо кардани кор берун аз ҳудуди кишвари худ мебошад.
3. Аз рӯи шаклҳои ташкилӣ муҳочират ба муҳочирати ҷамъиятию муташаккил ва номуташаккил тақсим мешавад: муҳочирати ҷамъиятию муташаккил бо иштироки мақомоти давлатӣ ё ҷамъиятӣ сурат мегирад; муҳочирати номуташаккил бо қувваю воситаи худ муҳочирон, бе ёрии моддӣ ва ташкилии ягон муассиса сурат мегирад.

Маълумот **дар бораи муҳочирати дохилӣ ва хориҷии бебозгашти аҳоли** дар натиҷаи коркарди талонҳои баҳисобгирии оморӣ ва кӯчида омадан ва кӯчида рафтани аҳоли гирифта мешавад; ин талонҳоро мақомотҳои корҳои дохилӣ дар вақти бақайдгирӣ (кӯчида омадани аҳоли) ва аз қайд баровардан (кӯчида рафтани аҳоли) дар ҷои истиқомат (кӯчида омадан) пур мекунам.

Шумораи умумии муҳочирон (ҷамъи адади муҳочират) шумораи аҳолии кӯчидаомада ва ҷамъи шумораи аҳолии кӯчидарафта мебошад.

Афзоиши муҳочирати (кӯчида рафтани) аҳолӣ (муҳочирати холис)-тафовути шумораи аҳолии ба ягон минтақа кӯчидарафта ва шумораи аҳолии кӯчидаомада мебошад. Аз шумораи аҳолии кӯчидарафта зиёд будани аҳолии кӯчидаомада аз афзудани аҳолӣ далолат мекунад, яъне бо аломати чамъ (+) ишора мешавад. Зиёд шудани шумораи аҳолии кӯчидарафта нисбат ба шумораи аҳолии кӯчидаомада аз кам шудани шумораи аҳолӣ башорат медиҳад, яъне бо аломати тарҳ (-) ишора мешавад.

ҚОНУНШИКАНӢ

Чинояткорӣ - зухуроти иҷтимоӣ-ҳуқуқӣ, чамъи чиноятҳои содиршуда дар ҳудуд ё минтақаи аниқ дар давраи муайян мебошад, ки бо нишондиҳандаҳои миқдорию сифатӣ тавсиф карда мешавад.

Чиноятҳои ба қайд гирифташуда амалҳои ба чамъият хавфнок, ки дар қонунгузорию чиноятӣ пешбинӣ шуда ва ошкор гардидаанд ва расман ба қайд гирифта шудаанд.

Чиноятҳои иқтисодӣ амалҳои хавфноки аз рӯи қонуни чиноятӣ ҷазододашаванда, ки дар соҳаи истеҳсолот, тақсим ва истеъмоли молҳо ва хизматрасонӣ, аз он ҷумла вобаста ба ғайриқонунӣ истифода кардани мақоми хизматӣ (дуздӣ, азхудкунӣ, камомад, сӯистифода аз вазифаи хизматӣ; бо роҳи фиреб кардани истеъмолкунандагон, вайрон кардани қоидаи савдо; вайрон кардани интизоми давлатии нарх, сартобӣ кардан аз пардохти андоз, истеҳсол ва фурӯши молҳо, хизматрасонӣ, ҷавобгӯ нашудан ба талаботи беҳатарӣ ва ғайра) мебошанд.

Шахсоне, ки чиноят содир кардаанд, шахсоне мебошанд, ки мақомоти қорҳои дохилӣ ва прокуратура расмӣ ба ҳисоб гирифтаанд ва ба онҳо парвандаи чиноятӣ кушодаанд ё барои кушодани парвандаи чиноятӣ ба мақсади сафед накардан инкор кардаанд.

Чиноятҳои ноболиғон чамъи чиноятҳои мебошанд, ки ноболиғон содир кардаанд, дар мавриди содир кардани чиноят ҷаҳордаҳ солро пур кардаанду вале ҳаҷдаҳ солро пур накардаанд.

Ошкоркунии чиноят - таносуби шумораи чиноятҳои, ки дар давраи ҳисобот тафтишоту таҳқиқоти парвандаи чиноятӣ ба охир расидааст, аз он ҷумла таҳқиқи парвандаи чиноятӣ катъ карда шудааст ва парвандаи чиноятӣ, ки муҳлати таҳқиқаш ба охир расидааст, нисбат ба шумораи умумии чиноятҳои ошкоршуда ва ошкорнашуда, сарфи назар аз вақти кушодани парвандаи ҷиноӣ ва вақти ба қайд гирифтани чинояти мазкур мебошад.